

# Бознависии зеҳн

Муҳсин Махмалбоф

Баргардонанда ба сирилик  
Диловар Султонӣ

# **Бознависии зөхн (зикрдармоний)**

**Мухсин Махмалбоф**

**Баргардонанда ба сирилик  
Диловар Султоний**





**Бознависии зеҳн (зикрдармонӣ)**

**Нависанда: Муҳсин Махмалбоф**

**Сол: 2017**

**Тарҷумон: Диловар Султонӣ**

**Логотип: Маҷид Один**

**Тарроҳ: Маҳсо Бузургумед**

**Ношир: Мактаби равоншиносии Лондон**

**Мактаби равоншиносии Лондон,**  
як ташкилоти ғайритичоратӣ буда,  
ҳадафаш тарбияи муаллимони  
равоншиносӣ чиҳати омӯзиши  
асосҳои равоншиносӣ барои оромишу  
шодии бештари ҳамагон аст.

Давраҳои омӯзиши шашмоҳаи ин  
мактаб ба забони форсӣ (тоҷикӣ) ё  
англисӣ буда, ба шакли ҳузурӣ ёнлайн  
тариқи ройгон «баъд аз марҳилаи  
пазириши донишҷӯ» баргузор  
мешавад. Матни ҳозир «Бознависии  
зехн» (зикрдармонӣ) аст, ки дарси  
чаҳоруми ин давра мебошад.

**Ношир**

**Сарчашмаи ин китоб:**

Фасли аввали ин китоб бо баҳрагирий  
аз назарияҳои Аарон Бек дар теорияи  
«Рафткордармонии шинохтий»  
navишта шуда аст.

**Муҳсин Махмалбоф**

**Барои ҳамсарам Марзия  
ва духтарам Самира, ки бо  
таҳқиқот ва маслиҳатҳояшон  
дар навиштани ин китоб маро  
ҳамроҳӣ намудаанд, Эҳдо  
мекунам.**

## МУНДАРИЧА

Муқаддима	1
Фасли аввал: Дар кадом занчираи иллатҳо гирифторем?	8
Фасли дуввум: Шиносоии куллӣ бо зикрдармонӣ	23
Фасли саввум: Мавқеиятҳо	53
Фасли чаҳорум : Нохудогоҳ	87
Фасли панҷум: Фикр	104
Фасли шашум: Эҳсосот	197
Фасли ҳафтум: Рафтор	213
Фасли ҳаштум: Ҷисм	243
Фасли нуҳум: Ҳулосаи зикрҳо	248
Фасли даҳум: Ирода	253
Фасли ёздаҳум: Таҷрибা�ҳои муаллиф	278

## Муқаддима

Шояд номи “зикрдармонӣ” Шуморо ба ёди касоне меандозад, ки тасбех ба даст гирифтаанд ва зери лаб мудом номи Худоро меоранд, то пешомади корашон кушода шавад. Аммо зикрдармонӣ дар воқеъ номи як навъ равоншиносӣ аст. Инравиши дармон бо баррасии равияи амалкарди зехни инсон ба мо меомӯзад, ки чӣ гуна бахши нимаҳудкори мағз, ки тавассути боварҳо, одатҳо, ё низоми тарбиятиамон ба шакли нодурусте барномарезӣ шудааст ва ҳоло ба ғамгинӣ, ҳаяҷон, тарс, ҳаёлотваҳашми анҷомшавандаро аз нав барномарезӣ кунем, то аз шиддати азобҳои руҳию равонӣ ва ҷисмонии худ ҳалос шавем. Барномаҳои нодуруст агар аз мағзамон пок нашаванд, то абад сабаби азобҳо ҳоҳанд шуд. Шумо метавонед номи ин тариқи дармонро омӯзиши зехн низ биномед.

Ошной бо ин равиш ба воситаи хондани ин китоб танҳо чанд соат аз вакти Шуморо хоҳад гирифт, аммо дар сурати муваффақ шудан ба ивазшавииафкор, эҳсосотварафтори худ, томуддате (ҳаддиақалсемоҳ) ҳар рӯз чанд дақиқаеро ба зикрдармонӣ сарф мекунед. Шояд ибтидо номи зикрдармонӣ ба хотири маънои умунии он, Шуморо ҳайрон созад, аммо баъд аз муддате хоҳед дид, ки барои ин равиш, муносибтарин ном зикрдармонӣ аст. Чаро ки ин равиш поя бар такори афкори дуруст аст, ки бояд дар мағзи миёнагии мо сабт шавад. Баъзе аз дӯstonам бо номи зикрдармонӣ барои ин китоб зид буданд, аммо ман бовар дорам, метавон зикрдармониро аз доираи тафаккури касоне, ки онро фақат барои одоби мазҳабӣ ба кор мебаранд, озод кард ва дар ихтиёри равоншиносӣ ҳам гузошт.

## Зикрдармонӣ бар қадом баҳши мағз таъсир мекунад?

Мағзи печидаи одам аз ҷузъҳои бешуморе ташкил шуда аст, аммо аз як дидгоҳ қулли мағз ба хотири вазифаҳое, ки ҳар баҳши он ба уҳда дорад, ба се қисмат тақсим мешавад:

**1. Баҳши комилан худкор:** Ин қисмати мағз масъули идораи ҳаёти мост. Масалан, нафаскашии мо ҳангоми хоб ва бедорӣ ба уҳдаи ҳамин баҳшаст. Чунончиагар беҳушшавем, ин баҳши мағз, нафаскашии моро ҳамчунон идора мекунад. Танзими бисёре аз рафтор ва фаъолияти кимиёвии мавриди ниёзи зиндагии мо ба уҳдаи ҳамин баҳш аст. То ҷое, ки метавон гуфт, бар ин баҳши мағзи худ ҳеч гуна ҳукмфармой ва таъсире надорем. Ин баҳшро, мағзи поёни ҳам метавон гуфт. Ин баҳши мағз ёд намегирад ва қудрати фикр карданро надорад.

**2. Баҳши комилан иродай:** Ин баҳши мағз комилан дар ихтиёри

мост. Тасмимҳои хурду калоне, ки дар зиндагӣ мегирем, тавассути мо ва тариқи ҳамин бахши мағз гирифта мешаванд. Ҷузъиёти рафтори рӯзонаи моазқабиликуҷо биравем, чӣ бигӯем ва бихӯрем ба уҳдаи ин бахш аст. Ба хусус дар замонҳое, ки бо чизи нав рӯ ба рӯ мешавем. Масалан, ҳангоме, ки машғули омӯзиши ронандагӣ ҳастем ва шаш ҳавосамонро ҷамъ кардаем, то онро биомӯзем, аз ҳамин бахши комилан ғайри худкори мағзи худ истифода мекунем. На танҳо ронандагӣ, балки ҳар чиро ёд мегирем бо кумаки ҳамин бахши мағз аст. Ин бахшро, мағзи болоӣ ҳам мегӯянд. Қувваи ақлий (зеҳни) дар ҳамин қисмат воқеъ аст. Муҳосиботи илмий ва пажӯҳишҳо тавассути ҳамин бахши мағз сурат мегиранд.

**3. Бахши нимаҳудкор:** Ин бахши мағз тавассути мо ё низоми тарбиятиамон барномарезӣ мешавад, аммо вакте барномарезӣ шуд, ғай-

ри ихтиёри мо ба сурати худкор шурӯъ ба кор мекунад. Масалан, волидон ба мо меомӯзанд, ки қабл аз хоб дандонхоро бишӯем ва муддате ичрои ин корро талаб мекунанд. Баъд аз муддате ин хостаи онҳо бар сурати як барномае дар мағзи нимахудкори мо сабт мешавад ва ҳар шаб бидуни он, ки тасмими дуборае бигирен, аввал дандон мешӯем ва баъд ба ҷойгаҳи хоб меравем. Мисоли дигар марбут ба вакте аст, ки ронандагӣ ёд мегирен. Ибтидо ҳеч чиз намедонем ва мағзи комилан ғайри худкор масъули омӯзиши ҷузъ ба ҷузъи ронандагии мо мешавад. Аммо вакте ки омӯзиши ронандагӣ тамом шудваронандагӣ малакаи зеҳни мо шуд, кори бахши комиланиродавии мағзи мотамом мешавад ва баъд аз ин дигар мағзи нимахудкор(нимавтомат)идораи ронандагиро ба уҳда мегирад ва мо такрибан бидуни ҳушёрии комили аввалия ронандагӣ мекунем. Дарин ҳолат бархилоғизамони омӯзиши


ронандагӣ, ки шаш ҳавоси мӯҷамъ буд, то ҳатое накунем, ҳоло метавонем пушти фармонимошиన бинишинем ва ҳатто ёдамон биравад, ки дар ҳоли ронандагӣ ҳастем ва мағзи нимаҳудкори мӯҷамили ронандагиро идора мекунад. Ба ҳамин тартиб аст омӯҳтани як забони нав. Мояни забонро намедонистем ва мағзамон ҳатто аз як луғати он иттилое надошта аст; муддате бо мағзи комилан иродавиамон онро меомӯζем то ҷое, ки ором – ором дар мағзи нимаҳудкори мӯҷами сабт мешавад. Аз он пас, ҳар гоҳ ба истифодаи он забон ниёз дорем, мағзи нимаҳудкор онро дар ихтиёри мӯҷами қарор медиҳад. Мояни бидуни он, ки калимаҳо ва қоидаҳоро огоҳона ба ёд оварем, онро ба кор мебарем. Кӯдакони падар ва модари асабонӣ дошта, аз кӯдакӣ меомузанд, ки вакте дучори бӯҳрон шаванд, тариқи фарёд задан худро озод мекунанд. Ба маънои дигар, ин кӯдакон

бар асари мушоҳидаи бардавом, чунин рафтори онро дар бахши нимаҳудкори мағзи худ ба унвони як барнома сабт мекунанд ва пас аз он, ҳар гоҳ дучори бӯҳрони рӯҳӣ мешаванд, бидуни он ки тасмими наве бигиранд, аз онҳо чунин рафтори худкор сар мезанад. Ин кӯдакон то охири умр ин корро такрор мекунанд, магар ин ки ба ин барнома шак кунанд ва бахши нимаҳудкори мағзи худро аз нав барномарезӣ кунанд. Ин бахшро, мағзи миёни ҳам ном мебаранд. Китоби ҳозир ба ин бахши мағз нигаронида шудааст.


Равиши “зикрдармонӣ” аз тариқи пок кардани барномаҳои қаблии мағзи нимаҳудкор ва барномарезии нави он, бар ҷисм ва хулқи мо таъсир карда, тарзи тафаккур, равиши бавуҷудомадани эҳсосҳо ва рафтори моро ба нафъи шодӣ ва оромиши бештар тағиӣ медиҳад.

## Фасли аввал Дар кадом занчираи иллатҳо гирифторем?

Ба шакли зер нигоҳ кунед. Ин шакл Шуморо ба ёди чӣ чизе мебарад?



Дар воқеъ ин шакл нишонгари занчирае аст, ки дар он мудом гирифторем. Ошной боин шакл ба момеомӯзӣ, ки чи гуна ғамгин, ошуфта, хашмгин, хаёлотӣ ва ҳатто фарбех ва хароб ва ё дучори паст ё баландшавии фишори хун мешавем. Бигзоред, ибтидо номи яке аз қисматҳои ин занчираво мушаххас кунем:



Номи ин қисми занцира, ки дар он гирифторем, фикраст. Аммо оёхеъаз худ пурсидаед, ки афкори мо аз кучо пайдо мешаванд? Ва баъд аз он ки ба вучуд омаданд, ба кучо мераванд? Чи гуна пас аз гашту гузор дар бадани мо аз байн мераванд ва ё дубора ба хостагоҳи худ боз мегарданд? Дар ин самт чӣ бар сари афкори мо меояд ва чӣ асаре бар қисмҳои дигари он занцира мегузорад?

Ба як андешаи, ки ахиран доштаед, фикр кунед. Фикре, ки Шуморо шод ё ғамгин карда аст. Аз худ бипурсед, ин


фикр аз кучо омад? Ва дар ниҳоят ба кучо рафт? Бигзоред мисоле биёварам:

Шумо аз хонаи худ барои коре берун рафтаед. Дар роҳи бозгашт ҳамсояи худромебинед. Чунҳамешабаӯсалом медиҳед, аммо бар хилофи одат посух намешунавед. Ҳамсояaton ба Шумо беэътиной ва ё ҳатто бо туршруӣ az канори Шумогузаштамеравад. Лахзае баъд Шумо ба фикр меравед ва аз худ мепурсед: Чароӯҷавоби саломи маро надод?! Оё аз ман ранцида аст? Аз чӣ ранцида аст, ки ман хабар надорам? Оё касе нисбати ман ба у бадгӯйи кардааст? Шояд ҳам ҳолаш хуб набуд ва ё аслан маро надид.

Бо ин афкор ба сӯи хона меравед. Дар зинапоя ё лифт мекӯshed, ки ҳавоси худро ҷамъ кунед. Агар имкон даст дихад, ҳамсояи дигаре бо салому алейки худ лахзае Шуморо аз Фикри ҳамсояи туршруӯ дур мекунад. Ба хона ворид мешавед, дубора симои ҳамсояи туршруӯ пеши ҷашму зеҳни Шумо воқеъ мешавад. Саъй мекунед, то Фикри ӯро накунед, наметавонед.

Лаҳзаҳомегузарандва фикриҳамсоји туршру́ ба ҷои он, ки аз саратон дур шавад, бештар домангиратон мешавад. Аз худатон бипурсед, агар аз хона берун нарафта будед ва бо ҳамсојатон рӯ ба рӯ нашуда будед, оё ин афкори дилгиру нороҳаткунанда ба сӯи Шумо ҳуҷум меоварданд то коматонро талх кунанд?


Ҷавоб равшан аст: Не! Иллати афкори Шумо мавқеиятест, ки дар он воқеъ шудед. Бо ин посух ҳоло бароҳатӣ метавонем қисми дигаре аз занчираво, ки мо бештари вакт дар он гирифторем, мушаххас кунем.



Мавқеиятҳо боис мешаванд, ки мо дучори фикр шавем. Ба ибораи дигар мавқеиятҳо боиси фикрронии зеҳнамон мегарданд. Ва чун ҳар лаҳза дар мавқеияте ҳастем, пас мағзи мо чун корхонаи тавлиди фикр, ҳар лаҳза маҳсули бештаре ба бозори зеҳнамон фуруд меорад. Аммо ҳеч гоҳ аз худ пурсидаед, чӣ бар сари ин афкори фаровон меояд? Оё ин афкор дар сатҳи фикр боқӣ мемонанд, ё аз худашон густариш мейёбанд ва ба самти марказии илтифоти момераванд ва бар эҳсосоти мо асар мегузоранд? Воқеият ин аст, ки ҳамон тавре, ки обидарё ба абр ва абр ба борон табдил мешавад, мавқеият ба фикр ва фикр ба эҳсосот табдил мешавад.

Ба мисоли ҳамсояи туршруӯ баргардем. Фикри ҳамсояи туршруӯ фақат як андеша нест; Шумо на танҳо ба хотири рафтори ҳамсояи туршруӯ дучори парешонии афкор шудаед, балки дар вуҷудатон ҳам эҳсоси хубе надоред. Ба эҳтимоли зиёд дучори эҳсоси ғам шудаед. Ҳатто метавонед

дучори нооромӣ ва дилбечошавӣ гардед. Мумкин аст дилатон гувоҳӣ бидиҳад, ки бори дигар бо у рӯ ба рӯ мешавед ва ин бор шояд ҳодисаи бадтаре ҳам рух дихад. Масалан, ўбо Шумо ҷангҷол кунад ва Шумо ҳам натавонед пеши хаши ми худро дар муқобили рафтори у бигиред. Ё мумкин аст фикр кунед, касе нисбати Шумо пеши ў бадгӯй карда ва муносибати Шуморо вайрон карда. Дар ин сурат дучори Эҳсоси ноамниӣ ва тарс ҳам мешавед. Аз Эҳтимол дур нест, ки дар ин ҳолат дучори Эҳсоси хаши мешавед. Ба худ меандешед: Аз Шумо чӣ бадие ба он ҳамсоя расида, ки бо туршрӯй ҷавоби салом надод, Шуморо таҳқир низ кард. Мебинед, ки ҳар кадом аз ин афкор дар Шумо ҳисси гуногунеро бармеангезад: ғам, нооромӣ, ҳашм, тарс. Акнун ба роҳатӣ метавонем номи қисми дигари ин занчираеро, ки мудом дар он гирифтрем мушаххас кунем:




Тамоми таҷрибай озмоишҳои шахсии монанд ва озмоишҳои клиникии равоншиносон нишон медиҳад, ки мавқеиятҳо дар монанд ба афкор меанҷоманд ва афкори монанд ба эҳсосот табдил мешаванд. Аммо мутаассифона эҳсосоти монанд ду самт шурӯъ ба ҳаракат мекунанд. Аз як сӯ ба самти фикр бозмегарданд ва афкори дигареро боис мешаванд. Афкоре, ки дар навбати худ эҳсосоти дигареро Эҷод мекунанд. Дар мисоли ҳамсояи туршруӯ, Шумо дар воқеияти изтироб ҳастед. Фикри Шумо мумкин аст, бароятон бонги хатар бикашад ва изтироби Шуморо бештар кунад. Ё мумкин аст, эҳсоси

ғами зиёд, Шуморо ба пайдошавии фикри бештаре дучор кунад. Он вақт ба шакли хаёлотӣ мавзӯҳороба тарзи гуногунбаррасӣ мекунед ва ҳаркадом аз ин пайдошавиҳо дар тинати Шумо эҳсосоти шадидтар ё дигареро эҷод мекунад. Аз сӯи дигар эҳсосотатон Шуморо ба рафторе водор мекунад, ки ҳамсони онҳост. Агар хеле ғамгин шуда бошед, мумкин аст дар танҳоӣ гирия кунед. Агар хеле ошуфта гардед, яке аз наздиконатонро бо телефон хабар мекунед ва аз у барои пешомадиномаълумиояндачораҷӯӣ мекунед. Шояд ҳам баъд аз афкори таҳқиромезе, ки ёфтаед, асабонӣ шаведвабасмителефонбиравед, то ҷавоби таҳқири ҳамсяро бо таҳқир бидиҳед. Шояд ҳам ба у бигуед, ки аз рафтори у ранцидаед. Шояд аз у бипурсед, ҷаро ҷавоби саломи маро надодед? Ё ҳатто ғайрииҳтиёр мумкин аст бо у ҷангчол кунед:

“Ту худат кӣ ҳастӣ, ки ҷавоби саломи маронадиҳӣ?!?”


Шояд ҳам тасмим бигиред, ки дигар

бо он ҳамсоја ахволпурсӣ накунед ва аз канори у бо беэътиноӣ ва туршрӯй бигзаред. Ҳаркадомазинаксу ламалҳо навъи рафторе аст, ки сабабаш эҳсоси Шумост. Дар марҳилаи зайл занцирае, ки дар ҳар лаҳзаи умрамон дар он гирифторем ба ин шакл аст:



Эй кош, рафтор, охирин марҳилаи ин занцира буд. Аммо рафторҳо дубора ба мо фикрҳои наверо пеш меоранд. Ба таври мисол, Шумо ба ҳамсоји туршрӯй телефон мекунед; мумкин аст, ў Шуморо бовар кунонад, ки мақсаде надошта аст ва гирифтори дунёи худаш будааст ва ё аслан Шуморо надида аст. Шояд ба Шумо бигӯяд, ки яке аз наздиконаш ба қариби вафот карда аст ва ў дар ғами азизи аз даст

рафтааш шабу рӯзаш сиёҳ аст. Дар ин сурат, Шумодарафкори шармгинонай худ ғарқ шуда, дучори азоби вичдон мешавед ва худро сарзаниш мекунед. Аммо агар ҳамсояи туршру́ телефони Шуморо гӯш надода қатъ кунад, ё Шуморо фиреб дихад, он вакт Шумо гӯшии телефонро мегузоред ва дар ҳоле, ки дар хонаи худ роҳ меравед, дубора ба фикр фуру меравед. Ба худатонмегӯед: Эйкошкичуръаткарда бо у сахттар муомила мекардед. Ҳар кадом аз ин афкор дубора ба эҳсосоти бештар ё наве мерасанд ва он эҳсосот ба рафторҳои дигар табдил мейбанд. Дар ин сурат намуди ин занчира ба як силсилаи маъюб табдил мешавад. Ба ҷиҳати флешҳо дар мисоли зер таваҷҷуҳ кунед:




Аммо эҳсосоти Шумо танҳо боиси рафтори Шумо нест, ки гоҳ бевосита барбадани Шумоҳамасар мегузорад. Мумкин аст, Шумо дучори паст ё баланд шудани фишори хун шавед. Мумкин аст, дучори гуруснагии сунъӣ шавед ва беихтиёр ба сӯи яҳдон биравед ва шурӯъ ба пурхӯрӣ ва ё хӯрдани ширинӣ кунед. Дар ин вазъият занчира шакли васеътаре пайдо мекунад. Вақте Шумо дар асари ин афкор ва эҳсосот масалан дучори паст шавии фишори хун мешавед, мумкин аст дубора фикр кунед, он қадар ҳолатон хуб нест, ки мумкин аст ба зудӣ бимирид.<sup>1</sup> Ин фикр дубора мавзӯи нави изтироб ва вахшатро дар Шумо эҷод мекунад.

---

1. Ҳамлаи изтироб, ки далели фикри эҳсосӣ дорад, ба сурати пастшавии фишори хун, тапиши қалбии шадид ва эҳсоси марги қарибулвуқуи худро нишон медиҳад.

Фишори хуни Шумо паст ё афзоиш пайдо мекунад.<sup>2</sup> Эй басо, дучори сактаи қалб шавед. Төйдоде, ҳам дар асари такрори ин занчира ба дардҳои мушакваустухонӣ мубталомешаванд. Мисоли зер сабабҳои bemorixoi равонтаниро(психосоматики) ба хубӣ тавзех медиҳад:




**2. Дар андозагирии фишори хун ба сурати дуруст тавсияи табибон ин аст, ки bemor дasti кам дарчанддақиқаи гузашта дучори стресс нашуда бошад, вагарна натиҷаи озмоиш фарқкунанда хоҳад буд. Ин нуқта нишон медиҳад, ки чи гуна афкор ва эҳсосот бар амалкарди чисми мо фавран таъсир мегузорад.**

Гурӯхе саъй мекунанд ба воситай пурхурий худро ором кунанд. Аз он ҷо ки таҷрибаи чашидан ва хурдан собиқаи хушояндे ҳаст, ҳангоми нороҳатӣ рафтори пурхурий амалест, ки мағзи нимаҳудкори бад барномарезӣ шуда ба унвони якроҳи ҳал тавсия мекунад. Бад-ин тартиб ҳар ҷӣ ғамгинтар ва ошуфтатар мешавем, фарбеҳтар мешавем. Ақидаи табибон дар бораи фарбеҳӣ ва бисёр bemoriҳо ва дардҳои ҷисмӣ, ки решашои фикрию асабӣ доранд, далели ҳамин гуфтаҳост.

Бо робитаи мавқеяят ва шаклгирии афкор ошно шудем, аммо афкор ҳамвора аз мавқеяиятҳо шурӯъ намешавад. Гоҳо дар хонаи худ танҳо нишастаед, ҳатто мумкин аст рӯзҳо касеро надидаед, аммо ногаҳон гузариши як хотира аз осмони зехни Шумо, тамъи талхи ғам ва изтироб ё хашмро ба ҷони Шумо мерезад. Натанҳо хотирот, ки ҳатто пешбинихои Шумо барои оянда метавонад ба афкори манғӣ

табдил шавад. Масалан, Шумо барои фароғат рафтаед ва акнун соҳили баҳри офтобӣ, ё дар зери сояи як дарахт дар боғе истироҳат мекунед. Зехни Шумо дар бекорӣ фурсат пайдо мекунад нигоҳе ба рӯзҳо ва солҳои оянда бияндозад ва ба пешомади зиндагии худатон ё азизатон бияндешад. Ҳамон тавре, ки дар фикр ғарқ шудаед ва ҳама пешомадҳоро баррасӣ мекунед, ногаҳон аз имкони вуқӯи яке аз пешомадҳои бад дар оянда дучори изтироб мешавед ва лаҳзаҳои бад, истироҳат дар рухсатӣ, ба ҷаҳаннаме бароятон табдил мешавад. Ин афкор аз як воқеаи дар мавқеияти беруниӣ шурӯънашудаанд, аз хотироти Шумо омадаанд. Аз қаъри зехни Шумо. Аз нохудогоҳи Шумо. Саволгузориҳои зехни Шумо дар гузашта ва оянда ба фикр табдил мешаванд.

Бо ин тавзехот акнун ба роҳатӣ метавонем аз занҷирае, ки шабу рӯз дар он гирифторем, тасвири комилтаре дошта бошем.



Оё то поёни умр дар ин занцира гирифторем ва ё ин ки роҳе барои раҳой аз ин занцира вучуд дорад? Зикрдармонӣ роҳи ҳал барои баромадан аз ин занцира аст. Аммо зикрдармонӣ чист? Дар фасли баъди ба ин пурсиш посух хоҳем дод.

## Фасли дуввум

# Шиносоии куллӣ бо зикрдармонӣ

Роҷеъ ба аҳамияти марказии нимаҳудкори мағз мисолҳои фаровон вучуд дорад. Дар марҳилаи ёд гирфтани ронандагӣ, шахси ёдгиранда, аввалан ҳеч ронандагӣ намедонад. Пас ҳангоми ронандагӣ ҳамаи ҳуш ва ҳавосашро ҷамъ мекунад, то хато накунад, аммо боз ҳам дасту дилаш меларзад. Як сол баъд, вақте ба ронандай моҳир шуд, калиди мошинро дар ҷояш мечархонад ва меравад. Як соат баъд ба максад мерасад, аммо ҳеч ба ёд намеоварад, ки дар тули ин як соат, роҳи у аз кӯҷоҳо гузашт. Ва ё ин ки у аслан чӣ гуна ронандагӣ кард. Барои он ки у бо мағзи миёнааш ронандагӣ карда аст. Танҳо аз лаҳзаи ронандагӣ, ки дар хотири у боқӣ мондааст, вақте аст, ки калидро дар мошин ҷархонд. Бо ин ҳама тамоми роҳро

бе ҳеч мушкилий то ба максад тай кардааст. Бале, мағзи нимахудогоҳи мо инчунин амал мекунад. Он чиро меомӯзад, гӯё ба даруни худ мебарад ва ғайриихтиёр ҳуш ва ҳавоси мо, онробахубӣ иҷро мекунад. Ҳоло агар раиси шаҳр Эълон кунад, ки бা�ъзе аз хиёбонҳои дутарафа, яктарафа шудааст, ронандай мавриди мисоли мо дубора ронандагиашро аз ҳолати шартӣ ҳориҷ мекунад ва аломатҳои хиёбонҳоро яке-яке бодикқат мушоҳида мекунад, то бидонад аз қадом роҳ бояд биравад. Аммо ду-семоҳ бा�ъд, дубора ҷиҳати хиёбонҳои яктарафа малакаи зехнаш шуда аст, калидро дар мошин мечархонад ва дубора роҳи ронандагиро, бе он ки бибинад ва ба он фикр кунад, тай мекунад. Зикрдармонӣ шабехи чунин амал аст. Шумо омӯхтаҳо ва шартиҳои худро тариқи зикр барои муддате тағийир медиҳед ва бар афкору ҶҲСОСОТ ва рафтаратон таваҷҷӯҳ мекунед; ва пасаз муддате аз Шумо танҳо он рафтore сар мезанад, ки ахиран тавассути зикрҳо дар

мағзи нимахудкоратон барномарезӣ шудааст.

Чангалбонон байни дарахтон роҳҳои паҳнро эҷод мекунанд, то дар сурати оташ гирифтани қисмате аз ҷангал, ҳама дарахтон дар оташ насӯзанд. Оё чунин роҳе барои занцираи азобҳои инсонӣ вуҷуд дорад? Оё мешавад, вақте бо мавқеияте рӯ ба рӯ мешавем, бо як равиши хос монеъ аз табдили он мавқеият ба фикри манфӣ шавем? То ба рафтори ғалат маҷбур нашавем? Зикрдармонӣ ба мо меомӯзад, ки ҳамчун ҷангалбонон монеъ аз паҳншавии оташ аз баҳше бар ҳар баҳши дигар шавем ва ҳам ба мо меомӯзад, ки агар занцираи мушкилот дар мо фаъол шуд, онро ҳал кунем ва ё ақаллан кам кунем. Чанд мисоли зер ибтидо Шуморо бо равиши зикрдармонӣ аз як нигоҳи умумӣ ошно мекунад.

## Зикри аввал:

### Ба мавқеияти бад нарав.

Маъсума хонуми миёнсол аст. Солҳост нафақаҳӯр шудааст, ҳамеша ба худаш мегӯяд: Ба ҳар ҳоле, бояд каме сарфаҷӯй кунад ва ба дидори хешу табори худ биравад ва аз онҳо ҳолпурсӣ кунадва агар кореаздаш бармеояд, барои онҳо анҷом дихад. Ҳамеша гарчанде хаста аст, аммо розӣ ба хона бозмегардад. Дидори хешу табори дуру наздикуро хушҳол мекунад. Бахусус, ин ки гоҳе бо баҳонаи тухфа додан дasti хешони камбағалро ҳам мегирад. Беморони солҳӯрдаро ба духтур мебарад ва агар лозим бошад, доруи онҳоро ҳам худаш меҳарад. Аммо як хеше дорад, ки ҳар вақт ба дидораш меравад, бо таъби хира ба хона бармегардад. То ба ҳол, сад бор ба худаш гуфтааст, дигар пушти дастамро доғ мекунам ва пеши у намеравам. Аммо боз ҳам дучоридоми раҳм мешавад ва суроғи уро мегирад: Охир чӣ кунам, магар

мешавад бадидори хоҳарам наравам? Ман ба дидори бегонаҳо меравам ва ба онҳо кумак мекунам, пас чӣ тавр хоҳарамро, ки аз нигоҳи рӯҳӣ ҳолаш хуб нест, хабар нагирам?! Медонам, ки хоҳарам аз хурдӣ ба ман ҳасудӣ мекард ва зехни муқоисагар дорад ва ҳама чизи худашро бо ман муқоиса мекунад вамудом ҳолаш бадмешавад; аммо агар ба хонааш наравам, мегӯяд, маро хабаргирий намеой. Ҳарчанд, агар биравам ҳам мушкил дуруст мекунад ва то чанд рӯз баъд аз ин ки ба хонаи худ бармегардам, афкорам аз дasti ҳарфҳои у парешон хоҳад буд. Гоҳе дилам месӯзад ва дучори азоби вичҷон мешавам, ки шояд ман дар ҳаққи у ба андозаи коғӣ хоҳарӣ накардаам. Гоҳениз аз дasti у ҳирсам мегирад ва дилам меҳоҳад телефонро бардорам ва ҳар чӣ аз даҳонам дармеояд нисора什 кунам, аммо боз ҳам пеши худро мегирам. Дар иваз мебинам, ки асабонияти хоҳарамро сари ҳамсар ва фарзандонам холӣ кардаам. Агар аз хонум Маъсума бипурсед: Чанд сол аст дучори ин

мушкилий ҳастӣ? Ҳоҳад гуфт: Як умр. Қариб 30 сол пеш, ки ман ва ҳоҳарам навҷавон будем. Агар аз у бипурсед: Пас чаро боз ҳам ба дидори ҳоҳарат меравӣ? Мегӯяд: Охир у ҳоҳари ман аст ва кори хайр ба ҳар ҳол воҷиб аст. Баъд ҳам у бемор аст ва аз назари рӯҳӣ ҳолаш хуб нест. Агар бипурсед, оё рафтани ту ҳоли уро хуб мекунад, ҳоҳад гуфт: Не.

**Тавсияи** зикрдармонӣ ба хонум Маъсума ин аст, ки бар мағзи нимаҳудкори худ, ки ғалат барномарезӣ шудааст, ғалаба кунад ва ҳар гоҳ тавассути он бахши мағз ба ў талқин шавад, ки кори хайр ба ҳар ҳол воҷиб аст, ҷавоб диҳад: “Ба мавқеяти бад нарав.”

Ин ҷумла бояд ба сурати зикр биёяд ва он қадар дар муқобили кори хайр воҷиб аст, ки тавассути зеҳни хонум Маъсума ба ў талқин мешавад, ҷавоб дода шавад, то ин ду ҷумла ба ҳам ҳолати шартӣ пайдо кунад. Ба ин маъни, ки ҳар кадом ҷумла “Кори хайр ба ҳар ҳол воҷиб аст”,

ба ёди хонум Маъсума меафтад, фаврий ҷумлаи “Ба мавқеияти бад нарав” ҳам ба ёди у биёяд. То ҷое, ки рафта – рафта садои кори хайр воҷиб аст, заифтар мешавад ва садои ба мавқеияти бад нарав, баландтар шунида мешавад ва ҳатто ҷойгузини он мешавад. Дуруст ҳамон гуна, ки ду қофазро ба ҳам степлер мекунем, ин ду ҷумларо дар зеҳнамон ба таври такрор степлер мекунем. Бояд эҳтиёткорона ҳар ҷумлаи ғалатро танҳо бо як ҷумлаи дуруст тағиیر дихем ванабоҷумлаҳои бисёр пешида ванабоҷумлаҳои зебоваширона, ки бештар фиребанда ва зебоянд, балки воқеан таъсиркунанда. Ҷумлаҳо, ки имрӯзҳо дар интернет бисёр ёфт мешаванд.

Барои фаҳми беҳтар, ба матни зикрдармонии мисоли зер таваҷҷуҳ кунед: Ду кӯдак барои бозӣ рӯ ба рӯи ҳам нишастаанд. Кӯдаки аввал бо садои хеле баланд мегӯяд: “Кори хайр ба ҳар ҳол воҷиб аст.” Ва кӯдаки дуввум бо садои як дар сад шуниданӣ

мегӯяд: “Ба мавқеияти бад нарав.” Дар ин бозӣ кӯдаки аввал бо ҳар бор такрор як дар сад садояшро пасттар ва кӯдаки дуввум бо ҳар бор такрор як дар сад садояшро баландтар мекунад. Дар ибтиди бозӣ, садои кӯдакидуввумронамешунавем вадар интиҳои бозӣ, садои кӯдаки аввалро. Ин мисол шабехи ду кӯдаки зехни мо дар минтақаи мағзи нимаҳудкор ҳастанд. Садои аввалин кӯдак, ки маҳсули низоми тарбиятии ғалати мост, дар асари мурури замон баланд ва баландтар шуда аст, аммо ҳоло, ки бо зикрдармонӣ кӯдаки дуввумро вориди он минтақаи мағзӣ мекунем, кам – кам садои кӯдаки аввал нест мешавад ва садои кӯдаки дуввум ҷои ӯро мегирад.

Аммо мавқеиятҳотанҳомавқеиятҳои беруниӣ нестанд, то битавон аз дур шудан монеи онҳо аз афкори ғалат шуд. Гоҳеинафкориизтиробдиҳанд, манғӣ ва ғалат аз қаъри зехни мо сар бармеоваранд. Дуруст ҳамон вакте ки мунтазири онҳо неstem. Ростӣ, бо

онҳо чӣ бояд кард? Аз изтиробиҳии онҳо чи гуна метавон дар амон буд?

Таҷрибаи равоншиноӣ нишон медиҳад, ки одамҳои бекор бештар дар маърази ҳамлаи ин нав афкори манғӣ ва изтиробиҳандай даруний ҳастанд. Тавсияи зикрдармонӣ дар ин маврид ин аст, ки:

**Зикри дуввум:**

**Он қадар вақтатро бо кори хуб пуркун, ки фурсати афкори бадро надошта бошӣ.**

Мағзи мо чун радар мудом ба ҳар сӯ мечарҳад, тотаҳди дҳороташхискунад. Аслан мағзи мо тавре сохта шудааст, ки ҳеҷ гоҳ аз фикр холи нест. Агар мо пешакӣ ба мағзамон фикри хуберо пешниҳод накунем, ё ӯро ба коре машғул накунем, ниҳоят фикри мо пайиҳам ба андешаҳои манғӣ ғутавар мегардад ва давраи маъюби эҳсоси бад, рафтори бад, ҷисми ҳаробро дар вучуди мо фаъол кунад. Бесабаб

нест, ки занони шуғлдошта, нисбат ба заноне, ки дар хона бекоранд, камтар дучори афкори манғӣ мешаванд. Ва мардоне, ки шуғлашонро дӯст доранд, камтар аз мардоне, ки шуғлашонро дӯст надоранд, дучори афкори манғӣ мешаванд.

Бисёри аз мо, новобаста аз он ки медонем, рафтани ба баъзе аз меҳмонихо ва дидорбинихо руҳияи моро хароб мекунад, аммо наметавонем пеши хаёлоти рафтани ба он ҷойҳоро бигирем. Шояд ин ҷумла аз мағзи нимаҳудкори мо шунида мешавад: Бирав ин дафъа фарқmekунад. Ёсадоиякеаздӯстонро мешунавем, ки мегӯяд: “Биё равем, бо ҳам ҳастем, хуш мегузарад.”

Ҳамаимоинтаҷрибаро ҳам доштаем, ки вакте дар хона муддати зиёд бекор ва танҳо нишастаem, оромором ғамгин мешавем, аммо чун мағзи нимаҳудкори хешро дуруст барномарезӣ накардаem, мудом аз як мавқеияти берунии бад ба як мавқеияти дарунии бад мегузарем.

## Бадин шакл:

Мавқеияти аввал: доштани робитаҳои носолим ва ба мавқеиятҳои бад рафтан, сархӯрдан ва гурехтан ба танҳоии худ.

Мавқеияти дуввум: муддате танҳо мондан дар хона, мавриди ҳуҷуми афкори манғӣ қарор гирифтан, гурехтан аз танҳоӣ ва рафтан ба сӯи равобити носолим ва ба мавқеиятҳои бади берунӣ.

Ваиндаври маъборои баъзеҳоҳамай умр такрор мешавад. Бо ин силсила чӣ бояд кард? Посухизикрдармонӣ инаст: Ёфтани равобити солим, мавқеиятҳои хуб, танҳовабекор намондан. Ҳоло, агар ба ҳар далеле ҳарифи ин ду мушкил нашудем, чӣ бояд кард? Тавсияи зикрдармонӣ ин аст:

## Зикри саввум:

**Фикри бадро дур кун.**

Тасодуғанбо Алексрӯбарӯмешавем.

Марде, ки шуғлаш бурдани мурдаҳо аз сардхонаи (МОРГ) bemoriston ба гӯристон буд. Алекс мегуфт: Одатан субҳи барвақт то баъди нисфирузӣ се мурдаро аз сардхонаи bemoriston мегирам, онҳор дар тобут мегузорам ва ба қабристон меравам ва тобутро ба гӯркан месупорам ва корам тамом мешавад. Аввалҳо аз ин кор ғамгин мешудам, аммо кам-кам ба ин кор одат кардам. Зоро ҳар қадар мурдаи бештареро аз сардхонаи bemoriston ба гӯристон бибарам, дастмузди бештаре мегирам. Аммо росташ мушкили ман аз аввал ҳам мурдаҳо набуданд, балки зиндаҳо буданд. Хешу табори мурдаҳо дар назардорам, ки барои аввалин бор бо ҷасади азизи худ рӯ ба рӯ мешаванд. Онҳо ин қадар беҳол мешаванд ва аз таҳти дил нола мезананд, ки диданаш барои ҳар касе ранҷовар аст. Ибтидо ман садои ин нолаҳоро бо худ ба хона мебурдам. Вақти шом ҳӯрдан ҳам садои он нолаҳоро дар зеҳнам мешунидам, ҳатто ҳангоми хоб рафтандар ҷойхоб ҳам ин нолаҳо

дар сарам мечархиданд. Сараввал, барои он ки бар ин мушкил ғалаба кунам, баъд аз нисфириӯзихо ба варзиш машғул гардида, саргарми тенисбозӣ шудам. Аммо ҳангоми бозии тенис низ он нолаҳо ба сарам ҳуҷум меоварданد, вале ман мекушидам он афкорро бо зарбай ракеткаи тенис аз худам дур кунам. Воқеан ҳам ин афкор дур мешуданд ва дигар бознамегаштанд. Рӯзҳое низ буданд, ки фурсати бозии тенисро надоштам, аммо барои пешгирий аз ҳуҷуми он афкор, **тениси зеҳни** роҳ меандохтам ва афкори ғамангези изтиробоварро аз зеҳни худам дур мекардам. Тенис ба ман ёд дод, ки фикрҳои изтиробоварро чӣ гуна аз худ дур кунам.

Зикри тенис ҳамчун мисоли хуб барои берун кардани афкори манғӣ эҷод шудааст. Метавоназ ҳамин лаҳза шурӯъ кард. Ҳамин ки як фикри манғӣ ба зеҳнатон ворид шуд, ба ҷои он ки онро парвариш дихед, ба ҷои он ки бо саволи чӣ гуна ва ҷаро ин тавр

шуд, худро даргири он фикр кунед, бо ракеткаи тениси зеҳнатон зарба ба он мушкили фикрӣ бизанед ва онро аз фазои мағзатон берун бияндозед. Бо ин зарба монеъ шавед, ки он фикри манфӣ дар саратон бимонад ва бар меҳру Ҷӯсуп Шумо асар бигзорад.

### Зикри чаҳорум:

#### **Дучори доми отифӣ нашав.**

Дӯстони зиёдеро мешиносам, ки дар ғарб зиндагӣ мекунанд. Аксар онҳо вакте дар бораи хонаводаашон сӯҳбатмекунанд, ҷеҳраашон ғамолуд мешавад. Яке аз онҳо Маъсӯд ном дорад. Дар гуфтугӯ, сӯҳбатро оғоз карда мегӯяд: Такрибан ҳар рӯз ба хонаводаам телефон мекунам. Бахше аз даромадамро ҳам барои падару модарам мефиристам. Аз ин бобат вичдонам соғ аст, ки ба қадри имкон мушкилоти молии онҳоро ҳал мекунам. Аммо аз лаҳзае, ки сӯҳбати телефониамон шурӯ мешавад, волидонам аз мушкилиҳои

бародарону хоҳарони хурдтарам, ки дар Эрон зиндагӣ мекунанд изҳори назар мекунанд. Албатта ногуфта намонад, ки қисми пуле, ки барои падару модарам ҳам мефиристам, сарфи ҳароҷотҳои бародарону хоҳаронам мешавад. Агар сухбати телефонии рӯзонаи мо як соат тул кашад, 58 дақиқааш ба шунидани мушкилиҳои онҳо сарф мегардад, аммо ҳамеша дар ду дақиқаи охир мешунавам: Фарзандам ту фикри моронакун, ба фикри зиндагии худат ҳам бош. Худоё ту бузург ҳастӣ. Охир ман бо ин як соат дарди дили рӯзона дигар чӣ гуна метавонам ба фикри зиндагии худам бошам? Ҳамин ки аз хоб бармехезам, ба фикри онҳо ҳастам. Сари кор, ҳам меравам, ҳушу хаёлам банди онҳост. Ҳар шаб ният мекунам, ки минбаъд ҳафтае як бор танҳо рӯзҳои таътил ба онҳо занг занам, аммо ҳар рӯз гӯё беихтиёр ба онҳо занг мезанам. Ӯро пурсон мешавам: Оё коре ҳаст, ки аз дастат меояду барои волидонат анҷом надода бошӣ? Мегӯяд: Не. Ҳамеша

аз корҳои оддии зиндагии худам ҳам сарфаҷӯй кардаам, то ин ки онҳо роҳаттар зиндагӣ кунанд...

Масъуд дар воқеъ дучори доми отифӣ шудааст, аммо худаш ҳам хабар надорад. Баъзе аз наздикони мӯрои меҳрталабӣ ва ҷалби таваҷҷуҳ ҷоҳҳои шафқатангезие муҳайё мекунанд, то азизони худро ба он ҷоҳҳо бияндозанд. Қасди баде ҳам надоранд, ба хаёли худашон меҳри моро металабанд. Роҳи пешниҳоди зикрдармонӣ дар ин маврид чунин аст: Барои наздиконат ҳарчи аз дастат меояд тамом ва комил дареғ надорва баъд аз он ба ҳеч ваҷҳ дучори ҷоҳи меҳрталабии онҳо нашав.

Шумо аз хиёбоне гузар мекунед, якбора бо шахсе рӯ ба рӯ мешавед, ки тасодуф кардааст. Зудёриитаъчилиро хабар мекунед. Ба ҷароҳатбардошта кумак мекунед, то тезтар дохили мошиниёриитаъчилий гузошташавад. Мошини таъчилий бонг зада меравад. Ҳоло дигар вақти он аст, ки ҳарчи зудтар ҳавосатонро ба мавзӯи дигар

чалб кунед. Агар минбаъд ҳангоме, ки Шумо аз он хиёбон мегузаред, дарду ранчи он тасодуфкарدارо дар худ зинда кунед, ё ҳар киро мебинед он қиссаро барояш нақл кунед, чӣ балое бар саратон хоҳад омад? Агар Шумо кормандиёриитаъчилийбошед, ки ҳар рӯз бояд ба кумаки тасодуфкардаҳо биравед ва ҳамаи он чиро дар рӯх аз ранчи тасодуфкардаҳо медидед, бо худ ба хона мебурдед, оё рӯзи дигар қуввае бароятон боқӣ мемонд, ки дубора ба сари кор бозгардед? Агар ҳамаравоншиносоне, ки бобеморони равонии шадид рӯ ба рӯҳастанд, вакте шабҳангомеазкор мебарояндубахона мераванд, ёди он беморони равонии шадид дар бемористон, дармонгоҳ, ё ҷои корашон боқӣ нагузоранд, оё рафта-рафта худ ба як бемори равонии шадид табдил намешаванд? Равоншиносон омӯхтаанд, ки фосилаи ҳиссии худро бо беморони худ ҳифз кунанд ва дучори доми отифӣнашаванд. Шумоҳаминдарсро барои зиндагӣ дар робита бо азизони худ биёмузед ва ба онҳо ҳам омӯзиш

дихед, ки дар робита бо Шумо чунин бошанд. Зикрдармонй аз тариқи такори зикр “**дучори доми отифӣ нашав**” мороводор месозад, ки ранчи дигаронро ба шакли тоқатфарсой ба вучуди хеш роҳ надиҳем.

### Зикри панҷум:

#### Ҳашматро Фуру бар.

Шумо аз хиёбоне мегузаред. Навҷавонеро мебинед, ки дарҳоли ба девор шошидан аст. Дарҳол аз фикратон мегузараდ, ки ў беадабу бетарбия будааст. Аз ин фикр ҳашмгин мешаведу ўро сарзаниш мекунед. Навҷавон ҳам Шуморо таҳқир дода мегурезад. Аз қаҳр аз пасаш медавед ва ба сӯи ў санг мепартоед. Ҳушбахтона санги Шумо хато меравад, вагарна мумкин буд, ҳашматон балое ба сари ҳардуятон биёварад. Барои баррасии шаклгирии ин ҳашм беҳтар аст воқеаеро, ки боиси ҳашматон шуд, ба таври марҳилавӣ баррасӣ кунем:

1. Мавқеият: Шоша кардани ҷавон ба девор.
2. Фикри Шумо: Ӯ беадаб ва бератбия аст.
3. Эҳсоси Шумо: Ҳашми андак.
4. Рафтори Шумо: Сарзаниши навҷавон (Рафтори Шумо мавқеият барои бача аст.)
5. Фикри бача: Шумо чӣ одами баде ҳастед.
6. Эҳсоси бача: Ҳашми андак нисбат ба Шумо.
7. Рафтори бача: Таҳқир ба Шумо (Рафтори навҷавон мавқеияти бадтаре барои Шумост.)
8. Фикри Шумо: Ӯ навҷавони комилан беадаб ва разиле аст.
9. Эҳсоси Шумо: Ҳашми сахт.
10. Рафтори Шумо: Давидан бо ҳашми зиёд аз паси навҷавон ва ҳаво додани санг ба ӯ.

Аз барасии марҳилавии болой дарк мекунем, ки чӣ гуна рафтори ҳар яке аз мо барои дигарӣ мавқеияте эҷод мекунад. Ва ин мавқеият боиси пайдоиши фикр, эҳсос ва рафтори бъдии мову онҳо мешавад. Дигарон онро ба таври хулоса **амал ва аксуламал** меноманд. Аммо дар воқеъ ин амалу аксуламал ба суръат аз марҳилаҳои зиёди фикрӣ, эҳсосӣ, рафторӣ ва мавқеияти мегузаранд. Иҷозатдиҳед, аз Шумосуолбипурсам то масъала равшантар шавад. Аз мавридҳои зер кадомаш боиси хаҷми Шумо шуд:

1. Мавқеият: Шоша кардани бача ба девор.
2. Фикри Шумо: Ӯ чӣ беадаб ва бетарбия аст.

Оё фикр намекунед, агар ба ҷои фикри “Ӯ чӣ беадаб ва бетарбия аст” бо худ фикр мекардед “Ин навҷавони бечора боинкораш мумкинаст худро бо хаҷми мардум гирифтор кунад” ҳаргиз дучори хаҷм намешаведу

## ҳатто дилатон барояш месӯҳт?

Чандепеш дарроҳрави меҳмонхонае бо зани 77 сола, ки хонум Делий ном дошт машғули сӯҳбат будам. Яке аз бошандагони меҳмонхона, ки хабари наверошунидабуд, гуфт: Хонум Делий шунидед, дирӯз дубора як баҳоиро дар Эрон дар паси хонааш бо корд куштанд? Хонум Делий лаҳзае сукут карду гуфт: Қотили бечора. Чӣ балое барсари худаш овард! Азӯ пурсиdam: Чаро нагуфтед, кушташудаи бечора. Хонум Делий гуфт: Кушташуда, ки кори баде накард. Ин қотили бечора аст, ки бо куштани як одами дигар оромиши руҳу равони худашро то абад дучори мушкил кард. Дар ҳамон лаҳза бо худам андешидам, ин равиши фикронии хонум Делий ҷойеро барои ҳашмгин шудани ӯ намегузорад. Ба ин маъний, ки тафсири мо аз мавқеият (равиши фикру шарҳҳои мо бо мисолҳо) боиси эҳсосот ва рафтори мусбату манфии мо хоҳад шуд.

Ҳоло агар наметавонем фикри худро

аз танқиди дигарон, ба дилсузӣ барои дигарон табдил кунем, барои ҷилавгири аз пайдоиши хаши ми худ чӣ бояд бикунем? Танҳо роҳи ягона хашмро фуру бурдан аст. Вакте мо хашмгиншудем, нанасиҳати дигарон ва на тавсияи вучудамон, дигар чорае карда наметавонад. Хашм эҳсосест, ки бар мо ғалаба мекунад. Агар эҳсос ғам мебуд, шояд фақат моро ба гушаи танҳоӣ мебурд. Аммо хашм моро аз худ бехуд мекунад. Фериконси мағзи моро, ки дар ҳолати мӯътадил аз 14 то 21 ҳертс аст, то 28 ҳертс боло мебарад. Таҷрибаҳои одами мегӯянд, танҳо пешгирии хашм, таъхири хашм аст. Касе ба Шумо паёмаки таҳқиромез мефиристад. Бо хондани он паёмак аз худ бехуд мешавед. Мехоҳед фавран он чиро ба зеҳнатон меояд, дар ҷавоб бинависед ва ба ӯ ирсол кунед. Ҳар чи мекунед то ҷавоби паёмаки ӯро нагардонед, рақиби хаши ми худ намешавед. Шояд чора ин аст, ки посуҳи ӯро дар ёддоште ба таври комил бинависед, аммо ирсоли паёмакатонро 24 соат

ақиб бияндозед. Ба эҳтимоли зиёд, баъд аз 24 соат ирсоли он паёмак ба назаратон ғайри зарурӣ мерасад.

Агар дар бахшинима худкорима ғизимо ба ҷои ҷумлаҳои монанди “ҷавобашро ба хубӣ кафи дасташ мегузорам” ё “ҷавобдиҳӣ хуб аст.” ҷумлаи **хашматро** фуру барро ба сурати зикр такрор кунем, ки ҷои ҷумлаҳои дигарро дар зеҳни мо бигирад.

Қиссаи содда, таъсирнок ва ҷолиберо аз Ошо шунидам. Қиссаи пурмаъние, ки ў бо обуранги зиёд нақл мекард: Рӯзе пирамарде дар ҳоли ҷон додан буд. Танҳо писари 9 солае, ки дошт ба сари болини ў ҳозир буд. Пирамард мекушид нафаси охирини худро ба кор гирад то барои писараш чизе дар ин дунё бокӣ бигзорад, ки ҳангоми бадбаҳти дастгираш гарداد. Пирамард ба писараш гуфт: Фарзандам ман чанд лаҳза пас хоҳам мурд ва баъд аз ин ту бояд барои рӯзгорат коре кунӣ. Дигар дар паҳлуят нестам, ки агар ба кумаки ман эҳтиёҷ доштий,

дастатро бигирам. Дар ин дунёи бераҳм, бояд худат мушкилиҳоятро ҳал кунӣ. Охарин кумаке, ки аз дasti ман барои ту мерасад ин аст, ки ба ту чизеро ёд бидиҳам, ки пас аз вафотам кумакрасони ту бошад. Ҳар вакте худро танҳо ҳис кардӣ, бо ба ёд овардани ин ҷумла, маро ҳамчун ҳамроҳ ва ёвар дар паҳлуют эҳсос кун. Мумкин аст, он чиро, ки ҳозир ба ту меомӯзам, ҳоло ба хубӣ нафаҳмӣ. Муҳим нест. Ту ин ҷумлаи маро хуб ёд гир ва ҳар рӯз мисли зикр онро барои худат такрор кун. Вақте калон шудӣ, маънии онро ҳоҳи фахмид. Аммо барои он ки онро фаромӯш накунӣ, ҳар рӯз бояд ҳамеша онро бо худат такрор кунӣ. Кӯдаки 9 сола бодиққат гӯш кард, то он ҷумларо аз падара什 бишнавад. Аммо падари пир ба ҷои он ки ҷумлаи муҳимро ба писара什 бигӯяд, мудом аз аҳамияти он сухан мекард, ки нақши ин ҷумла чунон аст, ки падари кӯдак аз ин тариқ ҳамеша дар паҳлуи ӯст ва бо ин ҷумла ёвари ӯст. Вақте кӯдаки 9 сола ба хуби аз аҳамияти ин ҷумла

бохабар шуд, падари пир, дуруст лаҳзае пеш аз он ки чон бидиҳад гуфт: Писарам он ҷумла ин аст: “Хар вакът ҳашмгин шудӣ, ҳашматро як шабонарӯз фуру бар. Агар субҳ ҳашмгин шудӣ, ҳашматро то субҳи дигар фуру бар. Агар нисфирӯзӣ ҳашмгин шудӣ, ҳашматро то нисфирӯзии дигар фуру бар ва агар шаб ҳашмгин шудӣ, ҳашматро то шаби дигар фуру бар. Бо ёдварии ин ҷумла ман ҳамеша дар паҳлуют хоҳам буд ва мушиқилотатро ҳал хоҳам кард. Ту албатта бо ин ҷумла метавони мушиқилотатро ба танҳоӣ ҳаллу фасл кунӣ. Агар ҳашмгин нашавӣ, дӯстонатро аз даст наҳоҳӣ дод ва барои худат душманӣ эҷод намекунӣ. Дар ин сурат ҳеҷ, гоҳ танҳо наҳоҳӣ буд”.

### Зикри шашум:

### Ичро кун, ҳавсала меояд.

Гоҳо ин занцира баръакс рафтор мекунад. Шунидаед, ки баъзеҳо танбалии худро ин тавр сафед мекунанд: Ҳавсалаам нест, то ин

корро ичро кунам. Маънии ин сухан он аст, ки дар фикрам ҳаст, аммо ҳавсала ҳанӯз наёмада аст, то амалий шавад. Ҷавоби муносиб ба онҳо ин аст: Ичро кун, ҳавсалаат ҳам меояд. Яъне на танҳо эҳсос метавонад ба рафтор табдил шавад, балки рафтор ҳам метавонад ба ҳис табдил шавад. Яънету ичро кун, ҳавсалаат ҳам меояд, баъд фикрат ҳам иваз мешавад. Ту, ки фикр мекардӣ бояд ҳавсала биёяд, то амал кунӣ, мефаҳмӣ, ки бо амал ҳам метавон эҳсос ва афкорро тағиyr дод.

Аз лиҳози фалсафӣ “ин навъи озодӣ аст.” Яъне танҳо мавқеиятҳо нестанд, ки ба фикр ва беихтиёр ба ҳису рафтор мерасанд. Балки инсон бо амалаш метавонад ҳис, фикр ва ҳатто мавқеият эҷод кунад. Агар чи дар ин маврид ҳам, занчираи иллатҳо ва бемориҳо вуҷуд дорад. Аммо дигар ин занчираи амал ва беморӣ аз мавқеият шурӯъ намешавад, балки аз амали инсонӣ оғоз мешавад.

**Агар Мавқеият → Фикр → Ҳис → Рафтор: яъне ҶАБР.**

**Пас ҳоло Рафтор → Ҳис → Фикр → Мавқеият: яъне ОЗОДӢ.**

Китоби ҳозир, китоби фалсафӣ нест, то баҳси худро дар ин замина бештар густариш диҳем, мақсади мо танҳо намунаи коркарди ду сӯи ин занчира ва пайванди онҳо бо якдигар аст.

**Зикри ҳафтум:**

**Дардатро сабук кун.**

Дориош то кунун ду унвони илмӣ гирифта аст ва машғули дарс хондан барои унвони саввум аст. Аммо ҳамаи амали умонаи нооромии ӯ нест. Дар вакти имтиҳонва ёҳангоми суҳанронӣ фишори хунаш паст мешавад. Аз сабаби он ки хеле бомаърифат аст, аз ин метарсад, ки дар суҳанронии худ калимаеро хато бигӯяд ва ё лакнат пайдо кунад ва ё ҷавоби саволеро дода натавонад, барои ҳамин пеш аз суҳанронӣ фишори хунаш бошиддит

паст мешавад. То чое, ки баъзе аз имтиҳонот ва суханронихои худро бекор мекунад. Оқибат ба у табион тасия доданд, ки як ду соат пеш аз имтиҳон, ё суханронӣ ду-се пиёла об бинушад, то ҳаҷми хунаш боло биравад ва агар бинобар таъсири нооромии ҷамъият ё тарсаз имтиҳон фишораш поён омад ба воситаи об нушидан ҳаҷми хунаш боло биравад ва фишори хунаш наафтад.

Хонум Мехрӣ, вақте ба мактаби духтараш меравад, ки аз вазъи у пурсучӯй кунад, дасту по ва камараш дард мегирад. Ҳамин дард, худаш боисинооромии бештариударвақти хабаргирий аз мактаби духтараш мешавад. Духтур ба у ёд дода аст, ки дар ин мавқеъ каме пеш аз саршавии дард, доруи оромбахш бихӯрад. Ҳамин тарик, Мехрӣ омӯхт, ки пайдоиши дардҳои худро пешгирий кунад.

Хулосаи фасли дуввумро ба шакли зер дар намунаи зикрдармонӣ бубинед:

Зикр:

Вақтатро бо фикри хуб  
пур кун, ки фурсати  
фикри бадро пайдо  
накунй.




Зикр:

Ба мавқеияти бад нарав.

Зикр:

Вақте фикри бад ба сарат ворид шуд,  
мисли тенисбозон зарбае ба тӯби  
фикрат бизан ва онро аз худат дур кун.



Зикр:

Дучори доми отифӣ нашав.

Зикр:

Хашматро фуру бар.

Зикр:

Дардҳои чисмиатро аз қабл дармон кун.

Пешазба анҷом расонидани инфасл, лозим аст ишора кунам, ки дардҳои ҷисмонии номаълум, худ боиси афкори манғии дигар мешаванд. Бемор мумкин аст, фикр кунад, дучори саратон ё дарди номаълуму марговар шуда аст. Дар ин сурат нооромии узиёд мегардад ва мумкин аст ба рафтори хаёлӣ дучор шавад ва мудом бахши табобатии интернетро бисанҷад ё ҳар рӯз ба духтур, озмоиш вадору побандгардаду оқибатруҳияи худро аз даст дода, дар bemoriston

бистари шавад. Аммо агар бо занчираи мушкилот ошно шавад, хоҳад донист, ки дардҳои ҷисмонии у равонтани (психосоматики) ҳастанд ва илочи ниҳояиаш **пирӯзи бар фикри хеш** аст. Табиист, ки бо маҳорат метавон аз мавқеиятҳои ғалатпарҳезӣ кардваёхудроҷунон бо корҳои хубмашғулкард, ки баҳуҷуми афкори манғӣ фурсат дода нашавад. Аммо дар ниҳоят мо бояд тавоноии идораи афкори худро дошта бошем. Бар нигоҳи аслий, минтақаи фикри мост, ки дар марказитарин нуқтаи ин занчира ҷойгир аст. Ва хеле ҷизҳо аз он шурӯъ мешавад ва ба он боз бармагарداد. Дар фасли оянда ҷузъиёти ҳар бахши ин занчираво беҳтар дида мебароем.

## Фасли саввум Мавқеиятҳо

### Мавқеияти бад:

Ба мисоли ҳамсояи туршруй бозмегардем. Агар он ҳамсоя ба ҷои туршруй, чун ҳамеша ба мо як ҷавоби саломи маъмулий метод, мағзи мо он ҳама фикру эҳсос ва рафтор эҷод намекард. Ва агар ўбо мо хушруй муомила мекард, боиси афкору эҳсосот ва рафтори хуб бароямон мегардиid. Ин мисол накши мавқеиятро дар пайдоиши фикр, эҳсос ва рафтор баён мекунад. Дар вокеъ мавқеият, аввалин доира аз занчираи ҷабрӣ аст, ки мо дар он гирифтор мешавем. Аммо мавқеиятҳо ҳамеша манфиӣ нестанд. Агар мавқеиятҳои мусбат ва манфиеро, ки ҳафтаи гузашта боонруй ба рӯ шудаем, баррасӣ кунем ва ният кунем ҳафтаиояндабаонмавқеиятҳои

манфие, ки доштаем наравем ва танҳо ба мавқеиятҳои мусбат ҳозир шавем, ҳафтаи пешоянд афкори манғӣ дар зехнамон кам мешаванд ва афкори мусбат зиёд мегарданд.

Ҳоло савол ин аст: Агар мавқеиятҳо, ҳадҳои зиндагии мо ҳастанд, пас озодимоазкуҷоаст? Бахшеазозодии мо дар интиҳоби мавқеиятҳоест, ки бо он рӯ ба рӯ мешавем. Ба ақидаи ман “озодӣ” раҳидан аз ҳудуди мавқеиятҳои бад, ба ҳудуди мавқеиятҳои хуб аст.” Ба ибораи дигар мо озодем, ки ҳудудҳои худро таъинкунем. Масалан, Шумоинтиҳоб меқунед, ки самъ бихӯред. Пас аз он дигар озод нестед, ки аз тасироти самъе, ки хӯрдаед дар амон бошед. Дар ин маврид, Шумо мавқеияти бадро интиҳоб кардаед. Мавқеиятҳо Шуморочунбеморӣ ихота меқунанд, то меваи онҳо бошед. Таърифи ман аз озодӣ ин аст: “озодӣ раҳидан аз ҳудуди доираҳои хурдтар, ба ҳудуди доираҳои бузургтар аст.” Мо пинҳонӣ зиндагӣ намекунем. Ҳар

мавқеияте як системаи ҳудудӣ аст, ки вақте вориди он мешавем, ҳудро гирифтори ҳудуди он месозем ва он система афкору ҶҲОССОТ ва рафтори моро сабаб мешавад. Равоншиносон ба волидон тавсия мекунанд, ки агар меҳоҳед фарзанди Шумо ҳуб ба воя расад, барои у дӯстони ҳубе пайдо қунед. Дӯстони ҳуб мавқеияте ҳастанд, ки фарзанди Шумо дар ҳалқаи ҳуби онҳо қарор мегирад. Ҳусусияти фалсафавии баҳсро ба як сӯ гузашта, ба ҳусусиятҳои амалии баҳси мавқеият бозмегардем. Мавқеиятҳо дар зиндагӣ ду гуруҳанд: мавқеиятҳои пешбининашаванда ва мавқеиятҳои пешбинишаванда.

## **Мавқеиятҳои пешбининашаванда:**

Ин мавқеиятҳо барои мо пеш меоянд ва мо пеш аз рух додан наметавонем онҳоро пешбинӣ қунем, то монеаи пайдоишашон шавем. Мисли ҳамсояе, ки ҳар рӯз ба мо ҷавоби салом медодвайякбора салому алайки ҳудро қатъ кард. Агар мо медонистем

ўчунин рафтор мекунад, чанддақиқа зудтарё дертар аз хона мебаромадем, то бо ўрӯ ба рӯ нашавем. Мисоли дигар вақтест, ки мо аз хиёбон мегузарем ванога ҳонбояктасоду фру ба рӯ мешавем. Касоне пеши чашми мо бошилдат қароҳат мебардоранд ё мемиранд. Инҳо мавқеиятҳои пешбининашаванданд, ки барои ҳамаи мо мумкин аст пеш биёяд ва бефосила боис ба афкори манғӣ, доми отифӣ ва рафторҳои ғалати мо шаванд. Аммо ҳамаи мавқеиятҳо пешбининашаванда нестанд ва аз рӯйи таҷриба метавон баъзе аз онҳоро пешбинӣ кард. Мисли он ки медонед, агар фалон дӯстаторро танқид кунед, ў ғазабнок шуда ҷанҷолро сар мекунад.

## Мавқеиятҳои пешбининашаванд:

Мо баъзе мавқеиятҳоро мешиносем ва медонем, ки ҳар гоҳ ба он ҷойҳо ҳозир шавем, ҳолатамон иваз хоҳад шуд. Аммо ба сабабҳои чун одат, исрори дигарон, ё

бехабарии худамон, баъзан вориди ин мавқеиятҳо мешавем ва мағзи миёнаамонро барои пайдоиши афкори манғӣ осебпазир ва фаъол месозем. Дар ин фасл миқдори ин мавқеиятҳои пешбинишавандаро мавриди омӯзиш қарор медиҳем:

## 1. Ахбори нохуш гӯш накун.

Агар Шумо пайрави ягон ҷунбиши сиёсӣ ҳастед ва онро лаҳза ба лаҳза пайгирий мекунед, шунидани хабар баҳше аз ҳаракати сиёсии Шумост. Аммо вакте ба тағиӣи ахбори ҷаҳон нақш надоред, фоидаи шунидани ин ҳама хабарҳои нохуш чист? Ва шунидани ин ҳама ахбори бад ба руҳияи Шумо чи таъсир дошта метавоанд? Ахбор дар рӯзгори мо, яъне хабари нохуш. Агар ҳаррӯз ҳазорон ҳавопаймо парвоз кунад ва солим ба замин бинишинад, табдил ба хабар намешаванд, аммо агар яке аzonҳо парвоз кунаду солим ба замин нанишинад, ба хабар мубаддал мешавад. Агар ҳамаи шаҳрҳо ва

дехаҳои ҷаҳон наларзанд, ба ҳабар табдил намешаванд. Аммо ҳамин ки дехае дар гӯшае аз курраи замин биларзад, ба ҳабари заминларза табдил мешавад.

Вансон марде аст фаронсавӣ ва садсола. Вақте ҷеҳраашро мебинед уро болои 60 сола гумон мекунед. Вансон дар як мусоҳи байтелевизионӣ меояд, то сабаби ҷавон монда ниҳудро шарҳдиҳад. Ӯ гуфт: Дар тули садсоли ҳаётам нисбат ба ҳама ахборе, ки дар ин ҷаҳон ба вуқӯъ омадаанд, худро бехабар вонамуд карда, кӯшидам онҳоро нашунавам. Мусоҳи багир аз Ӯ пурсид: Пас масъулияти инсонии Шумо чӣ мешавад? Оё барои инсонҳои дигар эҳсоси ҳамдардӣ надоред? Вансон посух дод: Барои зилзилае, ки дар як қитъаи дигар ба вучуд меояд ва аз дasti ман барояш коре намеояд, ҷаро бояд худамро дучоридомиотифӣ кунам ва худамро ба эҳсоси масъулияти аслий ва нооромӣ гирифтор кунам?! Ба ҷойи ин ман вакте дар хиёбон гаштугузор

мекунам, ҷашму гӯшам ба қадри коғӣ боз аст ва нисбат ба муҳити атрофам бетафовут нестам. Агар раҳгузаринотавонеро канори хиёбон бубинам, ҳатман ба ӯ ёрӣ медиҳам. Агар ҳамсояро танҳо бубинам, мекӯшам танҳоии ӯро бартараф кунам. Агар яке аз дӯстонам бемор шавад, рӯзҳоero бо парастории ӯ мегузаронам ва аз ин бобат ҳам эҳсоси хубе дорам. Аммо дилам намехоҳада садами ҳавопаймое, ки барояшон коре карда наметавонам, боҳабар шавам. Шунидани ахбор, ки баҳусус ҳам ахбори ноҳущ, барои ман як тарси аслий ва нооромии беҳуда эҷод мекунад ва лаҳзаҳои шоди зиндаги аз байн мебарад. Мусоҳибагир аз ӯ пурсид: Пас мо, ки ҳабарнигорем чӣ бояд кунем? Агар ҳама мардум чун Шумо ахбори моро гӯш нақунанд, пас мо барои кӣ ҳабар эҷод мекунем? Вансон гуфт: Ҳама мардуми ҷаҳон, ҳабарнигор нестанд-ку. Шумо ҳам агар аз қасбатон розӣ нестед, шуғлатонро иваз кунед. Мо ба дунё омадаем, ки зиндагӣ кунем,

на ин ки хабар эҷод кунем, ё хабар истифода барем. Мусоҳибагир пурсид: Мочӣ кор кунем, ки Шуморо ба шунидани хабар ҷалб кунем? Вансон гуфт: Ҳуб медонам, ки дар мавриди ман маваффақ шуданатон ғайриимкон аст, аммо барои ҷалб кардани дигарон, равиши худро иваз кунед. Шумо ба мардум нооромӣ мефурӯшед ва мардуми бечораю ҳаёлӣ ҳам онро аз шумо меҳаранд. Аммо агар меҳоҳед ҳақиқатан барои мардуми ҷаҳон коре кунед, роҳи худатонро иваз кунед ва ба ҷои эҷоди мушкилот, роҳи ҳаллу бартарафкуни мушкилиҳоро нишон дихед. Дар бораи онҳое, ки дучори зилзила шуданду чӣ гуна аз вартаи мушкилоти худ баромаданашонро ба мардум хабар бидиҳед. Ва наздикону пайвандони ҳавопаймои ба садама дучоршуда, чӣ гуна ва пас аз ҷанд рӯзи азодорӣ ба зиндагии худ идома доданд. Ё хабар бидиҳед, ки ҳар кас чӣ гуна метавонад ба оворагоне, ки дар хабари шумо ҳастанд, кӯмак кунад. Шумо он қадар

хабари нохуш медиҳед, ки мардум фикр мекунанд ҷаҳон дар ҳоли нестшавӣ аст. Аммо вазъи ҷаҳон дар бисёре аз заминаҳо ҳар рӯз рӯ ба беҳбудӣ аст. Дар ин сад сол, ки ман зинда будам, сатҳи саводи одамият болотар рафта аст, сатҳи беҳдошти инсон баландтар шудааст, имконоти маишииумумбатавринисбӣ болотар рафта аст, дарозии умри инсон бештар шуда аст, озодиҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ бештар шуда аст. Баъд ҳам, хабар шунидан, масъулияти шунавандагони шуморо болотар намебарад. Балки истифодаи онҳоро нисбат ба шунидани хабар хаёлӣ ё ноором мекунад. Онҳо бо ноором кардани рӯзи худ, тавассути шунидани хабар ба шумо, пойбанд шудаанд. Баъзе то хабар нашунаванд, наметавонанд бихобанд.

Шунидани хабар, як мавқеияти бади пешбинишаванда аст. Метавонем хабарро нашунавему зеҳни худро ба он мавқеияти ногувор накунем. Мо ҳар хабаре мешунавем, шаб

ба чойхоби худ мебарем ва пеш аз хоб онро ғайриихтиёр аз сар мегузаронему хоби шабонаамонро, ки ҳади ақал аз се як ҳиссаи зиндагии моро дар бар мегирад, пур аз хобои даҳшатнок мекунем.

**Санчиш:** Агар ба хабар рағбати зиёд доред, фақат як моҳ аз он парҳез кунед ва таъсири онро бар оромиши руҳу равони худ дида бароед. Пас аз он, дубора як моҳ хабар гӯш кунед ва таъсири шунидани хабарро бар нооромии худ мушоҳида кунед. Баъд барои шунидани хабар ёна шунидани он ба қарори қатъи оед.

Журналистон бовар доранд, ки тариқи харбаррасонӣ ба мардуми ҷаҳон, сатҳи ҳассосияти онҳоро нисбат ба курраи замин ва зиндагии инсонҳо боло бурдаанд. Онҳо ба қадре дуруст мегӯянд, аммо ин ҳамаи ҳақиқат нест. Аз сӯи дигар одат ба ахбор ва шунидани хабари бешумор, шунавандагонро нисбат ба фочеаи инсонӣ бетафовут кардааст. Ин хабарҳо онҳоро барои дастгирию

дилбардорӣ ҳини ранҷу озори дигарон тарғиб накардааст, балки шунавандагонро нисбат ба зиндагии худашон нооромтар кардааст. Оё шунавандагон ба ин сабаб ахбор гӯш мекунанд, то бидонанд дар кучо бояд ба кӯмаки мардумони кураи замин бираванд? Онҳо бештар меҳоҳанд аз ахбор огоҳ бошанд, то худро аз хавфу хатарҳои эҳтимолии ҷаҳони муосир муҳофизат кунанд ва ё ин ки ба ин кор одат кардаанд.

## 2. Саҳархез бош.

Яке аз бадтарин мавқеиятҳо барвакт хоб рафтани аст, пеш аз он ки ниёз ба хоб дошта бошем. Ҳонум Зинат ҳар рӯз нисфириӯзӣ аз хоб бедор мешавад. Тақрибан 4 соат баъд аз ин ки ҳамаи фарзандонаш аз хона барои кор мераванд. Ӯшабҳосоати 11 бачоғаҳои медарояд. Зоро ки ҳамаи аҳли хонааш дар он соат меҳобанд. Мутаассифона ӯ соатҳо дар бистар бедор мемонад ва бо фикр ғутавар мешавад. Ҳамон фикрҳои бепоёне, ки тамомӣ надоранд. Ин

## фикрҳо ду гуруҳанд:

Гуруҳи аввал, ба ёд овардани хотираҳои гузашта аст. Баъзе аз хотираҳои гузашта ба ранҷу азобҳои гузаштааш вобастаанд. Онҳоро ба ёд оварда ғамгин мешавад. Баъзе аз хотироти гузаштаи ӯ ҳам ба хушиҳои гузаштааш мепайванданд. Аз ёди онҳо ӯро ҳасрат фаро мегирад.

Гуруҳи дуввум: афкори марбут ба изтиробҳояш барои оянда аст. Хавфу хатарҳое, ки шояд дар оянда ба ӯву фарзандонаш пеш меоянд. Пешбинии оянда ӯ ротарсонуноумед мекунад ва баъди соатҳо, ҳамин ки эҳсоси бадбахтию бечорагиаш авҷ мегирад, ба хоб меравад. Аммо чӣ хел хоб? Хобҳои даҳшатнок. Такрибан ҳар шаб хобҳои нохуш мебинад. Ӯ ғоҳе дар хоб дод мезанад, ё нола мекунад ва агар наздиқонаш ӯро аз хоб бедор накунанд, бо лаҳзаҳои баде дар хоб дасту панҷа нарм мекунад. Барвақт ба ҷойхоб рафтани аз назари Ҷӯди афкори манғӣ, яке аз бадтаринҳост. Вақте ҷароғи хона

хомӯш асту ҷашмамонро мепӯшем, мағзи мо дар ҳолати ғайрифаъол қарор мегирад. Мағз дар ин ҳолат ҳисобкуни камтаре анҷом медиҳад ва ҳақиқатбинии мо дар ин замон бисёр камтар аз вакте аст, ки бо ҷашмони боз дар рӯзи равшан фикр мекунем. Барои ҳамин мағзи мо дар ҷойхоб аз ёфтани роҳи ҳал барои мушкилотамон нотавон аст. Бехуда нест, ки нияту қарорҳои шабона, ки дар ҷойхоб кардаамон, субҳи рӯзи дигар худро беэътибор нишон медиҳанд. Агар фикр мекунед бистар фурсати хубе барои тасмимгирий аст, бояд бидонед, ки мағзи мо, вакте ки дар ҷойхоб аст, мисли мошине ҳаст, ки дандонаҳои ҷархзандай муҳаррикаш аз кор баромадаанду бо он ки даргирон аст, тавоноии ҳаракатро надорад. Фериконси мағз дар ҳолати оддии рӯзона байни 14 то 21 ҳертс аст. Мағз дар ин ҳолат пурра ҳушёр аст. Ҳамаи мо дар анҷоми корҳои рӯзмарраамон дар ин сатҳи фаъолияти мағз қарор дорем. Аммо вакти хоб ё бедорӣ

дар чойхоб фаъолияти мағз ба 4 то 7 ҳертс мерасад. Ва дигар афкор ва ниятуқарорҳоямонвоқейвамантиқӣ нестанд.

Азяктараф, саломати иҷисми юруҳии мо ба танзими хоби мо вобастагӣ дорад. Беҳтараст, барои танзими хоби худ фикре бикунем. Ҳурдани доруи хоб роҳи ҳалли муваққатии хубест, аммо роҳи ҳалли дарозмуддати муносиб нест. Агар ба доруи хоб одат кунем, мушкилиҳоямонро зиёд мекунем. Роҳи танзими хоб, танзими бедорӣ аст. 16 соат, баъд аз ин, ки аз хоб бедор мешавем, омода ба хоб рафтан ҳастем. Агар хонум Зинат рӯз аз рӯз 1 соат зудтар аз хоб бархезад, оқибат пас аз ҷанд рӯз ҳамроҳи аъзои хонаводай худ аз хоб бедор мешавад ва шабҳо бо онҳо ба хоб меравад, дигар дучориазобҳои рӯзӣ дар бистар наҳоҳад шуд.

Ҳини ба бистар барои хоб рафтани ин ду зикр пас аз ба бистар даромадан мувоғиқ мебошанд:

## Парвандаи масъалаҳои имрӯзаро ба бистар наёвар.

**Ман зуд ва бароҳат меҳобам.**

### 3. Фазои маҷозӣ ба қадри ниёз.

“Вебгардӣ” - аъзогӣ ба шабакаҳои иҷтимоии фейсбуқ, телеграм, ютюб, вотсан ва ғайраҳо Шуморо ба касе, ки мудом мавриди ҳуҷуми таблиғот, ахбор ва омӯзишҳои ноҳостаи дигарон қарор дорад, табдил мекунад. Саргарми кори худ ҳастед, телефониҳамроҳатонсадомекунадва Шумо мебинед, ки паёмакеомадааст, ба мобайлаторни нигоҳ мекунед, касе дар бораи мушкилоти зиндагии шаҳсиаш, пешравии корашбароятон хабаре фиристода аст. Ҳавосатон аз кор гирифта мешавад ва лаҳзае зеҳни Шумо дар бораи он мавқеият, фикри зиёдатӣ Ҷӯд мекунад. Агар таассубкор бошад ва он хабаре аз мавқеияти дигарон бошад, шояд ҳасад баред. Агар хабари бад бошад, ғамгин мешавед. Агар паёмаҳои фиристодашуда дар бораи чизе

бошад, ки ба Шумо дахл надошта бошад, зеҳнатонро машғул мекунад.

Насли ин замона одат кардааст ба ҷои нигоҳ кардан ба одамҳо ва муҳите, ки дар он зиндагӣ мекунад, дурӯдароз ба саҳифаи мобайли худ менигарад. Ин насл бо мобайл ба бистари хоб меравад ва бо мобайл аз ҷойхоб мехезад.

Истифода аз фазои маҷозиро ба ҳамон ҳадди ақале бояд расонд, ки воқеан мо ба он ниёз дорем. Мисли он ки вақте сер шавем, дигар ғазо намехӯрем. Вақте ба робитаю алоқа низ эҳтиёҷ надорем, бояд онро қатъ кунем. Робитаи ноҳоста як изтироб аст вабоисбаафкориманфӣ мешавад. Дар ин миён аз бадтаринҳо занги телефоны ношинос аст, ки моро дар мавқеияти ношинохтае қарор медиҳад. Аз Шумосавол мешавад, ки барои ҷавобаш фикре накардаед ва омоданестед. Аз Шумоқавлегирифта мешавад, ки лаҳазоте баъд аз он пушаймонҳастед. Саросема нашавед ва иҷоза дихед шаҳси ношинос барои

Шумо пайғоме биғиристад.

#### 4. Робитай носолимро қатъ кун.

Таҷрибা�ҳои худро ба ёд биёред. Ба қадом меҳмонӣ бо хушҳолӣ рафтеду ғамгин аз он баргаштед? Ин навъи меҳмониҳоякмавқеияти бадҳастанд, дигар ба он ҷо наравед. Ғайбат кардан хоси ин меҳмониҳост. Бадӣ гуфтану бадӣ шунидан аз дигарон фазои зехни Шуморо манғӣ мекунад. Шумо ба бадгуй, бештар аз он ки каси Шуморо ранҷонда озор ёбад, бо ёдоварии он ранҷҳо, дубора зехни худатонро машғули эҷоди афкори манғӣ мекунед.

Меҳмониҳои ноҳуш аз салому алейк ва таърифҳо шурӯъ мешаванд ва баъд баҳсҳое ба миён меоянд, ки барои худ тарафдорону муҳолифон пайдо мекунад. Натиҷаи ин баҳсҳо ба ду гуруҳ ё чанд гуруҳ ҷудо шудани меҳмонон мегардад ва онҳо, ки гирди ҳамҷамъ шудабуданд, тобоҳамдигар эҳсоси иттиҳод будан кунанд, дарк мекунанд, ки то чӣ андозае аз ҳам

фарқ доштаанд, ё чӣ қадар аз ҳам ҳашмгинанд, ё чӣ қадар ба ҳам ҳасад мебаранд ва дар нихоят дубора бо як лабханди дуруғин ба ҳам хайрухуш мекунанд ва то дидор мегӯянд, аммо дар дилашон ба худ мегӯянд: Дигар ба ин ҷо по наҳоҳам гузошт. Ҳарчанд, ки рӯзҳои баъд бар асари душвориҳои зиндагӣ, бори дигар ба ҳамин гуна меҳмониҳо мераванд. Одамҳое, ки ба ин меҳмониҳо мераванд, зиндагиашон ҳамеша дар ду ҳолат қарор мегирад:

Ҳолати аввал: Меҳмонӣ рафтан, ранҷидан, таъна шунидан ва пушаймон шудан.

Ҳолати дуввум: Танҳоӣ, зик шудан, эҳтиёчи ба ҳам омадан ва гурез аз танҳоӣ ба меҳмонии ғалат.

Инсилилавадавриботил метавонад то абад барои бисёре аз мо такрор шавад. Дар ҳақиқат мо аз ранҷе ба ранҷе мегурезем. Дар ҳеч яке аз ин ду ҳолат шоду хушҳол неstem. Ҳини танҳоямон пур аз афкори манғӣ ва

домҳои шафқат ҳастем ва ҳангоми ҷамъомад ба таънаҳо, кинояҳо, рақобатҳо, баҳсҳо, ҷанҷолҳо ва ихтилофот, ки сабаби шармсорӣ аст, гирифтор мегардем.

Аида дуҳтари 17 сола аст. Борҳо майли худкушӣ кардааст ва дубор то дами марграфта аст. Ҳонаводаашӯро ба назди як равоншинос бурдаанд. Аввалин чизе, ки равоншинос аз Аида хост ин буд:

Рӯи коғаз хати рост бикаш ва онро ба ду сутун тақсим кун. Дар тарафи рост номи маконҳо, меҳмониҳо ва мулоқотҳоеро бинавис, ки дӯст дорӣ ба онҷо биравӣ. Ва аз будан дар онҷо хушҳолӣ. Ва дар сутуни тарафи ҷап, номи маконҳо, меҳмониҳо ва мулоқотҳоеро бинавис, ки дӯст надорӣ ба онҷо биравӣ ва аз будан дар онҷо хушҳол нестӣ ва вакте аз онҷо бармегардӣ ғамгинӣ.

Аида чанд дақиқа фикр кард. Борҳо рӯихатро омода кард ва борҳо ба он шубҳа кард, то дар охир муваффақ

шуд рӯихатеро, ки бо таҷрибаи меҳрубониҳояш мутобиқат дошт рӯи коғаз бинависад.

Равоншинос аз ӯ пурсид: Оё ба ин рӯихат бовар дорӣ? Аида посух дод: Бале. Равоншинос аз Аида хост дар як моҳи оянда ба ҳеч сабабе ба мавқеиятҳои баде, ки дар сутуни тарафи чап навишта шуда наравад. Бар иваз ин чун пештара, ба мавқеиятҳои хубе, ки дар тарафи рост навишта ва ӯро хушҳол мекунад биравад. Аида гуфт: Охир ман бояд, ки ба дидани бибӣ, аммаву хола ва наздиконам биравам. Вале онҳо дар рӯихати бади ман қарор доранд. Равоншинос гуфт: Танҳо вазифадорӣ, ки худатро шод кунӣ. То дигар он қадар аз зиндагӣ ва ранҷҳояш хаста нашавӣ, ки даст ба худкушӣ бизаниӣ. Дидори дигарон вақте нороҳаткунанда аст, дигар вазифаи ту нест, ки бароят танҳо малоли хотир аст. Аида баъд аз бас кардани рафтуомадҳои ғалат ва зиёд кардани робитаҳои дуруст, аз

худкушӣ карданҳояш даст кашид.

Одамон дарҳол иваз намешаванд. Ба ибораи дигар одамҳо ҳаргиз иваз намешаванд, агар худашон ҷиддан қасд накунанд то худро иваз кунанд ва дар ин замина талош кунанд. Ва ин мусталзами омӯзиши мағзи миёна аст. Хулоса агар бо қасоне вомехӯред, ки борҳо Шуморо ранҷондаанд, гумон мекунед, ки ин дафъа мумкин аст иваз шуда бошанд ва даст аз он корҳо бардоранд. Шакку шубҳаро аз худ дур кунеду ба қарори қатъи омада, ният кунед, ки дигар онҳоро набинед. Ақаллан, то вакте ки бар руҳияи Шумо таъсири манғӣ мерасонанд. Беҳтарин зикр барои одат кунондани зеҳни васвасагари мо дар ин маврид ин аст:

Робитаҳои ноҳинҷорро қатъ кун.

Ба ҷойе, ки туро нороҳат мекунанд нарав.

Қатъи робита иносолим бона здиқоне чун хоҳарону бародарон сахттар

аст нисбат ба қатъи робита бо ошноён, ҳамкорон, дўстон ва хешони дуртар. Агар наметавонед робитаи носолиму ранчоварро бо наздикону пайвандон қатъ кунед, пас равуойро бо онҳо камтар кунед. Ё дар баъзе маврид як намуди робитаро қатъ кунед. Масалан, робитаи иқтисодӣ ё ҳамкориро. Албатта, агар дар ин заминаҳо бо онҳо мушкил доред. Мумкин аст, робитаи хешовандони наздик дар ҳолате, ки ноҳинҷоранд, ба дидорбинихои кӯтоҳ ва дер-дер бирасад. Ё ба телефонкуниҳои кӯтоҳмуддат табдил шавад, ки ба ҳар ду тараф зиёни камтаре дорад. Ин навъи робитаҳо, яъне кӯтоҳ ва гоҳ ба гоҳ байни наздиконе, ки корашон мудом ба баҳсу мунозира ва ҷангу ҷидол мекашад, робитаи беҳтар аст.

Аз тарафи дигар, набояд фаромӯш кард, ки мо инсонҳо бо доштани робитаи хуб, солимтар ҳастем. Одаме, ки ҳамаи равобиташро қатъ мекунад, бояд худашро бемор гумон кунад. Касеки бокӯҷактарин ранчиш,

робитаро носолим мепиндорад, маънии робита и солим ронамедонад. Модамҳо аз ҳамдигар фарқ мекунем. Ин тафовут, боигарии одамизод аст ва бояд ба он бифахрем. Аммо агар тафовутҳоро сабаби ҷангу ҷидол донем, ё ҳар кадом бикӯшем дигариро ба монанди худ кунем, пас ин робитаро носолим месозад. Робитаи носолим робитаест, ки ба таври доимиӣ ва такроран сабаби нохушнудии як тараф ё ҳар ду тараф мешавад. Рақобат, мусобиқа, ҳасадхӯрӣ, бадбинӣ, таҳқир, бор кардани ақида ва ғайраҳо робитаро носолим месозад. Аммо созиш, қабули тафовутҳо, эҳтиром ба дигарон новобаста аз зиддиятҳо, робитаро солим месозад. Робитаи солим монанди ҳамдигар шудани ду тараф нест. Ҳечду одам наметавонанд як хел бошанд. Робитаи солим ҳунари ҳамфикарӣ аст, на ҳунари монанд шудан. Ҳатто ҳамхунӣ байни бародарон ва хоҳарон наметавонад онҳоро як хел кунад.

Малика зани миёнсол, оиладор ва ду фарзанд дорад. Гоҳ ғамгину гирён ва бекарор аст. Гоҳ чун рӯзи офтобӣ лабханд мезанад. Ва гоҳ чун рӯзи тӯфонӣ абрӣ мешаваду меборад ва дубора соатҳо баъд ҳолу ҳавояш офтобӣ мешавад. Аввалан, равоншиносон ташхис кардаанд, ки ӯ дучори ғамзадагӣ аст. Баъд ташхис доданд, ки ӯ шахси дори нуқсони ақл аст. Аз аввал байни ӯ ва хоҳарону бародаронаш ҷангӯ харҳаша буд. Малика ҳамвора аз онҳо умединор буд ва баҳонаҷӯйи мекард. Солҳо хоҳарон ва бародаронаш андешаи ӯро мекарданд ва муқобили хашму асабонияти ногаҳонии ӯ баҳолашраҳм мекарданд, аммо ҳоли Малика дар ин айёми тӯлонӣ ҳеч иваз нашуд. Оқибат хоҳарону бародарони Малика яке-яке робитаашонро бо ӯ кам карданд ва баъзе аз онҳо рафтуомадашонро пурра бас карданд. Натиҷа ин шуд: Малика оромтар шуд ва барои худ дӯстоне ёфт, ки камтар бо онҳо ҷангӯ ҷидол мекард. Хоҳарон ва бародарони Малика ҳам ба оромиши бештаре

расиданд.

Вакте беш аз ду сол касе дар худаш эхсоси шодй намекунад вабодигарон ҳам наметавонад созиш кунад, ҳатман дучори навъи ошуфтагии фикрию равонӣ аст ва бояд ҳатман ба равоншинос муроҷиат кунад. Ва ҳар гоҳ робитае дар муддати дароз ба созиш намерасад, он робита носолим аст ва бояд қатъ шавад ва ё дар бораи он фикру ақида иваз карда шавад.

Афшин марде аст миёнсол ва бо одоб. Ҳамеша лабханде дорад. Дар аввали ошной ба сабаби хоксории зоҳириаш аз ҳама дил мебарад ва дар охири ошноияш аз ҳама заҳла мебарад. Агар нав бо ӯ ошно шуда бошед, мудом мачизи Шуморо мегӯяд, дар иваз номи ҳар касро, ки мебаред, лабханди маънидоре мезанад ва мегӯяд: Намехоҳам айби касеро бигӯям, vale Шумо одами худи ҳастед ва лозим аст бидонед, фалонӣ, ки номашро бурдед, фалон айбро дорад. Ҳайф аст, Шумо аз айби ӯ бехабар бошед ва ноҳоста аз

ӯ зарбай руҳӣ биҳӯред. Афшин ин ҳунарродорад, ки ҳамакасоне, ки боӯ дӯст ва ошно ҳастанд назди ҳамдигар сиёҳ ва онҳоро аз ҳам дур кунад. Дар иваз худаш бо якояки онҳо дӯст аст ва рафтгу омад дорад ва аз ҳар қадоми онҳо чизе меҳоҳад. Чунончи касе ӯро бишиносад ва бо ӯ ҷанҷол кунад, аз заари Афшин дар амон наҳоҳад буд. Дар ин ҳол Афшин ба якояки ошноёнаш занг мезанад ва қиссаи аз бадии касе, ки ба ӯ дарафтодаро мегӯяд ва баъд изофа мекунад: Чунмо бо ҳам дӯст ҳастем, бояд қасони бадро ба ҳамдигар шинос кунем. Бисёре аз қасоне, ки бо ӯ ошноанд, аз тарси ин ки ӯ бар зиддашон ҷоҳқаний накунад, робитаи нимбандиро бо ӯ ҳифз кардаанд, то ба ҳаёлашон худро аззиёнрасонии Афшин амондоранд. Намедонанд, ки худро то абад дар зиндони робита бо ӯ қарор додаанд. Дар ин мавридҳо беҳтар аст чунин робитаи носолим ҳарчи зудтар қатъ шавад. Давом ёфтани ин робита заари бештаре дорад, ҳатто агар дар муддати кӯтоҳ ҳам барои Шумо

надомату пушаймонӣ дошта бошад. Ин пушаймонӣ аз ончи дар сурати давом ёфтани робитаи носолим ба миён меояд, камтар аст.

## 5. Танҳо намон.

Танҳой мавқеияти ғалате аст, ки моро дучори афкори манғӣ мекунад. Агар микдори истироҳати мо беш аз ҳадде, ки ниёз дорем бошед, зехни мо дучори Эҷоди афкори бефоида ва одатан манғӣ хоҳад шуд. Вакте ғамгин мешавем, танҳоиро беҳтар медонем. Равоншиносон барои муолиҷаи ғамгинӣ, танҳо намонданро тавсия мекунанд. Чаро ки танҳой андешанокӣ меоварад ва андешанокӣ ғамнокӣ аст. Аммо набоядҳангомитанҳой бомеҳмонихо ва мулоқотҳои ғалате равем, чунки баъзан ҳамон меҳмонихо сабаби гӯшанишинии мо мешаванд. Роҳи дур кардани танҳой мулоқотҳои хубу мусбат аст. Ҳамон дидорҳо ва меҳмонихое, ки афкори мусбат родар мо бедор ва фаъол мекунанд. Воҳӯрӣ

бо он гуруҳи дӯстон ва ошноёне, ки моро ором ва шод меқунанд.

Агар дар миёни ҷамъомади носолим бошем, аз гуфтору рафтори дигарон афкори манфии мо фаъол мешавад. Аммо вакте ҳам дар танҳоӣ ҳастем, ин афкор аз нохудогоҳи мо пайдо мешаванд. Ҷараёни тафаккур дар зеҳни мо равон аст. Фикри мо агар машғули сухан гуфтан бо касе ё коре набошад, чун паррандае аст, ки аз ин шоҳи хаёл ба он шоҳи хаёл мепарад.

Мегӯянд, “Вакте танҳо ҳастӣ, аз афкорат ва вакте бо дигаронӣ аз забонат эҳтиёт бош.” Дар танҳоӣ зоҳирин касенест то азизтиробдиҳии ӯ дар азоб бошем. Аммо аз дasti қасони моро ранҷонда, дар танҳоӣ зеҳнамон ба сухан медарояд. Дар танҳоӣ ҷеҳраи хашмгин ё бадчинси нафарони моро ранҷондаро тасвир меқунем. Садои таҳқиromезашонро мешунавем. Ба назар мерасад дучори ҳолате шудаем, ки аз он канорагири ва тоб овардан ба он ғайриимкон бошад. Надар танҳои аз дasti афкори

манфии худ ором ҳастем ва на дар ҷамъомад аз дасту забони дигарон. Нотавонон дар ин ҳолатҳо даст ба ҳудкушӣ мезананд. Ҷӣ бояд кард, ки ба ин амали мамнуъ даст назанем?

Посухи дуруст ин аст:

Танҳо намон, аммо равобити солим дошта бош.

## 6. Бекор нагард.

Вақте кор мекунем ҳавоси панҷгонаи мо омода мешаванд, то он корро дуруст анҷом дихем ва одатан аз зеҳнамон ба ҳамон андозае истифода мекунем, ки барои фаҳмиши додаҳои ҳавоси панҷгона ниёз дорем. Кор кардан навъи фикрронӣ ҳаст ва зеҳни моро барои аз нав эҷод кардани афкори манфӣ боз медорад. Бахусус кореро, ки иҷро мекунем, дӯст дошта бошем. Гузаштагон бар ҳақгуфтаанд, “Кор беҳтарин машғули аст.” Одами бекор чун сара什 машғули чизе ҷуз ҳудаш нест, машғули мушкилот мешавад. Гӯсфандон давоми рӯз ба

чарогоҳ мераванд ва алаф меҳӯранд. Шаб, ки ба оғил боз мегарданд, алафҳои дуруст фурунабурдаро ба даҳон боз меоваранд ва аз нав ба ҷавидан оғоз мекунанд. Одамҳо низ ба арсаи зиндагӣ мераванд ва ҳангоме, ки бекору танҳоянд, ба ҳазми он чи дар зиндагӣ дидаанд ва шунидаанд машғул мешаванд. Садоҳо ва тасвирҳоеро, ки зеҳнашон фуру бурда аст, аммо ҳанӯз ба хубӣ даркнакардар борҳодар зеҳн тагурӯ мекунанд. То ба хаёли худ онҳоро беҳтар дарк кунанд. Аз ин сабаб зиёд ранҷ мекашанд. Барои озод кардани зеҳн, ба коратон машғул шавед. Ҳадаф озод кардани фикр аст. Роҳи кам кардани фишор бар зеҳн, ба коре машғул шудан аст.

Фикратонро ба кор машғул кунед ва бибинед чӣ мешавад. Агар нохудогоҳ Шуморо оромнагузоштан, худатонро азоб надиҳед. Ҳеч чизро идора накунед. Афкор, барномаҳо, хотиротваҳаёлҳои бешуморевориди зеҳн мешаванд. Онҳоро рӯи як коғаз

бинависед то шуморо ором гузоранд вадуборабаркори худ машғул шавед.

## 7. Нахоҳӣ набин.

Онҳое, ки дар реҷаи лоғарӣ ҳастанд, мекушанд ба сӯйи яхдон нараванд ва ҷашмашон ба ҳӯрданиҳое, ки дӯст доранд наафтад. Шумо агар қасди ҳароб шуданро доред, ғизоҳои дӯстдошта ва фарбехкунандаро аз пеши ҷашматон дуртар бигзоред, ҷаро ки будани онҳо мавқеияти баде аст, ки диққати Шуморо ҷалб мекунад. Зикр: **Нахоҳӣ** набин вакте ки дар ҳоли тарки чизе ҳастед таъсирнокаст. Вакте чизеро мебинем ба фикри он меафтем ва Фикр эҳсоси моро бедор мекунад. Агар ҳӯрданиӣ бошад, ҳатто маззаи онро зери забон ҳис мекунем.

Аҳмад ҷавоне аст бисту чанд сола. Вазнаш ба 140 килограмм расида ва зиндагӣ барояш мушиқил гардида буд. То ин дам ба ҳуд шарт гузошта буд, ки агар ҳаста шавад, чизе бихӯрад, агар ноором шавад, ягон

чииз бихӯрад. Ӯ падар ва хоҳараашро дар як садама аз даст дода буд ва ҳар вакт онҳоро ёд мекард, дубора чизе меҳӯрд, то ғами худро бо лаззати хӯрдан аз байн бибараад. Дар охир ба табиби тақзия муроҷиат кард. Табиб барои Ӯ тақзияи муносибро тартиб дод, ки дар як сол 40 килограмм аз вазни худ кам кард. Ӯ барномаро риоя кард ва ба вазни дилҳоҳ расид. Яке аз тавсияҳои табиби тақзияи ба Аҳмад ин буд. То вакте шартиҳоят иваз нашуда, то вакте иродай худро бознаёфтай, ба ҷойҳое, ки хӯрокиҳои хушмазза пеши ҷашматанд, нарав ва аз мавқеиятҳое, ки дигарон туро ба хӯрдани аз меъёр зиёд даъват мекунанд, парҳез кун.

Аҳмад моҳҳои аввал аз рафтан ба ҳамаи он маконҳо парҳез кард, то вакте шартиҳои хӯрдани Ӯ иваз шуд ва Ӯ тавоно шуд, ки хӯрокҳоро бибинад, аммо занҷираи хабарии дидан, хостан ва хӯрдани Ӯ фаъол нашавад.

Дар рӯихати зикрҳои худ мавридиҳои

зерро бинависед ва агар дучори ин мушкилот ҳастед, ҳадди ақал сенздаҳ ҳафта онҳоро такрор кунед. Гузаштагон чилланиший мекарданд ва ё чиҳил рӯз рӯза мегирифтанд, аммо санчишҳои равоншиносӣ, ки дар саросари ҷаҳон гузаронида шуда аст, нишон медиҳанд, ки ивази кардани як пешниҳоди хатои аввалия, як давраи семоҳаро дар бар мегирад. Мумкин аст, Шумо низ дар оянда, ба такрори баъзе аз ин зикрҳо ниёз дошта бошед. Аммо сенздаҳ ҳафта такрори ин зикрҳо, барои сабти аввалияи онҳо дар мағзи нимаҳудкор лозим аст. Беҳтарин ҳолат ин аст, ки ҳар рӯз субҳ ба рӯихати зикрҳои худ нигоҳ кунед ва онҳоро бо худ бозгӯ кунед, то монеъ аз такрори он хатоҳо дар рӯзатон шавад.

Зикрҳои муносиб барои парҳез аз мавқеиятҳои бад:

1. Ахбори бадро гӯш накун.
2. Саҳархез бош.

3. Фазои маҷозӣ ба қадри ҳоҷат.
4. Равобити носолимро қатъ кун.
5. Танҳо намон.
6. Бекор нагард.
7. Нахоҳӣ набин.

Зикрҳои муносиб барои ғалаба бар бехобӣ:

1. Парвандаи масъалаҳои рӯзро ба бистар наёвар.
2. Ман зуд ва бароҳат меҳобам.

## Фасли чаҳорум Нохудогоҳ

Вақте бекор ва танҳо нишаствам, зеҳни мо фурсати онро дорад, то ҳодисаҳоеро, ки ахирин барои морух дода, гузар кунад. Масалан, дар ҳоли корамон бо касе бархурде доштаем, аммо чун дар он замон фурсати коғӣ надоштаем, то хуб ба моҳияти он бархурд фикр кунем, ҳоло дар танҳои нишаствам ва парвандайон хотираро бо ҷузиёташ берун мекашем ва бо дикқати том онро баррасӣ мекунем.

Аммо ин тавр нест, ки баррасии хотирот ҳамвора огоҳона ва ба мақсад мувоғиқ бошад. Мумкин аст дар соҳили офтобӣ дароз кашидаем то истироҳат кунем ва қасди баррасии ҳеч фикру хотираеро ҳам надорем. Аммо ногаҳон аз Ҷӯҳимоли марги яке аз азизонамон ғамгин мешавем. Ҳарчанд фикр мекунем, то бидонем

чаро дучори чунин ғамгинӣ шудаем, сабабашро намеёбем. Зехнамонро сайр мекунем. Оё оназизе, ки барояш ғамгин шудаем, ахирان мушкиле дошта аст? Оё дар мавриди ў хоби баде дидаем? Оё дар бораи ў касе ба мо хабари баде додааст? Оё ба ин далел аст, ки беш аз замони одатӣ аз ў дур будаем? Посухи мо ба худамон дар ҳама ҳолатҳо манфӣ аст. Пасчаро эҳсоси нооромӣ саросари вуҷуди моро фаро гирифтааст ва сафаре, ки бояд сабаби шодии мо бошад, аз тарс ва нигаронӣ ба ҷаҳаннаме табдил карда аст?

Ин афкори ғамгинкунанда, ки ҳеч сарчашма ва далели беруниӣ надорад, аз кучо пайдо мешавад? Аз нохудогоҳи мо.

## Нохудогоҳ чист?

Юнг мегӯяд: “Майдони худогоҳ, чун ҷазирае аст бисёр хурд, дар уқёнусе аз нохудогоҳи зехн.” Ин афкор аз он уқёнуси нохудогоҳи мо меояд. Замоне ин афкори парешониовар

аз худогоҳи мо ба нохудогоҳи мо пас ронда шудаанд. Чаро ки аз андешидан ба онҳо дучори нооромӣ мешудаем. Системаи диғоии рӯҳи мо андешаҳои изтиробовар “мисли фикр кардан ба марги азизонамон, ё нобасомониҳои кӯдакиамонро, ё андешаҳои шармовар, мисли майли ҷинсӣ ё низоъҷӯйӣ”-ро аз ин ҷазираи худогоҳи зехн, ба он уқёнуси амиқи нохудогоҳ пас ронда аст. Ва ногаҳон дар як фурсати бекорӣ ё танҳоӣ, мавҷе аз умқи он уқёнус сар бармеоварад. Ин мавҷ худро ба соҳили ҷазираи худогоҳи мо мезанад ва мо дучори изтироб, ҳашм ва шаҳват мешавем. Ин бозпас рондани афкор ва майлҳо, як системаи диғоии монеъшаванд аз вуруди чизҳое мешавад, ки барои зехни худогоҳ ғайри қобили қабул аст. Ва агар ба ёд оварда шавад, изтиробоваранд. Аммо гоҳе вуруди чизҳое аз назорати ин системаи диғой берун мешавад ва он моро машғул мекунад. Ин афкори ақиброндашуда, чунонзиёданд, ки гоҳе ёдамон меравад аслан чунин фикрҳоро дар ҷое аз

замири нохудогоҳи худ доштаем ва ҳаргиз омода неstem, ки бо онҳо рӯ ба рӯ шавем.

Гоҳ ин афкор, хотироти нороҳаткунандae ҳастанд, ки худамон онҳоро огоҳона саркӯб кардаем, то ёдоваришон озори мо нашаванд. Масалан, чанд моҳ баъд бояд ба додгоҳ биравем, ё маводи пардоҳти қарзамон мерасад ва мо қасдан онҳоро нодида мегирем ва мавриди нодонӣ қарор медиҳем, то аз нооромии худ раҳо шавем. Аммо ин хотирот ва афкори саркӯбшуда, ё ин майлҳо, орзухо ва ё хотироти бозпасрондашуда, ногаҳон чун абр даросмонизеҳнимоворидмешаванд. Агар моинҳуш ё тамринро доштаем, ки Эҳсосотӣ нашавем ва гузари ин абрҳоро аз осмони зеҳнамон тамошо карда бинишинем, дучори мушкил намешудем. Эроди коринҷост, ки мо худамонро бо он абрҳо яке мегирем. Агар он абрҳо сиёҳанд, руҳамон сиёҳ мешаванд. Агар раду барқ мезананд, мо ҳашмгин мешавем. Дар ин

маворид беҳтар аст мо худамонро бо афкорамон яке нагирем ва танҳо гузари абрҳои афкорро аз осмони зеҳн назора кунем. Беҳтарин зикр барои ғалаба бар ин мавқеият ин аст:

**Зеҳни ман осмон аст ва афкорам  
абрҳои даргузар.**

**Ман афкорам нестам.**

Беморони васвосӣ бо вуруди афкори изтиробовар ба зеҳнашон, даст ба рафтори васвосӣ мезананд, то худро аз хатар бираҳонанд. Ҳоло он ки даст ба ҳеч коре назананд ва сирфан ором бинишинанд ва ба гузари ин афкор нигоҳ кунанд, то ҷояшонро ба афкор ва майлҳоидигаребидиҳанд, натанҳо нооромиашоназбайнмеравад, балки васвосашон низ кам мегардад.

Шунидаем қасоне мегӯянд: “Ин фикри ман аст. Ман ҳамин тавр фикр мекунам. Характери ман ҳамин хел аст. Охир, ин ман ҳастам.”

Хатои онҳо ин аст, ки худашонро бо фикрашон яке медонанд. Ҳол он ки

соате баъд фикри дигаре доранд ва ба таври дигаре сухан мегӯянд. Бояд ба онҳо посух дод: Андаке бинишин ва мушиҳида кун. Осмони зеҳни ту базудӣ офтобӣ хоҳад шуд.

Ҳақиқат ин аст, ки на танҳо мудимо поён ё боло меравад, балки афкорамон низ мудом иваз мешавад. Агар афкори мо аз мавқеиятҳо ва ноҳудогоҳи мо меоянд ва ҳар лаҳзае ба таври дигаре ҳастанд, ҷаромо бояд ин афкори гуногунро бо худамон яке бидонем?

Ба гузаштаи худ нигоҳе бияндозед. Гоҳ осмони зеҳни Шумо шод ва офтобӣ будааст ва фикр мекардаед ҳар коре аз дasti Шумо меояд. Ва гоҳ осмони зеҳни Шуморо абр, афкори тира пур карда будааст ва Шумо меандешидед, ки аз ӯҳдаи ҳеч коре намебароед. Ба ростӣ, қадом яке аз онҳо Шумо будаед? Маълум аст ҳеч қадом.

Зикр: Ман “фикрам нестам”, қӯмак мекунад, то бар гузаштани

чараёнҳои гуногуни фикри мусбату манғӣ аз зеҳнамон назора кунем. Ин зикр таъсиргузории афкор бар меҳрубонӣ ва эҳсосотро кам мекунад. Агар афкорамонро бо худамон яке бидонем, натанҳо аз назари эҳсосӣ даррав таҳти таъсир қарор хоҳем гирифт, балки аз назари рафторӣ низ даст ба корҳое мезанем, ки баъдан онро дӯст наҳоҳем дошт. Агар гоҳе осмони зеҳни мо боронӣ аст, бояд ба худамон бигӯем: Андаке бинишин, ки борон бигзорад.

Мегӯянд, танҳоӣ ва бекорӣ андешанокӣ меоварад ва андешанокӣ ғамнокиро сабаб мешавад. Афкори одами андешанок, мудом ӯро ба сӯи гузашта ва оянда мебарад ва монеъ ба он мешавад, ки бо ҳавоси панҷгонааш дар лаҳзаи ҳозира ва дар олами воқеӣ зиндагӣ кунад. Афкори ӯ ҳамвора ӯро ба даруни худаш мебаранд ва ҷазираи хурди худогоҳи ӯро гирифтори он уқёнуси нохудогоҳ мекунанд. Пас чӣ бояд кард? Чӣ гуна бояд рақиби ин ҳама

талотуми уқёнуси нохудогоҳ шуд?

Бояд танҳо тамошобини он афкор бокӣ монд ва ҳаяҷонзада нашуд ва иҷоза дод то он мавҷҳо ва афкор худ ба худ бигузаранд ва ин маҳорат ба тамрин ва зикр гуфтан Ҷӯшиёҷ дорад. Дар ғайри ин сурат он афкор ба системаи Ҳксоси мо ворид мешавад. Ба назар меояд он чи аз уқёнуси нохудогоҳи мо ба ҷазираи худогоҳи зехни мо меояд, ба бузургии уқёнусҳо ва номаҳдуд аст ва мо ҳеч гоҳ ҳарбае барои ракиб шудан бо ин бузургии беохирро надорем. Аммо хушбахтона ин уқёнуси азим барои он ки бар системаи Ҳксосии мо таъсир кунад, бояд мавҷҳояшро ба ин ҷазираи худогоҳи хурди мо бирезад ва он вакт мағзи нимаҳудкори мо, ки бо роҳи зикрдармонӣ дубора барномарезӣ шуда, идора ватанзими худро бар масоили ин ҷазира боз ҳоҳад ёфт.

Дар фасли оянда ҳоҳем дид, ки чӣ гуна зикрҳои асосӣ, аммо камшумор, метавонанд осебпазирии моро аз

ҳамлаи мавҷҳои уқёнуси нохудогоҳи дарун камтар кунад.

Фарзҳо ва афкори ғалат, ки чун қонунҳои ивазнашаванд дар мағзи нимаҳудкори мо ҷойгир шудаанд ва ҳар лаҳза чун як системаи дифоии ғалат моро дучори ранҷу озор мекунад, хушбахтона теъдодашон он қадар зиёд нест, ки тағйирашон номумкин бинамояд. Агар ҳам натавонем, ҳамаи онҳоро бишиносем, тағйири бахши аз онҳо, ҳолати кунуни моро каме беҳтар хоҳад соҳт.

Бахшинохудогоҳимодавраикӯдакии мост. Кӯдаки болиғ нашудаи мо, ки дар гузаштаи мо даст нарасида боқӣ монда аст. Аз тарбияи ғалате, ки доштаем ба вучуд омадааст. Масъулини тарбияи мо мағзи нимаҳудкори моро аз фарзияҳои ғалат пур кардаанд. Масалан “Ман агар комёб нашавам, одами хубе нестам.” Гоҳ ин фикрҳоро аз кӯдакии худ овардаем. Волидони мо гӯши моро пур кардаанд аз ин таҳмини

номеҳрубон, ки “агар дар имтиҳон комёбнашавӣ, мотуродӯстнадорем.” Ва мо ҳоло имтиҳони мактабро, ба ҳама имтиҳоноти дигари зиндагӣ табдил додаем.

Камол марди миёнсол аст ва зану фарзанд дорад. Барои касби маош ҳанӯз саҳт талош мекунад. Камол кӯдакии хотираангезе доштааст. Падару модараш, ки гирифтори мушкилоти зиндагии худ ва фарзандони зиёдашон буданд, ӯро муддатҳои дароз назди модаркалон ва падаркалонашон фиристода буданд. Камол дар хонаи онҳомаҷбур набуд қонуни саҳти хонаводаи худро риоя кунад. Дар ҳавлии модаркалон бозӣ мекард ва гоҳ ба кӯча мерафт ва бо ҳар бачае, ки дар кӯча буд, ба бозӣ машғул мешуд. Ҳар лаҳза он зиндагии кӯдакӣ барои Камол қашфу ҳайронӣ ва лаззат буд. Ӯ ҳар бозиро то ҳамончое идома медод, ки барояш лаззат баҳш буд. Аммо ҳоло вазъ он тавр нест. Ӯ ҳама корҳоero, ки дӯст надорад, бояд аз субҳ то шаб барои

зану фарзандонашанчом диҳад. Субҳ то шаб кор кунад, то ичораи утоқи хурдери, кидӯстнадорад, бипардозад ва ё ҳарчи ғизоҳои bemazaro, ки занаш мепазад, фароҳам кунад. Ӯ рӯзҳои истироҳатии ҳафта дер аз хоб бедор мешавад ва дар хаёли худ сайр ба даврони kӯdakiash мекунад. Дар ҳавлии модаркалон ва kӯchaҳои атрофи он бо kӯdakon бозӣ мекунад ва чеҳраи хаста ва ғамгинаш нишон медиҳад, ки дар ҳасрати он рӯзҳо ғарқ аст. Бахши муҳими нохудогоҳи Камол kӯdakii лаззатбахши ӯст, ки дар бекории ӯ ба худогоҳаш меояд. Фарзандонаш гоҳ садои оҳ кашидани ӯро мешунаванд, ки ба онҳо мегӯяд: Қадри бачагиатонро бидонед. Эй кош, ман ҳам ба мисли Шумо ҳанӯз бача мебудам.

Камол дар хаёл ҳарчи ба даврони kӯdakiash баргарداد, kӯdakii воқеияш наметавонад ба ӯ бозояд. Натиҷаи ин баргаштан ба kӯdakī дар хаёл, чизе ба ғайр аз ҳасрату ғам наҳоҳад буд. Барои зиндагии

душвори ӯ зикрдармонӣ як равиш аст, ки ба ӯ тамрин медиҳад, ки ба ҷои ҳасрат хӯрдан дар бораи гузашта, бо зикр **аз ҳоло каме беҳтар**, шароити камебеҳтареробарои имрӯзу фардои худ фароҳам кунад.

## Бас кун

Дар равоншиносӣ равиши дигаре ба кор гирифта мешавад, ки бемисл ба равиши тенис нест. Аз бемор меҳоҳанд фикреро, ки боиси нооромии ӯ шудааст ба ёд биёварад, тавре, ки дубора боиси изтироби ӯ шавад. Дуруст дарлаҳзае, кинооромӣ ба авчи худ мерасад, аз бемор меҳоҳанд бо гуфтани калимаи “**бас кун**” он фикрро аз худ дур кунад. Ва бо такрори ин тамрин, қудрати идораи изтиробро дар бемор эҷод мекунанд. Дар ин замина ду равиши дигар низ вучуд дорад, ки ба онҳо ишора мекунем.

## Ҳавосатро дур кун.

Бачаҳо аз ҳамон кӯдакӣ медонанд

ҳавоси худ ё ҳамдигарро дур кунанд. Агар кӯдаки маризе, ки яхмос барояш заравар аст гиря кунад, кӯдакони дигар бо нишон додани як асбоббозӣ, ҳавоси ӯро аз яхмос дур мекунанд. Мо ҳам метавонем аз равиши ҳавосдуркуни дар идораи ғам, изтироб, хаشم ва ҳаёлотӣ истифода кунем. Зеҳни мо чун кӯдакон аҳли фиреб хӯрдан аст. Агар ӯро ба ёди яхмос бияндозем, дилаш яхмос меҳоҳад ва агар ӯро ба ёди асбоббозӣ бияндозем, дилаш асбоббозӣ меҳоҳад.

Зеҳн рафтори манфиранаме фахмад. Агар ба кӯдак бигӯем, ба яхмос фикр накун, ҷаро ки барои саломатии ту бад аст, ӯ мудом ба яхмос фикр мекунад. Аммо агар ба ӯ бигӯем ба асбоббозӣ фикр ё нигоҳ кун, ӯ ҳавосаш аз яхмос дур мешавад. Ба назар мерасад кӯдакон худашон ин равишро аз бузургсолон беҳтар мешиносанд. Аммо волидон барои тарбияи кӯдакон, мудом аз онҳо меҳоҳанд, ки ин корро накунанд, дар

ҳоле ки беҳтар аст ба онҳо бигӯянд фалон корро анҷом диҳанд, то кори баду ғалатро фаромӯш кунанд.

## **Хотираи мусбатро ба ҷои хотираи манғӣбигузор.**

Агар дар зехни Шумо хотираи нороҳаткунанде вуҷуд дорад, ки сабаби ранҷи Шумост, ибтидо он хотираро дар зехни худ Эҷод кунед ва базудӣ ба хотираи хуш фикр кунед ва саъӣ кунед ин хотираи хушро бо он хотираи нохушоянд пайваст кунед. Вакте чанд бор ин корро анҷом медиҳед, баробари ёдоварии хотираи бад, хотираи хуш низ ба ёди Шумо меояд. Ва фикре, ки бояд сабаби ранҷи Шумо бошад, сабаби шодӣ ёғами камтари Шумо мешавад.

Беназир духтари покистонӣ аст, ки дар пеши ҷашмаш падарашро сар буридаанд. Ин хотира ӯро аз зиндагии оддӣ маҳрум карда буд. Дар ҳар лаҳзае ин хотира ба зехнаш меояд, ӯро ба ҷойхоби bemorī ва нотавонӣ бозмегардонад. Оқибат

равонпизишке ин хотираго бо چузъиёташ ба ёди ў овард то чое, ки ин хотира болотарин ранҷ ва азобро барои руҳу ҷисми ў фароҳам кард, баъд равоншинос аз ў хост ҳоло беҳтарин хотираи умрашро ба ёд оварад. Беназир беҳтарин хотираго ба ёд овард ва барои лаҳзае аз ранҷу азоби хотираи бад раҳо шуд. Равоншинос аз ў хост аз ин ба баъд ҳангоме, ки он хотираго ба ёд меоварад, базудӣ хотираи хушро ҳам ба ёд оварад. Беназир баъд аз он, чунин кард ва ба зиндагии ором бозгашт.

## **Хоб ва мағзи нимаҳудкор.**

Ҳангоми хоб ҳамаи рафторҳо ва ҳаракати мо тавассути нохудогоҳи мо идора мешаванд. Ҳоббинии мо ба воситай нохудогоҳии мо эҷод мешавад. Аз тариқи гипноз низ метавон афродро ба хоби сунъӣ бурд ва аз тариқи талқин, дастурҳоеро дар нохудогоҳи онҳо ҷой кард. Онҳо ин талқинҳоро мепазиранд. Ҳатто ин

талқинҳо метавонад бар амалкарди ҳавоси панҷонаи онҳо таъсир расонад, масалан онро қавитар ё заифтар кунад, то ҷое ки ҳатто нисбат ба дарду ранҷ ҳам то андозае бетаваҷҷуҳ шаванд.

Ҳамаи рафторҳои мо бо иборае аз тариқи нохудогоҳ ё мағзи нимахудкори моидора мешаванд. Ва агар бихоҳем ин рафторҳоро тағйир дихем, бояд аз тариқи барномарезии нави мағзи нимахудкорамон бар нохудогоҳи худ таъсир расонем.

Фарди фарбеҳе, ки аз пурхӯрӣ даст намекашад, дучори барномарезии ғалате дар мағзи нимахудкори худаст. Ва қте ӯ ба ҳолати ноилочӣ гирифтор мешавад, ихтиёри чиробояд бихӯрад ё нахӯрадро ба дигари месупорад ва табиби ғизо ин бахши мағзи миёни ӯро аз нав барномарезӣ мекунад.

Нохудогоҳ монанди як компьютер амал мекунад ва бояд барномарезӣ шавад ва иттилооти мавриди ниёз ба он ворид шавад, то бар асоси он

иттилоот ва барномаҳо корашро анҷом дихад. Зикрдармонӣ, барноманависии компьютери мағзи нимаҳудкори мост.

Ноҳудогоҳ бо тамоми неру ва тавоноияш, қудрати далеловарӣ ва мантиқу ақлронӣ надорад. Паёмҳои вориди он шавандаро бе чуну чаро пазируфта ва дақиқан ичро мекунанд, ҳатто агар ин паёмҳо ғайри мантиқӣ бошанд. Зеҳн агар ба чизе имон оварад, онро ҳақиқат ҳам мепиндорад. Пас беҳтар аст, ки бо зикрдармонӣ, паёмҳои оқилона, ҳақиқӣ ва ахлоқиро дар ноҳудогоҳи худ сабт кунем; то бо таъсири он рафтторҳои ҳақиқӣ, оқилонӣ ва ахлоқӣ аз мо сар бизанд.

Паёми оқилонӣ, яъне паёме, ки фоидааш аз заарааш барои мо зиёд бошад. Паёми ҳақиқӣ, яъне паёме, ки имкони ичрои он вуҷуд дошта бошад. Ва паёми ахлоқӣ, яъне паёми инсонӣ ва боинсофона аст.

## Фасли панҷум

### Фикр

Агар метавонистем афкори худро комилан мутаваққиф кунем, авотифу рафтори мо низ дар як ҷо шаҳ шуда меистоданд. Аммо то ҳол камтар касе батаваққуфикомилификрихудкомёб шуда, зоро ки зеҳни мо тавре оварида шуда аст, ки бидуни фикр намемонад.

Агар бихоҳем ба ҷизе фикр накунем, бештар ба он мавзӯъ фикр мекунем. Агар ба мо бигӯянд ба фил фикр накун, зеҳни мо қалимаи накунро намефаҳмад, дарнатиҷабошунидани қалимаи фил, бештар ба фил фикр мекунад. Агар ба мо бигӯянд ба мушкилот фикр накун, зеҳни мо қалимаи накунро намефаҳмад ва аз пештара зиёдтар ба мушкилот фикр мекунад. Он чи мо дар натиҷаи тамрин қодир ба иҷрои он ҳастем, фикр накардан нест, кам кардани шиддати афкор ва ё табдили афкори манғӣ ба афкори мусбат аст. Дар ин

маврид максад расидан ба биҳишти бефикарӣ нест, камкуни ҷаҳаннами афкори манғӣ аст.

Зарбулмасалҳо ва фарзияҳои ғалате, ки зехни моро пур кардаанд, сабаби фикрҳои манғӣ ва озордиҳандай мо ҳастанд. Зарбулмасали зер яке аз онҳост: “Об, ки аз сар гузашт, чӣ як ваҷаб, чӣ сад ваҷаб”. Ӯҳанги мавзуни калом дар ин зарбулмасал, моро бовар мекуноанд, ки як ваҷаб об ва сад ваҷаб бо ҳам баробар ҳастанд ва аз ҳеч кадом наметавон раҳой ёфт. Дар ҳоле, ки агар танҳо як ваҷаб об болои сари мо бошад, бо як ҷаҳиш метавонем сари худро аз об боло қашем. Аммо бо сад ваҷаб оби болои сар наметавон бо як ҷаҳиш худро раҳо кард. Ба ҷои пур кардани зехни миёни худ аз ин навъ зарбулмасалҳо ва фарзияҳои ғалат, беҳтар аст, зехни худро аз усули воқеӣ ва оқилона пур кунем.

Албатта ҳамаи мо дар тӯли умрамон борҳо афкор ва усули хуберо меёбем ва ба худамон мегӯем, акнун ёфтам, баъд аз ин он усулро пайгириҳо ҳоҳам

кард ва дигар дучори мушкилоти собиқ нахоҳам шуд. Аммо ба зудӣ он усулро фаромӯш мекунем ва дубора дучори ҳамон мушкилоте мешавем, ки дар гузашта доштаем. Ёфтани ва фаромӯш кардани усули роҳнамоии зиндагии мо бахши аз талафи умри мост. Агар усул ё калимаҳои роҳнамоиро, ки пайдо карда будем, фаромӯш накарда будем ва он қадар онҳоро бо худ такрор мекардем, ки малакаи зеҳни мо шавад, ё дар мағзи миёнаамон сабт шавад, он вақт зиндагии мо шодтар ва оромтар мегузарад. Дар ин фасл ба омӯзиши зикрҳое, ки бар фикри мо таъсири мусбат хоҳанд дошт, мепардозем.

## 1. Ақлатро кор фармо.

Ба қавли Декарт ҳеч кас Худовандро аз он ки ақли камтаре ба ӯ додааст ношукрӣ намекунад, ҳолонки бисёри аз мардум ё фоидай зарурӣ аз ақл нағифтаанд, ё аз он ба андозай кофӣ истифода намекунанд ва барои ҳамин мудом дар зиёнанд.

Аз 7 солагӣ ақл шурӯъ ба кори ибтидоии худ мекунад. Аммо волидон ёдашон меравад, ки ба фарзандони худ бигӯянд дар тасмимгириҳо аз ақлат истифода кун.

## **Ақл чист?**

Таърифи ақл ба таври содда баҳисобгирии суду зиён ва оқибатандешӣ аст ва ҳар кас дар зиндагӣ аз ин тавоноии мағзаш истифода кунад, зиндагии комёбтар хоҳад дошт. Онҳо, ки оташи хислатанд, ақлашонро зери по мегузоранд ва манфиати ояндаро барои нуфузи ҳаяҷонҳои лаҳзаина фаромӯш мекунанд. Бо он ки хуб медонанд, фоида дар кучост ва заараашон дар кучо. Аммо мегӯянд: Медонам, кизарар мекунам, медонам, ки пушаймон мешавам, вале ин корро хоҳам кард. Яъне новобаста аз оқибатандешии ақл, онро ба нафъи эҳсосоти муваққатиашон як сӯй мегузоранд ва оқибат ҳам зарар мекунанд ва пушаймон мешаванд.

Баъд аз падару модар, ки дар кӯдакӣ нақшиақлробароимобозӣ мекунанд, дарбузургӣ ақлимо, нақшиволидони моро бояд бозӣ кунад ва эҳсосот, нақши кӯдаки даруни моро бозӣ мекунад. Касоне ҳастанд, ки пайравӣ аз кӯдаки дарунро ситоиш мекунанд ва ақлро зиндоне мепиндоранд, ки бояд занҷирҳояшро пора кард ва ба кӯдаки эҳсосот озодӣ дод. Тасавур кунед, агар ҳамагон чунин кунанд, дунё чӣ кӯдакистони пур аз бачаҳои эркаҳоҳад буд. Усули дуруст, усуlest, ки агар ҳамаи одамият онро анҷом дихад, зиндагии рӯзи замин барои ҳамагон ба биҳишт табдил шавад. Агар ҳама тасмим бигиранд, ба ҷои тағирии худ, дигаронро тағиир диханд, на танҳо чизе тағиир меёбад, балки дӯстӣ низ аз ҷаҳон нест ҳоҳад шуд. Аммо зикри ақлатро кор фармо, моро ба оқибатандешӣ ва баҳисобгирии суду зиён водор месозад. Ва агар ҳамагон чунун кунанд, дунёи оқилонае ҳоҳем дошт.

## 2. Ахлоқро риоя кун.

Содатарин таърифи ҷаҳонии ахлоқ ин аст: Ончиро барои худ намеписандӣ, барои дигарон маписанд. Агар дӯст надорӣ моли туро бихӯранд, моли касеро нахӯр. Агар дӯст надорӣ ба ту беэҳтиромӣ кунанд, ба касе беэҳтиромӣ накун. Агар дӯст надорӣ аз пасат бадгӯй кунанд, аз паси дигарон бадгӯй накун. Агар дӯст надорӣ бо ту беинсофӣ шавад, бо дигарон беинсофӣ накун.

Дуусулақла ва ахлоқка фили биҳишти рӯизами ни моодамҳост. Хоҳандгуфт: Агар зиндагии мо оқилона бошад, мо аз пайи фоида хоҳем буд ва дигарон низ ба дунболи фоида хоҳанд буд ва аз онҷо, ки имконияти одамӣ маҳдуд аст, пасчангиманфиатҳосар мезанд. Посух ин аст, ки ҳамаи ин ҷангҳо, аз зиддияти манфиатҳои оқилон бавуҷуд наёмада; бисёре аз ин ҷангҳо аз беаклий аст. Ҷангҳое, ки ҳатто ба нағъи ҷангагарӯзни худ нест. Аммо агар ҳама оқил бошанд, бо ахлоқона ҳам рафтор мекунанд. Агар ахлоқ

риоя шавад, ҳама дар амон хоҳанд буд. Дар ҳақиқат ақл, манфиатҳои фардии моро ҳифз мекунад, ахлок, манфиатҳои ҷамъиятии моро. Пас риояи ахлок аз рӯйи ақл ҳам ҳаст. Ба иборае, ин ду усул фоидаи моддию маънавии моро таъмин мекунанд. Суоле ба миён меояд: Агар аксарият онро риоя накунанд, чӣ? Дар ин сурат вазъ ҳамин хоҳад шуд, ки ҳаст. Мепурсед: Пас чаро мо боахлоқона рафтор кунем, дар ҳоле, ки ҳама ахлоқро риоя намекунанд? Посух ин аст: Риояи ахлоқ ҳатто барои як фард, дар ҷаҳони комилан ғайри ахлоқӣ ду фоида дорад. Аввал оромиши фарди ахлоқӣ, дуввум намуна шудани ӯ бароиатрофиён. Умединем, ки ахлоқ дар оянда густариш ёбад ва зиндагии ҳамаи мо ахлоқӣ ва оқилона шавад.

Агар рафтори мо оқилона набошад, ҳангоме, ки зарар кардем, дубора афкори манғӣ ба мо ҳуҷум хоҳад овард ва силсилаи маъюби мо шурӯъ хоҳад шуд. Ва агар боахлоқона рафтор накунем, арзишҳои ахлоқӣ

дарунӣ шуда, дар зеҳни миёни моро сарзаниш хоҳанд кард ва дучори эҳсосе мешавем, ки азоби вичдон номида мешавад.

### **3. Саломатӣ ва шодӣ, на даствард.**

Дэвид сахар барвакт аз хоб бедор мешавад ва аз хона берун меравад ва шаб дер ба хона бозмегардад. Ба синни чилсолагӣ расидаасту ҳанӯз оила барпо накарда ва дӯстдухтаре ҳам надорад. Вакте дӯстонаш мепурсанд: Пас кай аз пайи зиндагӣ мешавӣ? Мегӯяд: Ман зиндагиамро ба ду қисм таксим кардаам:

**Бахши аввал: омодагӣ ба зиндагӣ.**

**Бахши дуввум: худи зиндагӣ.**

Айни замон дар бахши омодагӣ ба зиндагӣ ҳастам ва шабурӯз кор мекунам то хонае барои худ муҳайё кунам ва пасандозе барои ояндаи худ кунам. Баъд, вакте ки ҳама чиз омода шуд, зиндагиамро шурӯъ мекунам.

На танҳо Дэвид намунаи ин мисол аст. Бисёриҳо ин хел амал меқунанд. Нафари дигари онҳо Савсан аст. Ӯ мегӯяд: Ман мақсади зиндагиамро дақиқ мушаххас кардаам, то ҳамаи ҳадафҳоям амалий нашаванд, даст барнамедорам. Аз Савсан мепурсам: Агар пеш аз он, ки ба ҳадафҳоят бирасӣ, умрат тамом шавад, чӣ? Оё ту ба ин дунё омада будӣ, то зиндагӣ кунӣ, ё ба дунё омада будӣ, ки ба мақсаде бирасӣ?

Савсан посух медиҳад: Зиндагӣ бидуни ин мақсадҳо бароям арзише надорад. Мақсадҳои Савсан доктори илм шудану соҳиби касби обруманд будан аст. Агар Савсан бо марг рӯ ба рӯ шавад ва марг аз ӯ бихоҳад: Оё ҳозири шаш моҳ бештар зиндагӣ кунӣ ва ҳар чиро дар зиндагӣ ба даст овардай ба ман пас бидиҳӣ, Савсан дарҳол қабул хоҳад кард. Пас чаро ӯ ҳама умрашро барои чизе аз даст медиҳад, ки ҳозир аст бар ивази шаш моҳи умри зиёдтар, ҳамаи он чи солиёни дарози умрашро харчи

он кардааст, аз даст диҳад.

Ҷаҳоне, ки то кунун шинохтаем аз милиардҳо қаҳкашон ташкил шуда аст. Дар яке аз ин қаҳкашонҳо, ки Роҳи Шириаш меномем, милиардҳо ситора ва сайёра вучуд дорад. То онҷо, ки мо медонем, танҳо дар яке аз ин сайёраҳо, ки номаш Замин аст, зиндагӣ бавучуд омада аст. Боҳуштарин мавҷуди зиндаи ин сайёра мо инсонҳо ҳастем. Ба маъни дигар то он ҷо ки медонем, аз ҳама ҳастӣ факат сайёраи мо соҳиби зиндагӣ аст. Чӣ чизе болотар аз худи ин зиндагӣ аст, ки мо бо ҳама ҳушамон, онроба хотиричи зидигаре аз даст диҳем? Мо ба дунё омадаем, ки дар ин ҷаҳон бошем, на ин ки чизи хурде аз ин ҷаҳонро ба даст оварем. Ва барои он ки дар ин ҷаҳон бокӣ бошем, танҳо се чиз муҳим аст:

- **Аввал: Саломатӣ. Моагарбемори вазнинбошем, мемирен.**
- **Дуввум: Шодӣ. Мо агар сахт ғамгин бошем, худкушӣ мекунем.**

• Саввум: **Дӯстӣ.** Мо агар бо якдигар хеле душман бошем, ҳамдигарро мекушем.

Дар натиҷа саломатӣ, шодӣ, дӯстӣ бояд авлавиятҳои зиндагиамон бошад. Агар он чиро ҷустуҷӯ мекунем, боиси саломатӣ, шодӣ ва дӯстии бештари мо шавад, хуб аст. Агар намешавад, бехуда аст. Савсан мегӯяд: Гирифтани диплом ва шуғли обрумандробарои худам намехоҳам, ба хотири падару модарам меҳоҳам. Он бояд онҳоро ба орзуе, ки дар бораи ман доштаанд, бирасонад.

Маънии дигари ин сухан ин аст, ки падару модари Савсан ӯро ба дунё овардаанд, то ӯ унвони докторӣ бигирад ва шуғли обруманде ба даст оварад, то онҳо бигӯянд мо ба ҳадафамон расидем. Оё мавҷуди зинда, ки дастоварди ҷаҳон аст, бояд ҳамаи ин дастовардро бидиҳад, ки дипломе, шуҳрате, сарвате ба даст оварад, то вакте мемирад, ҳамаи онро гузораду равад?! Ростӣ, чӣ ҷизе болотаразхуди зиндагӣ аст, ки барои

чиҳоидигарроба даст овардан, онро аз даст медиҳем?

Мо ба дунё омадаем, ки саломату шод зиндагӣ кунем. Ҳама имконоте, ки инсон фароҳам кардааст, барои ҳамин аст. Аммо бисёре аз мо барои ба даст оварданҳо ва мувафақиятҳо ин ҳар ду неъматро аз даст медиҳем. Ҳамаи онҳое, ки мувафақиятро аз саломатӣ ва шодмонии худ боло медонанд, ҷузъе аз зиндагиро бар асли зиндагӣ бартарӣ додаанд.

Хостан, зистан дар оянда аст. Мо то ба он чизҳое, ки меҳоҳем нарасем, зиндагиамон шурӯъ намешавад. Аз ҳамин рӯзикри аслии Буддо нахостан аст.

#### **4. Рафъи ниёз, на орзу.**

Мобароизистанэҳтиёҷбағизо, либос, хона, амният ва хонавода дорем. Бидуни онҳо мо аз гуруснагӣ, сармо ва ноамнӣ мемирем. Инҳо ниёзҳои воқеи имоҳастанд вазистани аслии мо дар ин лаҳза кӯмак мекунанад.

Орзу, аммо фарқ мекунад. Доштани сарват ё шуҳрат ва қудрати бештар ҷузъи ниёзҳои зиндагии мо нестанд. Инҳо метавонанд ниёзҳои дуруғин, ҳавову ҳавасҳо ва воҳимаҳои инсон бошанд. Буддоро ба ӯнвони рамзи нахостан мешиноsem. **Умегӯяд:** Умри кӯтоҳи мо нисбат ба умри дарози ҳастӣ, мисли гузаштани як шаҳоб мемонад. Мо дар ин умри кӯтоҳ, аз пайи чӣ ҳастем? Посухи ӯ ин аст: Нирвана, ё биҳишт рӯи замин. Буддо мегӯяд: Ин биҳишт ба даст намеояд, магар бонахостан. Чаро қи ҳар хостае, ранҷе барои мо меоварад ва моро аз он биҳишт дур мекунад. Шумо меҳоҳед ба як сарват, як шуҳрат, як қудрат, як илму таҳассус бирасед. Аз лаҳзае, ки ин орзу дар Шумо пайдо мешавад, ранчи Шумо низ шурӯъ мешавад ва то лаҳзае, ки Шумо ба он руянда бирасед, дар ранчи хостани он ҷизҳо ҳастед. Бидуни он ҷизҳо зиндагӣ дар зехнатон комил нест. Эҳсоси камбуд ва нуқсон мекунед. Ва ҳамин фикр боиси эҳсоси ранчи Шумо мешавад. Ин эҳсос Шуморо

ба рафторхое барои расидан ба он орзухо водор мекунад. Агар тули умратон ба он орзухо нарасед, ранчур хоҳед зист ва ранчур хоҳед мурд. Ва агар ба он орзухо бирасед, дубора барои худ орзухои дигар мепарваред ва аз пасашон медавед. Орзухо мисли кухҳо дар пушти якдигар воқеъ шудаанд. Шумо аз як қулла боло меравед, ба хаёли он, ки ба болотарин ҷо расидаед, аммо қуллаи дигаре аз паси он қулла сар берун меоварад ва Шумо мефаҳмедин, ки ҳанӯз роҳе боқӣ аст. Буддо ин бозиро мефаҳмид ва тасмим гирифт аз ин бозӣ, ки маҳсули беҳосили фикр аст, худро раҳо кунад. Ӯ гуфт: “Ман намехоҳам, то ором дар ин лаҳза зиндагӣ кунам”.

Ба атрофи худ нигоҳ кунед. Бештари одамҳои атрофи мо дар ранҷанд. На аз маризии дардноке, ки доранд, аз орзухое, ки аз онҳо дур аст. Дар хонае зиндагӣ мекунанд, аммо хонаи беҳтаре меҳоҳанд. Шуғле доранд, аммо шуғли беҳтаре меҳоҳанд.

Ҳамсаре ё ҷуфте доранд ва дар ҷустуҷӯи ҳамсар ё ҷуфти дигаре мегарданд.

Мо ба ин дунё омадаем, ки солим, шод ва дӯстона зиндагӣ кунем. Агар солим набошем, хоҳем мурд. Агар шод набошем, худро хоҳем кушт ва агар дӯст набошем, ҳамдигарро хоҳем кушт ва чунин мешавад, ки гӯё аслан ба дунё наёмада будем.

Орзухоихудорорӯихаткунед. Бубинед расидан ба ҳарқадомиазонҳоҷӣ умре аз Шуморо хоҳад гирифт. Бубинед ғами имрӯзаатон то чӣ андоза ба орзухо работ доранд. Ба якояки онҳо фикр кунед ва зери лаб бигӯед ман ба дунё наёмада будам, то ба ин чизҳо бирасам. Ман дар курраи замин танҳо ба ин далел ба дунё омадам, ки худи холик ё табиат маро барои зистан дар курраи замин интихоб карда буданд. Бақияи чизҳоро мағзи бекори ман тавлид карда аст.

Мегӯянд, инсон боҳуштарин ҳайвон аст. Аз рӯзи азal ҳамин ҳуш кор

дасташмедиҳад. Ҳең гоҳ, ягондаҳте фикр намекунад, дараҳти беҳтаре бошад. Ҳең саг, гурба, шер ва паланге фикр намекунанд сагу гурбаву шеру паланги беҳтаре бошанд. Дараҳт фақат дараҳт аст. Шер фақат шер аст. Аммо одам ҳамеша меҳоҳад одами беҳтар ё бартаре бошад, чӣ аз ҷиҳати моддӣ чӣ аз ҷиҳати маънавӣ. Ин ҷумларо ҳамааз Шекспир шунидаем: “Масъала ин аст: Будан ё набудан”. Ман фикр мекунам масъала ин аст: Будан ё шудан, ё ба даст овардан. Ҳамин ки бачаे сухан гуфтанро ёд мегирад аз ӯ мепурсем: Дар оянда меҳоҳӣ чӣ кора шавӣ? Дар зеҳни кӯдак ояндае вуҷуд надорад. Дар зеҳни кӯдак ҳама чиз дар замони ҳозир аст. Ӯ машғули бозӣ ва лаззати будан аз ҳол аст. Аммо бо ин савол тухми ду бадбаҳтиро дар зеҳни ӯ мекорем. Яке ояндаи номаълум. Дигаре шудани номумкин. Ва кӯдак намедонад чӣ ҷавобе ба мо бидиҳад. Дубора аз ӯ мепурсем: Меҳоҳи табиб бишавӣ ё муҳандис? Ва бача бе он ки бидонад кадом дуруст аст,

дуввумиро интихоб мекунад, чун охарин калима дар зеҳнаш монда аст. Ва мо боз ҳам омӯзиши худро идома медиҳем: Он яке беҳтар аст, ки пули бештаре ба кисса мезани. Мардум ҳам ба ту мегӯянд: Ҷаноби Доктор, Хонум Доктор. Ин кӯдак аз ҳамон лаҳза тасмим мегирад доктор бишавад, то моро розӣ кунад. Аммо дар оянда ба сабаби он ки донишгоҳҳо ҷо надоранд, ё шароити зиндагӣ тавре нест, ки ӯ битавонад табиб шавад, ғамгин мешавад. Агар духтараст, ба шавҳар мебарояд, аммо ҳамеша дар зеҳнаш ҳаст, ки ман бояд духтур мешудам ва нашудам. Пас аз зиндагиаш розӣ нест. Дар ин сурат худро беурза, ё ҷаҳонро ноодилона медонад. Ӯ аслан ёдаш намеояд, ки ин тухмро волидон ва наздиқон бо чӣ нодонии бузурге аз коркарди мағзи инсон, дар мағзи миёнаи ӯ коштанд. Ва ӯ то зинда аст, маззаи бадбахтиро зери забонаш мечашад. Волидон ба мо наомӯхтаанд, ки то зиндаем, солим, шод ва дӯсти дигарон бошем. Ба мо гуфтанд, ки фалон донишманд

он қадар ба кори худ машғул буд, ки ғизо хўрдан аз ёдаш мерафт. Мо донишманд намешавем, аммо меомӯзем, ки ғизо хўрданро барои мувафақияти кор фаромӯш кардан мешудааст. Ба мо меомӯзанд, ки фалонӣ он қадар азоб кашид, то ба фалонҷорасид. Мобачое намерасем, аммо азобашро мекашем. Ва аз ҳама бадтар мусобиқа бо дўстон аст. Мусобиқае ба роҳ мемонанд, ки танҳо як баранда дорад ва моро ташвиқ мекунанд, то барандаи он бозӣ бошем. Ва мо ҷон меканем, то баранда шавем. Шояд ҳам баранда шавем, аммо дўстонамонро аз даст медиҳем. Чун волидони мо меҳоҳанд аз мо одами муваффақе бисозанд. Ва наодами хушбахт. Дарнатиҷа ҷаҳони муосир ҷаҳоне аст, пур аз одамҳои муваффақ ва аксаран бадбахт. Ба мо намегӯянд бирав бозӣ кун ва лаззат бибар. Бирав футболбозӣ кун, бибин чӣ қадарарак мерезӣ, бибин чӣ қадар мушакҳоят қавӣ мешаванд, бибин чӣ қадар бозиро мебозӣ ва бароят муҳим нест. Мегӯянд бирав мусобиқа

бидеҳ ва нафари аввал шав.

Анна чилсола аст. Аз кӯдакӣ ошиқи наққошӣ буд. Аммо падару модараш азӯякташибушуданромехостанд. Анна табиб шуд, аммо эҳсоси хушбахтӣ намекард. Дипломи табибиашро ба падару модараш нишон дод ва гуфт: Ин дипломро гирифтам, то шуморо шод кунам, аммо худам шод нестам. Ҳоло бармегардам сари наққошӣ, то худамро шод кунам. Аммо Анна 30 соли беҳтаринумрашро ғамгинизста буд ва ин ғам ҳанӯз ӯро тарк накарда буд. Ғамаш худро дар нақошиҳояш нишон медиҳад.

## 5. Бигзор.

“Ман аз ӯ хафа ҳастам.

Ман аз ӯ қасд мегирам.

Ӯ ба ман заари молӣ ва руҳӣ расонд.

Аслан гуноҳи ӯ шуд.

Ростӣ, чаро бо ман чунин кард? Ман, ки бегуноҳам ва коре накардаам”.

Одатан нохудогоҳи мо аз гуфтугӯҳи даруний, аз ин қабил ранҷу азобе пур шудааст. Мо роҳи боздоштани ин гуфтугӯи даруниро намедонем. Дар натиҷа, бекор, кимондем, нохудогоҳи мо паём мефиристад: Ёдат ҳаст, фалонӣ ба ту чӣ гуфт?

Дар ин ҷо равиши бозии тенис муфид аст. То фикре аз қаъри зеҳнат боло меояд: Ёдат ҳаст фалони туро ранҷонд? Аксуламали Шумо метавонад ин бошад: Бигзор. Гӯё калимаи бигзор, ракеткаи тенис аст, ки бар сари тӯби фикри манфиамон мекубем, то онро аз нохудогоҳи худ дур кунем. Зеҳни мо одат дорад ранҷро даруний намояд ва онро нушхор кунад. Дӯст дорад бипурсад: Дар қадом мавқеияте фалонӣ бо ман бад гуфт? Дӯст дорад, зеҳни душманро бихонад. Барои ҳамин аз худаш мепурсад: Чаро бо манин тавр кард? Ё дӯст дорад худро муҳокима кунад: Чаро ҷавобашро надодам? Ва тамоми ин саволҳо ё нушхорҳои зеҳни, дубора маззаи ранҷро зери

забони эҳсосимо меоварад вакомимо талх мешавад. Ман муддатҳо зикри бахшиши Масехро дар ин маврид машқ мекардам ва то вақте тамрин мекардам, бар ман таъсирнок буд. Аммо камбудии калимаи бахшиш ин аст, ки мо дар зехни худ сабт мекунем, ки хатое ба вучуд омадааст, ҳоло ин ки аслан маълум нест хатое иттифоқ афтода бошад.

**Тарафдорони назарияи бахшиш ба ду гурӯҳ тақсим шудаанд.**

**Гурӯҳи аввал,** тарафдорони Масех: “Бибахш ва фаромӯш кун.”

**Гурӯҳи дуввум,** тарафдорони Монделла: “Метавонам бибихшам, аммонаметавонам фаромӯшкунам.”

Савол ин аст, ки то вақте фаромӯш накардаем, чӣ тавр метавонем бибахшем? Фикри мо бар эҳсоси мо таъсир дорад ва бахшиш ба эҳсоси мо алоқаманд аст. Ва эҳсоси мо зери таъсири афкори мост. Пас то аз назари фикрӣ фаромӯш накунем,

наметавонем аз назари Әҳсосӣ  
бибахшем.

Калимаи бигзор, навъи начот додани зеҳн аст аз гирифтор шудан бо масъала. Зоро мумкин аст мағзи мо ранҷро даҳҳо бор то охири умр ба ёди мо биёварад. Мо бо калимаи бигзор, он ранҷро дар лаҳзае аз худогоҳ дур мекунем. Аммо бибахш ва фаромӯш кун, бо он ки хуб аст, аммо дар ҳақиқат ёдовари як раванд аст. Раванд дарки масъала ва таҳлили мо аз ранҷе, ки аз масъала мебарем. Вабаъдраванди поккардани масъала аз зеҳн. Дар калимаи бигзор, бахшиш ва фаромӯши Масеҳ ҳам нуҳуфта аст, бидунионкихатоебакасенисбатдода шудабошад. Бигзор, яънезеҳнатроба масъала машғул накун. Дар ин китоб аз зикрҳои дигаре ҳам сухан ба миён омада аст, аммо дар ҳақиқат бигзор, яке аз оромбахштарини онҳост. Мо он қадар, ки зеҳнамон гирифтори ёфтани гунаҳкор аст, мубталои чизҳои дигар нест. Агар “Бигзор” зикри муҳими зиндагии мо шавад,

дигар барои мушкилотамон аз паси гунаҳкор намегардем. Дар ин сурат зеҳни мо аз файлсозии абадиаш дар ин маврид даст мекашад. Дар зикри бигзор, як ибораи бузургворона ҳам ҳаст. Ба руҳи одамӣ бузургӣ мебахшад. Рӯҳ, инҷунин худашро дар ҳадди масоили хурд таҳқир намекунад. Чаро ки дар як руҳи бузург, ҳама чиз бузург аст. На танҳо аз дигарон бигзар, аз худат ҳам бигзар.

Ман касеро мешиносам, ки аз модараш ранцида буд ва наметавонист аз хатоҳое, ки аз ӯ дар зеҳн дошт гузашт кунад. Аз тарафе, дилаш намехост дар бораи бадиҳое, ки аз падараش дар зеҳн дошт бо касе сухан бигӯяд. Як рӯз нишасти ва ҳамаи он чиро дар дил дошт бар қоғаз навишт ва ба дарё партофт, то ба ин роҳ онҳоро аз худ берун бирезад. Дигариromeshinoсam, kибопадараш мушкил дошт, ӯ низ ҳама он чиро дар дил дошт бар қоғаз навишт ва чун ошиқи Масех буд, он навиштаро

зери мұчассамаи Масеҳ пора кард. Дар иваз касеро ҳам мешиносам, ки сад соат ба равоншинос пул дод ва алайҳи наздиконаш бо равоншинос ҳарф зад, аммо кисай равоншинос пур шуд ва дили ү холій нашуд. Бозгүй, метавонад он чиро фаромүш кардаем, дубора ба ёдамон оварад. Дар ин маврид на танҳо зикри “суханро күтоҳ кун” барои хотима додан ба қадалҳои даруний хуб аст, балки барои итноми гуфтугүҳои бепоёни зехн ҳам таъсирнок аст.

## **6. Хубиҳо ҳамдигарро фарёд мекунанд.**

Барои иваз шудан набояд шитоб кард. Равиши қадам ба қадам таъсирноктар аст. Замони зиёде тұл қашидааст, то ин фарзияҳои ғалат, ин афкори манғый, дар мағзи миёнаи мо қойгиранд. Нияти дар як шаб ҳамаи онҳоро аз зехн берун кардан номумкин аст. Басанда аст ба ивази яке аз онҳо комёб шавем, он вакт сурохии пурнуре вориди анбори

торики зеҳни мо мешавад ва зарбай мусбатбазанчираифарзияҳоиғалати мо мезанад. Ба якум, ки комёб шавем, дуввумӣ осонтар иваз мешавад. Гоҳе ҳаяҷони иваз боис мешавад, ки дар як шаб нияти рафтани роҳи садсоларо кунем. Дар як шаб роҳи садсоларо меравем ва дар як рӯз роҳи садсоларо бармегардем. Аммо агар ҳушамонро барои ивази яке аз афкор ё одати худ ҷамъ кунем, ки бар он пирӯз шавем, афкор ва одати дигари мо низ яке паси дигаре дар сафи иваз қарор мегиранд. Дар воқеъ ҳубиҳо ҳамдигарро даъват меқунанд, ба шарте он ки аввалин ҳубиро хабар карда бошем.

**Аз кучо шурӯъ кунем? Кадом ҳубиро интихоб кунем?**

Аз муҳимтарин мушкиле, ки ҳоло дорем. Аз мушкиле, ки ҳафтаи гузашта ё рӯзи гузашта доштаем. Агар Шумо доимо аз сухани дигарон меранҷед, агар мудом меҳоҳед нигоҳи дигаронро нисбат ба худ ҷалб кунед, маълум аст, ки меҳрталаб ва

дар чашми ину он зиндагӣ мекунед. Беҳтар аст аз чашми мардум берун шавед ва бо қалби худ зиндагӣ кунед. Дар ин сурат зикри “Хуби худат бош, на маҳбуби мардум” беҳтарин оғоз барои Шумост.

Агар бар ивазкуни худ базудӣ комёб нашудед, ноумед нашавед ва зикро идома дихед. Ин зикро таъсири худро хоҳанд гузошт. Рафтори Шумо аз эҳсосотон пайдо мешавад ва эҳсосоти Шумо аз афкоратон ба вучуд меояд. Зикро бар афкори Шумо таъсир хоҳанд кард ва фарзияҳои ғалати Шуморо тағиیر хоҳанд дод. Шояд мисоли духтару гӯсоларо шунидаед. Духтари лоғаре гови бузургеро бар китф мебардошт ва аз зинаҳои қасре боло мебурд. Аз ӯ пурсиданд: Чӣ гуна ба ин кор тавоно шудӣ? Гуфт: Говаввал гӯсолаи хурд буд, ӯ ҳар рӯз каме бузургтар шуд ва ман ҳар рӯз каме қавитар шудам, то он ҷо ки имрӯз метавонам ин гови бузургро бар китф бардорам. Ин мисол ба мо меомӯзад, ки ба муваффакият

расидан, тарики гузаштани қадамҳои хурд оғоз меёбад.

## 7. Инсон бегуноҳ (бехато) нест.

Агаразоби вичдон мекашед ва мудом худро муҳокима мекунед, беҳтарин зикр барои Шумо ин аст: “Инсон бегуноҳ (бехато) нест”.

Дар воқеъ ҳамаи мо на танҳо дар гузашта, замони кӯдакии худ ва ҳоло ҳам хато мекунем, балки дар оянда ва то дами марг ҳам иштибоҳ хоҳем кард. Дар зиндагии мо рӯзе нест, ки бе иштибоҳ бигзарад. Пас беҳтар аст инҳолати инсониро қабул кунем. Ҳеҷ кас аз иштибоҳ холӣ нест. Вазъияти ҷисмии мо, ниёзҳои мо, тавони мағзии мо, ҳаяҷонҳои мо, боварҳои мо мудом моро дар ҳолати хатоҳои хурду бузург қарор медиҳанд. Фақат ба дунё наомадагон ё мурдагон ҳастанд, ки хато намекунанд.

Эътиmod ба нафс ва бовар ба худ дар дарунитарин нуқтаи вучуди мо, реша дар бовар ба ин ду зикр аст:

- Хуби худат бош, на маҳбуби дигарон.
- Инсон бегуноҳ (бехато) нест.

Зикриаввалморобениёзаздастигирии дигарон мекунад. Ва зикри дуввум моро аз бадии сарзаниши худ ва эҳсоси гуноҳи ҳаробкорона озод мекунад. Ба ғайр аз ду маврид аз ошуфтагиҳои шахсиятий ба ном “ихтиоли марзӣ” ва “ихтиоли намоишӣ”, решадарҳамина будани бовар ба худ дорад. Касе, ки ихтиоли марзӣ дорад, ҳамвора дучори бӯҳрони худшиносӣ аст. Чунин касе ҳар лаҳза аз худ мепурсад: Ман кӣ ҳастам? Ва чун худ ҳастии худро бо ҳама хатоҳояш намепазирад, мудом мафтуни ину он мешавад ва аз онҳо қаҳрамон месозад ва бо дидани хурдтарин хатое аз онҳо, ба эшон низ чун ба худаш нафрат пайдо мекунад. Агар ин гурӯҳ худ хештанро бо такори ин ду зикр иваз кунанд, ба ҳамин андоза, ки хешро иваз кардаанд, аз бадии ин парешонии азобовар озод мешаванд.

Мудом дар мағзи бисёриҳо ин  
чумлаҳо давр мезананд:

“- Кошки он суханро намегуфтам.

- Ман набояд он корро мекардам.

- Дигар он хаторо нахоҳам кард.

- Лаънат бар ман агар дигар фалон  
корро бикунам.

- Кошки он тичоратро намекардам.

- Кошки ҳаргиз бо фалонӣ ошно  
намешудам.

- Чаро фалон ҷо ин суханро гуфтам?!

- Чаро он корро кардам?!”

Натиҷаи ин хел фикр кардан:  
Набудани эътимод ба нафс, умеди  
зиёдӣ ба худ ва ғамгинӣ аст.

Ба худ мегӯем, агар ақли ҳозираро  
медоштам, хатоҳои гузаштаро  
намекардам ва фаромӯш мекунем,  
ки агар иштибоҳи гузаштаро  
намекардем, ақли ҳозираро доро

набудем.

Чумлае ҳаст, ки мегӯяд: “Ҳар киро шинохтам, бахшидам”. Бад-ин маъний, ки ҳар вакт аз Ҷҳтиёҷҳо, боварҳо ва ҳаяҷонҳои касе боҳабар шудам, ба ӯ иҷозат додам, ки чунин кореро биқунад. Ва ҳам чунин аст ҳоли худи мо. Бисёре аз ҳатоҳои мо реша дар ҳамин боварҳои ғалат, ҳаяҷонҳое, ки қудтари назорати онро надорем ва Ҷҳтиёҷҳое, ки дар он лаҳза дорем, алоқаманд аст. Агар метавонем ҳаркасеро, ки мешиносем, бахшем. Пас ҳудамонро, ки беҳтар мешиносем, ҷаро набахшем. Зоро ки Ҷҳтиёҷҳо, ҳаяҷонҳо ва боварҳои ҳудро дар лаҳзай ҳато беҳтар аз ҳар касе мешиносем.

Мутаассифона бисёре аз мазҳабҳо бо як кардани рафтори мо бо руҳамон, моро нисбат ба ҳудамон бадбин мекунанд. Эҳсоси гуноҳ, барои пешгирий аз кори бад, ба ҷои он ки моро аз кори бад нигоҳ дорад, моро аз ҳудамон безор мекунад. Ва табиист касе, ки ҳудро дӯст

намедорад, дигаронро ҳам дӯст дошта наметавонад.

Дар фарҳанги тарбиявии мо, волидон рафтори фарзандро бо худи фарзанд як медонанд. Барои ҳамин мегӯянд: “Агар ин корро кунӣ, дигар туро дӯст надорам”. Ин як шудани рафтори кӯдак бо худи ў ва дӯст надошта шудани ўбасабаби рафтори нодуруст, ба даруни худи кӯдак ҳам ворид мешавад. Аз ин пас, баъд аз ҳар хатое садои даруниашро мешунавад, ки “Худамро дӯст надорам. Ё ҳатто ба худам нафрат дорам.”

Зикри “инсонбегуноҳ (бехато) нества ман ҳам чун инсонам, хато кардаам, хато мекунам, хато хоҳам кард”, на танҳо моро воқеъбин ва хоксор месозад, балки сабаби эътиимод ба нафси мо мешавад.

Дар даврони кӯдакӣ, вақте ки ба мактаб мерафтем, баҳои умумии мо метавонист то панҷоҳ дарсад паст бошад ва мо ҳамчунон метавонистем ба синфи болотар бароем. Яъне

агар ба даҳ дарси гуногун имтиҳон месупоридем ва дар ҳамаи он дарсҳо нисфи ҷавобҳоро ҳам хато медодем, боз ҳам қабул будем. Ва ҳатто агар дар яке аз дарсҳо ягон чизро намедонистем, танҳо дар ҳамин дарс навмешудем ванимконродоштаем, ки бори дигар худро омода кунем ва ҷанд моҳбаъд имтиҳон супорем ва ба синфи болотар биравем. Аммо дар назди падару модари худ, ҳамин ки ҳатои хурде мекардем, аз фарзанди онҳо будан рад мешудем. Онҳо бо ноҷизтарин ҳато Эълон мекарданд, кимородигар дӯст надоранд ва дигар падару модари мо нестанд ва мо ҳам дигар бачаи онҳо неstem. Намуди мо барои онҳо муҳим набуд, балки мо бояд дар ҳама дарси зиндагӣ бо рақами 20 қабул мешудем. Баҳодиҳии онҳо бар рафтори мо кам-кам ба даруни мо ҳам ворид шуд ва мо худамонро дарбехи нодаркор мепиндоштем. Ва худбоварии мо аз байн мерафт. На танҳо дигар онҳо падару модари мо набуданд, балки худи мо ҳам дигар барои худамон

хуб набудем. Барои зиддият бо ин арзишгузориҳои ғалат, моро зарур аст, ки ҳудивоқеиамонро новобастаба камбудиҳову қостаҳояш қабул дошта бошем. Ба бораи ҳисоби миёнаи худ худ кунем, на ба баҳои инфиродии хеш. Ва аз ин тарик ба дигаршавии худбовариамон бипардозем. Онҳо ки хуби худашон нестанд, маҷбуранд хуби дигарон бошанд. Ва чун дигарон бо якдигар ҳамфикр нестанд, мудом дар ихтилофангезӣ ва зери назари онҳо қарор ҳоҳанд гирифт. Агар кӯшиш кунанд, ки ҳамаро розӣ кунанд, ҷандшахсиятий ҳоҳанд шуд. Ва агар бикӯшанд гурӯҳро розӣ кунанд ва гурӯҳро норозӣ роҳо кунанд, дар фазои дӯстиҳо ва душманиҳо қарор ҳоҳанд гирифт. Аммо онҳое, ки хуби худашон ҳастанд ва аз паи ба дигарон нағз шуданҳо намераванд, шодтар, солимтар ва устуворқадамтар зиндагӣ ҳоҳанд кард.

Ихтилишиҳсияти намоиший, ки яке аз осебе ӯзиртари инҳодарии хтилолҳои равонӣ аст, аз зистан дар ҷашми

дигарон ба вуҷуд меояд. Ҳасадҳои зиёд дар қасоне, ки ин ошуфтагиро доранд, аз он ҷо пайдо мешавад, ки ин гурӯҳ вақте худро хуб медонанд, ки тавассути дигарон дастгирӣ ёбанд ва ҷунончи дар қанори онҳо дигароне дастгирӣ ёбанд, онҳо дучори ҳасадҳо мешаванд. Агар ин гурӯҳ мавриди танқид қарор бигирад, худро нобудшуда мепиндоранд. Чаро ки онҳо хуби худашон нестанд ва хубу бади дигаронанд.

Мегӯянд, ҳасадхӯр ҳаргиз ором намегирад. Аммо ҳасадхӯрӣ бемории дараҷаи дуввумӣ аст, ки илоҷӣ он бидуни ҳалли мушкилоти аввал, ки набудани эътимод ба нафс аст, мумкин нест. Касе ки ҳасадхӯр аст, на худашро дӯст медорад ва на ба худаш бовар дорад. Ва ба эҳтимоли зиёд мағзаш аз таровиши дупомин маҳрум аст. Дар натиҷа ниёзманди мададҳоҳӣ аз дигарон аст. Ва ҷуннигоҳаш рӯ ба берун аст, хубу бади худро аз муқоисаи берунӣ бояд ба даст биёварад.

Хонум Маъсума, замоне ин ҷумлаи зеборо аз интернет ёфта буд ва чун зикр бо худаш такрор мекард “Наранҷу наранҷон” бо ин ки ин ҷумлаи оҳангӣ буд ва паёми мусбате дошт, аммо ӯ ҳар шаб нороҳаттар ва ранҷондатар ба ҷойхоб мерафт. Ҷаро ки ин ҷумлаи зебо роҳи ҳали амалӣ надошт. Умеди ӯро аз худаш болотар аз он чи ҳаст бояд мебурд. Дар ҳоле ки агар ба ҷои он, ин ҷумларо такрор мекард “Инсон бегуноҳ (бехато) нест.” На танҳо аз дигарон камтар меранҷид, балки дигаронро ҳам бо поён овардани сатҳи умедвориаш камтар озор медод. Зикрҳо бояд бо воқеияти берунӣ ва дарунии инсон мутобиқат дошта бошанд. Ва боварашчизеродар мотағири дихад. Ба зикри инсон бегуноҳ (бехато) нест дикқат кунед. Аз худатон бипурсед кадом инсоне аст, ки дар зиндагӣ хато накарда аст? Бовар ба бегуноҳ (бехато) набудани инсон, азоби вичдонҳои мороҳам аз байн мебарад. Бо ин зикр мо ёди маҳдудиятҳои инсонии худамонро мекунем ва

аз сарзаниши хеш даст мекашем. Умеди моро ҳам ба одамҳои дигар кам меқунад. Қабул меқунем, ки онҳо ҳам хатокор оғарида шудаанд ва бо дидани як хато аз эшон, номашонро аз рӯихати дӯстон ва ошноёни худ хат намезанем.

## 8. Як корра шав.

Малик зиндагии пур аз ғам дорад. Ӯ ҳамвора сари қарорҳояш дер мерасад. Бо он ки бисёр кор меқунад, одатан корҳояшро дар вақташ анҷом намедиҳад. Мегӯядхелесеркорҳастам вахечвақтбакорҳоямнамерасамвағам дорам. Ӯ одатдорад чандин корро дар як вақт иҷро кунад. Ҳар яке аз корҳои Ӯ барои худаш ҷузъиёти бешуморе дорад ва ин ҷузъиёт зеҳни Ӯро вориди баҳисобгирии беохире меқунад. Малик одатан саъӣ меқунад барои он ки сари худро ором кунад, аввал аз пайи корҳои хурде, ки теъдодашон зиёдаст меравад, то баъди фурсат даст додан, вақти анҷоми корҳои асосиро биёбад. Аммо кориҳои хурд тамом

нашуда корҳои дигаре пеш меоянд.

Бар қиёси Малик, Ҷорҷро мисол меорем. Ҷорҷ бо он ки пуркор аст, зиндагии ороме дорад. Ӯ аз байни корҳое, ки пеш меоянд, авлавиятҳоро интихоб мекунад ва бақимондаро раҳо мекунад. Чунончи маҷбур шавад ду-се корро анҷом дихад, аз байни онҳо якеро интихоб мекунад ва ба охир мерасонад ва баъд кори дигарро шурӯъ мекунад. Ҷорҷ ба хотири як корро кардан ҳушашро бештар ҷамъ мекунад. Корҳояшро бо зудӣ ва дикқати бештаре анҷом медиҳад. Ҷӯстонаш аз ӯ талаб мекунанд бо ин тавоноиҳое, ки дорад корҳои бештареро ба даст бигирад, аммо Ҷорҷ бовар дорад, корҳои дунё тамом намешаванд. Беҳтар аст муҳимтаринашро анҷом бидиҳӣ ва бақияро раҳо кунӣ. Ҷорҷ аз байни тамоми корҳое, ки метавонад ичро кунад, танҳо мавридеро интихоб мекунад, ки сарнавишти ӯро иваз мекунад ва кориҳои хурду беаҳамиятро ё анҷом намедиҳад, ё

онҳоро ба ақиб мепартояд.

Дар яккорагӣ, тамаркузи мо бештар, кайфияти кори мо беҳтар ва зехни мо оромтар аст.

## 9. Муқоиса ва мусобиқа накун.

Касе, ки ҳасадхӯрӣ мекунад, одами бад нест, эътимод ба нафси поёне дорад ва он чӣ ҳаст ва дорад хуб ва коғӣ намедонад.

Дориушдардарсвашуғлизиндагиаш муваффақ аст, аммо ҳамеша муваффакияти худашро бо касоне, ки фикр мекунад аз ӯ муваффактаранд, муқоиса мекунад ва эҳсоси ҳасадхӯрӣ мекунад, дар натиҷа ҳеч вакт аз зиндагиаш розӣ нест.

Аз тарафе, касоне, ки ӯро мешиносанد, ба мавқеияти ӯ ҳасад мебарандва ҳасадхӯриашонробонеш ва киноя ба ӯ нишон медиҳанд. Онҳо мекӯшанд истеъод ва талоши ӯро ба инобат нагиранд ва ҳама чизеро ба шароит, имконот ва шонси ӯ нисбат

диханд ва чун ба ӯ ҳасад мебаранд, ҳозир нестанд бо ӯ дӯстӣ кунанд ва ӯро танҳо мегузоранд.

Ҳолати ӯ шудааст, дар ҳасудӣ зистан. Ҳасадбарии худаш ба дигарон ва ҳасадхӯрии дигарон ба ӯ. Дар натиҷа осудагиашро аздаст дода аст ва тарки касб карда, аммо ҳамчунон мавриди ҳасадхӯрӣ қарор гирифтааст.

Зехни муқоисакун, одамро ба ҳасудбарӣ водор мекунад. Зеро ки мо ба ҷои он ки ба ҷизҳои доштаамон қаноат кунему лаззат барем, дар ранчи он чи надорем ё он чӣ дигарон доранд, ғутавар мешавем.

Дар мавқеиятҳои зиндагӣ, ҳар одаме на пасти паст аст ва на баланди баланд. Ҳамадармиёнаи пастубаланд ҳастем. Дар ин мавқеият, бъзехо дар вазъияти поёнтар ва бархе дар вазъияити болотаранд. Пас агар зехн дар вазъияити муқоисакунӣ бошад, доим дар ранчи ҳасадхӯрӣ ва азоби худнобоварӣ аст.

## Бо ҳасудони худ чӣ бояд кард?

Аввал бояд дид дар ҳақиқат касе бо мо ҳасадхӯрӣ мекунад, ё мо ин тавр хаёл мекунем. Гоҳе мо ба хотири он ки борҳо ба ҳасадхӯриҳои мукаррар дучор шудаем, чунин хаёл мекунем, киҳамаҳамворабамоҳасад мебаранд. Гоҳе мумкин аст як шухии соддаро ҳасадбарии дигарон пиндорем. Аммо агар аниқ фаҳмиDEM, касоне ба мо ҳасад мебаранд, аввал бояд бубинем ҳасадхӯрии онҳо ба мо зарбае мезанад ва ё дар ҳадди нешукиноя хоҳад буд. Дар сурате, ки ҳасадбарии онҳо аз доираи нешукиноя бештар намешавад, бояд сухани онҳоро ба як гӯш шунид ва аз гӯши дигар берун кард. Аммо агар эҳсос мекунем, ки ҳасадхӯрии онҳо ба саломатӣ, шодӣ ва кори мо зарар мерасонад, ин робита носолим аст ва бояд онро қатъ кард.

Аммо ҳақиқат ин аст, ки ҳасадхӯрии дигарон вақте бар мо таъсирнок аст, ки Эътиmod ба нафси мо паст аст. Агар мо хубиҳои худамонро

бовар дошта бошем, ҳамин ки бо ҳасадхӯрии дигарон рӯ ба рӯ мешавем, ба ҷои ҳашмгин шудан ва дилсузӣ барои худ, диламон барои онҳо месӯзад. Аён мефаҳмем, ки онҳо дар муқобили он ҷои мо дорем, эҳсоси камбудӣ мекунанд ва агар сухане мезананд, барои он аст, ки қодир нестанд Эътиимод ба нафси худро аз нав кунанд ва ба қасди ҷони Эътиимод ба нафси мо афтодаанд. Агар мо ҳоламон хуб бошад, дар муқобили зарбаҳои ҳасадбарии онҳо кӯмак мекунем, ки онҳо ҳам Эътиимод ба нафсанро пайдо кунанд ва бидуни муқоиса бо ину он зиндагӣ кунанд. Ҳубиҳо ва дороиҳои онҳоро ба ёдашон меоварем ва камтар аз муваффақиятҳо ва доштаҳои худамон бо онҳо сухан мегӯем, то зеҳни бемори онҳоро барои муқоисакунӣ водор накунем. Ин се зикр кӯмак мекунад, ки мо аз бадии ҳасадхӯрии дигарон худро озод кунем ва Эътиимод ба нафсанро аз нав кунем:

**Хуби худат бош, на маҳбуби дигарон.**

**Ҳасудии дигаронро даруний накун.**

**Муқоиса ва мусобиқа накун.**

Соддатарин намунаи шинохт, намунаи муқоисавӣ аст. Аммо муқоисаҳо вақте ба кор меоянд, ки тимсоли як чизро бо ҳамон тимсоли як чизи дигар муқоиса кунем. Масалан, муқоисаи қади як кӯдак, бо қади кӯдаки дигар. Муқоисаи қудрати суръати як мошин, бо қудрати суръати як мошини дигар. Аммо вақте ду низомро бо ҳам муқоиса мекунем, то ба шинохти беҳтарӣ бираsem. Ҳамин тавр, вақте ду инсонро бо ҳам муқоиса мекунем, бояд бидонем, ки иттилооти монисбат ба синнусолҳо, нерӯи ҷисмӣ ва мағзӣ ва имконоти муҳитию иҷтимоии онҳо бисёр кам аст. Ва мазни тариқи муқоисаи яке аз ҳусусияти онҳо, бидуни доностани шароити даруний-берунии онҳо, дар муқоиса кардан роҳи ғалатеро пеш мегирем.

Мебинем шахсе ба суръат ва бо дикқат расми арзишманде мекашад, ё мусиқӣ менавозад ва мо бинобар сабаби ба ин корҳо қодир набудан, ҳасад мебарем ва худро барои ин нотавонӣ бисёр сарзаниш мекунем. Аз ин бадтар, ҳамон вактест, ки волидонамон моро бо ин муқоиса ба ҳасадхӯрӣ ва ба худ бовар надоштан раҳнамун месозанд. Мо намедонем, ки генҳои онҳо то чи андоза онҳоро дар ин корҳо ёрӣ кардаанд ва намедонем то чи андоза онҳо барои ин муваффақият имконоти беруниӣ доштаанд. Ҳамчунон, ки мотавоноихое дорем, ки бисёри онҳо аз он маҳруманд. Агар тавонем, ки ниdoi даруни худро бишнавем, истеъодҳое, ки генҳои мо бароямон ҳадя овардаро беҳтар мешиносем. Аммо агар бо роҳи муқоиса бо ҳасадхӯрӣ ва рақобат бихоҳем дар зиндагӣ комёб шавем, ниdoi даруниамонро ношунида мегирем ва на танҳо дар он рақобатҳо муваффақ намешавем, балки истеъодҳои худро ҳам наҳоҳем шинохт.

Мо дар дунёи сармоядорӣ зиндагӣ мекунем. Дунёе, ки пур аз рақобат аст. Рақобатҳое, ки танҳо як барандадоранд ва бешумор бозанд. Бозандагон ноумед ва сарҳам аз рақобатанд ва барандагон изтироби зиёд доранд, ки мабодо дафъаи дигарбозанда нашаванд. Баъзеҳо ҳам дар оташи фикрҳои пуч меҷӯшанд, ки рақобат ангезаи моро барои ҳаракат боло мебарад. Намедонанд, ки ин ангеза ва ҳаракат хеле зуд ба беангезандагӣ ва беҳаракатӣ табдил ҳоҳад шуд. Роҳи ҳалли дуруст ин аст, ки мо дар ҳар кӯҷо, ки метавонем худро аз ин рақобатҳои носозанд дур кунем ва ангезаҳои ҳаракати худро бо шунидани ниҳои даруний ва тарбияи худ ба даст биёварем. Барои он ки бидонем дар қадом заминаҳо истеъод дорем ду роҳ вуҷуд дорад: Яке роҳи даруний ва дигаре берунӣ. Барои шунидани ниҳои даруний бояд бубинем, ки агар байни ду роҳ воқеъ бошем, одатан даруни мо ба қадом сӯ моилтар аст. Ва аз манзаргоҳи берунӣ низ бояд бубинем, ки вақте

аз байни ду роҳ якеро интихоб мекунем, дар кадом яке аз он ду роҳ хурсандтарем. Аммо вақте роҳи ракобатро интихоб мекунем, ба ниdoi даруний ва таҷрибаи берунӣ беэътиноӣ мекунем ва худро бо адад ва рақам ракобат месозем.

Зеҳнҳое, ки ба муқоиса одат кардаанд, аз ҳасадбариӣ ва надоштани осоиш дар амон нестанд. Онҳо на танҳо ҳасадхӯрӣ мекунанд, балки ҳасадбарии дигаронро ҳам даруний мекунанд вадунёробометри муқоиса месанҷанд. Ҳол он ки ҳар падидае дар ин ҷаҳон ягона аст ва муқоисаҳо на воқеӣ ва на корсозанд.

Ҳатто муқоисаи имрӯзai худ бо гузаштаи худ метавонад ғам ё нофахмӣ биёварад. Калонсолон аз муқоисаи пирии худ бо ҷавонии хеш ғамгин мешаванд ва ҷавонон аз муқоисаи ҷавонии худ, бо кӯдакии хеш дучори нофахмӣ мешаванд.

## 10. Каме беҳтар.

- Оқибат рақами бист нашудам, понздаҳ шудам.
- Охираш подардам хуб нашуд.
- Аз худам розӣ нестам, ҳар чи мехостам нашуд.
- Ҳоло ҳам як дунё корҳоям, орзуҳоям, мушкилиҳоям боқӣ монда.
- Агар ин ҳодиса рух дихад, фочеа мешавад, дигар нобуд мешавам.
- Агар маро раҳо кунад/ӯро раҳо кунад/ вайро раҳо кунам, бароям фочеа аст.
- Агарбаинкор, инишқ, инимтиҳон, ин таҳсин, сазовор нашавам, бароям фочеа аст.
- Магар як муъциза маро/ туро / ӯро начот мебахшад.
- Агар фалон ҳодиса рӯй дихад, бадбахтиаст. Агар фалон мушкили ман ҳал шавад, муъциза аст.
- Дар зиндагӣ одатан тағиирот на муъциза аст, на фочия аст. Ҳама чиз ё каме беҳтар мешавад, ё каме бадтар.

Дар тули умрамон бо хешу табор ва дӯстонамонмуносибатамонгоҳесард мешавад ва баъд аз муддате дубора гарм мешавад. Ҳатто ин робитаҳо пурра аз байн бираванд, боз ҳам фочиаे рух надодааст. Ҳар кадоме аз мо робитаи муносиби дигаре барои худамонпайдомекунем. Агаркореро аз даст бидиҳем, билохира шуғли каме бадтар ё каме беҳтарро пайдо хоҳем кард. Аммо зеҳни мо одатан фочиасозаста аз ҳармушкилихурде як фочиа месозад. Барои ҳамин аз пайи мӯҷиза мегардад, то пеши он фочиаро бигарад, ё бо мӯҷизае он фочиаро ҷуброн кунад.

Аммо дар воқеият пешрафтҳо ва муваффақиятҳо рафта-рафта ҳоли моро беҳтар мекунанд. Рушд низ ором-ором ба вуҷуд меояд. Аммо зеҳни мо аз пайи як ивазшавии сад дар саде аст. Аз ҳамин рӯ, агар наваду нуҳ дарсад ҳам тағиیر рух дихад, мо розӣ неstem.

Дар равандҳои сиёсӣ низ мардум ҳамин хаторо мекунанд. Онҳо ба

касе овоз медиҳанд, то сад дар сад масъалаҳояшонро ҳал кунад. Ва чун ҳеч кас қодир нест сад дар сад масоилашонро ҳал кунад, аз тарафдории ӯ даст мекашанд, қаҳр мекунандваёбаракибиӯ, киваъдаҳои садфоиза медиҳад, мепайванданд.

Хатои дигар муайянкуни мақсад аст. Муайянкуни мақсад барои идоракунӣ муҳимтарин асос аст. Дар идоракунӣ агар Шумо пеш аз ҳар чиз мақсадро муайян накунед, таҳияи барнома номумкинаст. Аммо аз лиҳози равонӣ, муайянкуни мақсад, зиндагии Шуморо аз ҳозир ба оянда интиқол медиҳад. Шумо то ба мақсади муайяншуда нарасед, эҳсоси оромиш намекунед. Ҳама чиз ба ояндае равон мешавад, ки он мақсад дуруст муайян кардааст. Шумо расидан ба он мақсади худро комил медонед. Ва бидуни расидан ба он мақсад худро номукаммал меҳисобед. Ин балое аст, ки мағзи мо дар ҳадафмандӣ бар сари мо меоварад. Ба саломатии равонӣ,

**каме беҳтар**, ҳолати муносибтар барои фикри мост. Фарз кунед Шумо аз дарди по азият мекашед. Агар мақсади Шумо сиҳатшавии комили поятон бошад, то ба саломатии пурраи поятон нарасед, хушхол наҳоҳед шуд. Аммо агар сабуккуни дардро мароми худ қарор дихед, бо ҳар фоизе дард, ки сабук мешавад, Шумо эҳсоси хушҳолӣ мекунед. Ва агар ба ҷои расидан ба нуқтаи сади ҳадаф, нуқтаи сифр, ки дар он воқеъ ҳастедро меъёр қарор дихед, бо ҳар қадаме, ки ба пеш мегузоред, эҳсоси хушбаҳти мекунед.

Агар Шумо хонае бо қарзи бонкӣ харидаед ва мунтазире, ки қарзатон пурра тамом шавад, то рӯзе, ки охирин пули онро напардохтаед, эҳсоси хурсандӣ намекунед. Аммо бо равиши **каме беҳтар**, бо пардохти ҳар боқимондаи маблағ, эҳсоси хурсандӣ хоҳед кард. Дар навъи **каме беҳтар**, дур шудани Шумо аз нуқтаи сифр маром мебошад. Дар навъи ҳадафмандӣ, фосилаи Шумо

бо нуқтаи сад дар сади расидан ба мақсад маром аст.

Шумо бо яке аз хешатон робитай бисёр хуб доштаед. Нохоста ё ҳамдигарнофаҳмӣ робитай Шуморо пурра хароб кардааст. Агар нияти Шумо ҳолати пештараи робитаро пурра барқарор кардан бошад, ҳечгоҳ ба зудӣ розӣ наҳоҳед шуд. Аммо агар ниятатон хубшавии каме беҳтарбошад, ҳамин ки салому алейк бикунед, эҳсоси хурсандӣ хоҳед кард.

Мешавад ҳар субҳ аз худ бипурсед, имрӯз барои каме беҳтар дар ин чаҳор замина чӣ бояд бикунам:

- **Дар заминаи саломатӣ.**
- **Дар заминаи шодӣ.**
- **Дар заминаи дӯстӣ.**
- **Дар заминаи рушду кор.**

Ва шаб ҳангоми пеш аз хоб, хеле кӯтоҳ аз худ бипурсед, ки дар ин чаҳор замина чӣ чизҳое каме беҳтар шуд. Бо зикри каме беҳтар шодии нисбии худро тазмин мекунем.

Аз дидгоҳи равонпизиши, таровиши муддаи дупомин, ки эҳсоси подошро дар мо эҷод мекунад, ба дидгоҳи камебеҳтар вобаста аст. Агар ҳадафи Шумо навиштани як китоби дусад сахифай ҳаст, то вакте дусад сахифаи китоб навишта нашуда, дар мағзи Шумо дупомин таровиш наҳоҳад кард. Аммо агар дар ҳар сахифае, ки менависед, Шумо эҳсоси камебеҳтар кунед, мағзи Шумо дусад бор дупомин таровиш наҳоҳад кард ва шодӣ ва тадовуми халқ Шуморо боисхоҳад шуд. Барои ҳамин тавсияи равоншиносон ин аст, ки мақсадҳои худробамарҳилаҳои хурдтаретақсим кунед ва бо анҷоми ҳар марҳила онро рӯи қоғаз дарҷ намоед. Ин амал боиси таровиши муддаи дупомин ва эҳсоси муваффакият дар Шумо наҳоҳад шуд.

Декарт мегӯяд: Барои он ки ба кори вазнин ва мушкил ғалаба кунед, онро ба қисматҳои хурд тақсим кунед. Дар ин сурат дар муқобили Шумо миқдори кори на чандон мушкил

қарор мегирад ва Шумо ба осонӣ бар онҳо ғалаба мекунед.

Модаркалонимандаркӯдакӣ мегуфт: Худованд ҳазору як ном дорад. Аммо аз миёни ин номҳо, танҳо яке аз он номҳо исми бузурги Худост. Ва ҳар кас он исми бузурго бидонад, бар анҷоми ҳар коре қодир аст. ман аз байни зикрҳое, ки дар зиндагӣ ба кор гирифтаам, **каме беҳтарро** исми аъзам медонам. Ва онро сарлавҳай ҳамаи зикрҳоям қарор медиҳам.

## 11. Талош, на натиҷа.

“Ин ҳама талош кардам ва натиҷаи дилҳоҳро ба даст наёвардам, пас дигар талош намекунам.”

Ин садои ноумедиҳои мост, ки аз паси ҳар кӯшиши нокоме аз даруни мо шунида мешавад. Дар озмуне ширкат мекунем ва бо ҳама истеъодод ва ғайратамон дарс меҳонем, аммо дар охир номи мо дар руйхати қабулшудагон нест. Аз истеъодод ва тавоноии худ ноумед мешавем. Ин

тачрибайлхбасадоетабдилмешавад, ки мудом аз даруни худ мешунавем: Ҳамаи талошҳо бефоида аст.

Тиҷоратро ба роҳ мемонем, бо як ихтирои тоза, тамоми нақшаҳо ва ҳисобу китоби мо нақш рӯйи об мешаванд ва муфлис мешавем. Аз ин ба баъд ҷуръат барои ҳаракат аз мо гирифта мешавад. Зери лаб ба худамон мегӯем: Ҳар коре мекунам, комёб намешавам.

Дар соҳаи илм доктор мешавем, аммо бо он диплом ё ҳуҷҷат коре пайдо намешавад, то кафофи корҳои рӯзмарраи моро бидиҳад. Эҳсос мекунем умрамон талаф шуда аст. Ба худамон мегӯем: Ман ба ҳеҷ кучо намерасам.

Як омӯзиш дар Амрико нишон медиҳад, ки ончиро оҳиставабатаври пиҷироси бо худ вогӯй мекунем, бояд ҳабдаҳ бор аз берун мавриди танқид ва беэътибор шудан қарор гирад, то дар мо бартараф ва бетаъсир шавад. Камтар касест, ки аз ин таҷрибаҳо

дар зиндагии худ надошта бошад. Микдорикамиодамоназноумедӣ пас аз шикаст худкушӣ мекунанд, чаро ки фикр мекунанд дунё барояшон ба охир расида аст. Аксарият ҳам то иттилои сонавӣ дучори ғамгинӣ мешавандвагӯшайтанҳоиро интиҳоб мекунанд. Касоне ҳам ҳастанд, ки ба далели ниёзҳои воқеии зиндагӣ, даст ба талоши дигаре мезананд. Гурӯҳе низҷундонаишмандонҳаршикастеро танҳо як таҷриба медонанд ва ба озмоишҳои худ то муваффақият идома медиҳанд.

Дарробитаҳоимиёни инсонҳонизҳол аз ҳамин қарор аст. Шумо ба дигарон хубӣ мекунед то хубӣ бибинед, аммо бадӣ мебинед. Аз худ мепурсед, пас хубӣ кардан чӣ фоидае дорад ва даст аз хубӣ кардан бозмедоред.

Мағзи мо ин тавр амал мекунад, ки агар барои талоше, ки мекунем музд ногирад, даст аз такори он амал бозмедорад. Ва агар барои талоше, ки мекунад музди муносиб бигирад, он амалро такор мекунад. Бахшे

аз ин такрор ба таровиши моддаи дупомин вобаста аст. Таровиши моддаи дупомин боиси эҳсоси шодобӣ, муздвалаззатдармост. Ҳоло агар зехн худро ин тавр барномарезӣ кунад, ки “Талош муҳим аст ва на натиҷа”, рафта-рафта мағзи мотаъсирпазиразинтахмининав, ҳатто дар сурати талоши номуваффақ низ, дупомин таровиш мекунад. Мумкин аст Шумо барои мусобиқаи футбол ба варзишгоҳ биравед то баранда шавед. Дар ин сурат дупомин шартӣ мешавад ба рӯзҳое, ки барандай бозӣ ҳастед. Аммо агар Шумо барои давиданвакамкардани вазнизиёдатӣ ба варзишгоҳи футбол биравед, бо кашидани худ рӯи вазни тарозу ва бовар ба вазни камтар низ дупомин дарёфт мекунед.

Метавонем ба кӯдакони худ биомӯзем, ки талош барои омухтан аст, на гузаштан аз имтиҳон. Метавонем ба кӯдаконамон бигӯем давидан ва арак кардан дар бозӣ муҳим аст ва на баранда шудан дар

бозӣ. Метавонем ба худамон бигӯем, мубориза барои озодӣ ваadolat муҳим аст ва на маҷбурий пирӯz шудан дар ин арса. Дар ин сурат мо аз талош ва мубориза хурсанд мешавем ва на аз натиҷаи талош ё пирӯзӣ. Қаҳрамонҳои инсоният онҳое ҳастанд, ки хубиро барои хубӣ анҷом медиҳанд ва на барои натиҷааш.

Шояд бигӯед таровиши дупомин алоқае ба тарзи тафаккури мо надорад ва амалест кимиёй, ки худ ба худ рух медиҳад. Мисли он ки вақте ширинӣ меҳӯрем, мағзи модупомин таровиш мекунад. Таҷриба нишон дода аст, ки вақте Шумо реҷаро риоя мекунеду ширинӣ намеҳӯред ва вазн аз даст медиҳед, рафта-рафта дар тавоноии тарки ширинӣ ҳам, дупомин дарёфт мекунед. Дар кӯдакӣ аз модаркалонам шеъре омухта будам, ки мегуфт:

**“Агар лаззат тарки лаззат бидонӣ,**

**Дигар лаззатинафс, лаззатнахонӣ.”**

Дар он даврони кӯдакӣ, ман аз тарки лаззат, ҳамон қадар лаззат мебурдам, ки пеш аз он аз худи лаззат.

Навъҳои эътиёд боиси ҷунбиши марказҳои дупомин мешаванд. Дар натиҷа бо такрори амали эътиёди дупомин музд мегирем. Ҳоло метавонед бо тарки эътиёд, ин ҷунбишро ба ҳадди ақалбира сонедва ё бо эътиёди мусбат, масалан эътиёд ба варзиш, дупомин дарёт кунед.

Ҳамон гуна, ки мешавад бо тарки эътиёд аз бадии ҷунбиши марказҳои тавлиди дупомини мағз дур шуд, метавон бо тағири дидгоҳи худ, навъи дигари дупомин дарёфт кард.

**Зикри “Талош муҳим аст ва на натиҷа” бар системаи дарёфти дупомини мағзи мо таъсир ҳоҳад кард.**

Аз дидгоҳи дигар бояд бидонем, ки он чи мо анҷом медиҳем, оқибат барои худнато иҷедорад, натиҷаҳое, кимоаз аввал онҳоро ба ҳисоб нағирифтаем.

Дар кӯдакӣ мумкин аст, солҳо бозӣ карда бошем ва дар ҳеҷ мусобиқае ғолиб нашуда бошем, аммо баъдан ҳуши мо дар он бозиҳо қавитар шуда аст. Мо дарсҳое хондаем, ки барои мо шуғле Эҷод накардаанд, аммо он дарсҳо бар маърифати умумии мо таъсир гузаштаанд ва ё ба шуғли мо ҷанбаи дигареро Эҷод кардаанд. Стив Ҷобс муддате хаттотӣ мекард ва зоҳирان даркораш нашуд, аммо вакте айфонробарвард, аз таҷрибай хаттотиаш, барои тарроҳии ҳарфҳои айфон истифода бурд.

Талошҳои бенатиҷа барои мо кайфиятҳоеро Эҷод мекунанд, ки бидуни он талошҳо мумкин набуд он кайфиятҳоро ба даст биёрем. Аммо агар аз ҳар талошетанҳо ҳамон натиҷаи дилҳоҳро талаб кунем, ки меҳостаем, дар сурати нокомӣ, боис ба яъсу ноумедии мо хоҳад шуд.

Натанҳо талошҳои мо гоҳе ба натиҷаи дилҳоҳ намерасанд, балки талошҳои инсоният дар аксари мавридҳо ба натиҷа нарасидаанд.

Танҳо дастоварди илмҳои инсонӣ аз ба натиҷа расидани тамоми талоши донишмандон ба вуҷуд наомадааст, балки ҳосили ба натиҷа расидани яке аз чанд садҳазори онҳост. Ва ҳама он чи имрӯз дорем ва инсон бо он фахр мекунад, бадеҳкориҳамоннатиҷаҳои маҳдуд аз талошҳои бешумори онҳост.

## 12. Мушкил на, роҳи ҳал.

- Медонӣ хеле мушкил дорам.
- Фикри мушкилот шабу рӯзамро пур карда аст.
- Ман -бто мушкил дорам, агар ин -бто мушкилам ҳал шавад, дигар ғаме надорам.
- Шабҳо, ки меҳобам, ҳамааш ба мушкилиҳо фикр мекунам. Меҳоҳам бидонам, сабаби мушкилотам чӣ аст.

Фикр кардан ба мушкилиҳо, фазои зеҳнро манғӣ ва пур аз ноумедӣ мекунад. Вақте ба мушкилот фикр мекунем, пур аз ҶҲОСИ НОТАВОИӢ мешавем. Фикр кардан ба сабаби

мушкилот, агар ба ёфтани роҳи ҳал кумак накунад, моро нотавонтар мекунад. Аммо агар бачои фикр кардан ба мушкилот, аз пайи роҳи ҳал бошем, фазои зехни мо мусбат мешавад. Ғайр аз ин охири кор ин нест, ки мушкилот тариқи ёфтани роҳи ҳали онҳо бартараф мешаванд. Аммо роҳи ҳалҳобоядвоқей, оқилона ва ахлоқӣ бошанд. Воқеӣ аз ин бобат, ки имкони иҷрои он бошад. Оқилона яъне ин ки фоидааш бештар аз зиёнаш бошад. Ва ахлоқӣ, яъне ин ки аз анҷомаш ба сабаби беинсофии худ нисбат ба дигарон пушаймон нашавем ва барои худ як мушкилии равонӣ Ҷӯд накунем. Агар роҳи ҳал воқеӣ набошад, мушкилиҳоимозиёд мешаванд ва агар ахлоқӣ набошад, руҳи мо розӣ намешавад.

Гоҳе роҳи ҳал марҳилавӣ ва қадам ба қадам шуданитар аст. Барои тасмимгириӣ дар бораи роҳи ҳали мушкилот, дарҷойхоб фикр накунед. Чаро ки мағзи мо дар торикий ва бо ҷашмони баста дар ҳолатест,

ки баҳисогириашро ғалат анҷом медиҳад. Барои ёфтани роҳи ҳал, ҳангоми субҳ, вақте ки хуб хобидаем ва дар ҳоли роҳ рафтан ҳастем, беҳтарин мавқеият аст. Аммо аз ҳама муҳимтар тағирири одати мо аз фикр кардан ба роҳи ҳал, ба ҷои фикр кардан ба мушкилот аст. Дар зиндагӣ ҳамвора мушкилоте пеши роҳи мост, ки бояд онҳоро ҳал кунем. Баъзе аз ин мушкилот ба хотири ниёзҳои воқеии зиндагии мо Эҷод мешаванд. Мисли мушкилоте, ки дар сари роҳи саломатӣ, шодӣ ё корҳои зарурии зиндагии мо Эҷод шудаанд. Аммо баъзе аз ин мушкилот ба хотири фантазияҳо ва хоббинихое ҳаст, ки мо дар зиндагӣ барои худ меҳоҳем. Гоҳе ба ҷои ҳалли мушкилот, беҳтар аст аз баҳри як орзуе начандон муҳим гузашт. Масалан хонае дорем, аммо хонаи бузургтаре меҳоҳем, ки пулашро надорем ва касе ҳам ба мо қарз намедиҳад. Ба ҷои фикр кардан ба мушкилоти қарзи номумкин, беҳтар аст аз баҳри хонаи бузургтар бигзарем.

Дарбораи рӯба рӯшудан бо мушкил, мардум баду гуруҳ тақсим мешаванд: Гурӯҳе, ки ба мушкил фикр мекунанд ва худро мебозанд. Гурӯҳе, ки ба роҳи ҳал фикр мекунанд ва онро меёбанд. Онҳое, ки ба роҳи ҳал фикр мекунанд, вакте онро меёбанд, эҳсоси сабуқӣ мекунанд. Аммо онҳое, ки танҳо ба мушкили фикр мекунанд, ҳар лаҳза зери бори мушкилоти бeroҳи ҳал, эҳсоси хафагӣ мекунанд. Зикри **“Мушкил на, роҳи ҳалли воқеӣ, оқилона ва ахлоқӣ”** аз он зикрҳое ҳаст, ки худаш бахши мушкилро ҳал мекунад. Ҳар чиро дар зехн ҷо кунем, зехн ҳамонро ба мо пас медиҳад. Ва агар бигӯем роҳи ҳал, роҳи ҳал. Зехн ба мо роҳи ҳал нишон медиҳад.

### 13. Гузаштаро дағн кун.

Агар бигӯем, гузашта ёдаш ба хайр, дучори ҳасрат мешавем. Агар бигӯем дар гузашта чӣ ранҷхое бурдаем, дучори ғам мешавем. Ҳақиқат ин аст, ки гузашта бар мо таъсир дошта аст, аммо мо бар гузашта ҳеч таъсире

надорем. Аммо агар ба гузашта фикр кунем, таъсирнокии гузашта бар мөидома хоҳад ёфт. Фаромӯш накунем, ки гузашта мурда аст, аммо мө инчо ҳанӯз зиндаем.

Бо гузашта чӣ метавон кард? Оё воқеан метавонем аз бадии гузашта раҳо шуд? Гузашта, ба як маънӣ, ҳама хотироти мө. Ҳар фикре, ки мекунем ба хотироти мусбат ё манфии ба гузаштаи мө васл мешавад. Ҳатоҳое, ки дар гузашта кардаем, таҷрибаҳои имрӯзai мө ҳастанд. Бидуни фикр кардан ба онҳо мумкин аст боз ҳамон ҳатоҳоро такрор кунем. Фикр накардан ба гузашта монанди он аст, ки бихоҳем худро аз хотироти худ холӣ кунем. Дониши имрӯзai мө ба замонҳою маконҳо ва ҳодисаҳое дар гузашта руҳдода пайваст аст. Ба ҳар дарс ва таҷрибае, ки омӯхтаем, гузашта васл аст. Агар метавонистем гузаштаро фаромӯш кунем, мағзи мө мисли навзоди бегузаштае мешуд, ки тоза ба дунё омада аст. Аммо оё раҳой аз гузашта мумкин аст? Ва агар

мумкин аст, оё дилҳоҳ ҳам ҳаст?

Посух ин аст, ки тамоми лаҳзаҳоеро, ки дар гузашта зистаем, ба ёд надорем ва наметавонем ба ёд биёварем. Гоҳе низ бидуни он ки хоста бошем, бар асоси дарки маъниҳо ё бидуни он ки сабабашро бидонем, бахше аз гузашта ногаҳон ба ёди мо меояд ва аз назари эҳсосӣ бар муд ва хулқу хӯи мо таъсир мегузорад. Таҷрибаҳои мо ёдовари онанд, ки андешидан ба гузашта, ғамнокиовар аст. Чаро ки агар хотираи хушеро ба ёд оварем, ки имрӯзимконитакрорионнест, дучори ҳасрати гузаштаи хуби худ мешавем. Ва агар гузашта ёдовари касонест, ки моро азоб додаанд ё ранҷондаанд, дучори нафрат мешавем.

Бо ин гузашта чӣ метавон кард?

**Ҳолати аввал:** Мешавад ба гузашта фикр кард ва замони ҳозираро аз ёд бурд ва сабаби тамоми бадбахтиҳои худро дар гузашта ва гузаштагон дид. Дар ин сурат лаззат бурдан аз замони ҳозирро аз даст медиҳем.

Ва ҳеч фурсате ҳам барои барномаи оянда нахоҳем дошт. Кришномурти пешниҳод мекунад, ки бар гузашта марг бигӯем ва онро дар гӯристон дафнкунем. Тасвир ватасаввури зери хок кардани гузашта дар гӯристон, ба мо ин эҳсосро медиҳад, ки кори гузашта тамом аст.

**Ҳолати дуввум:** Бо зикри “Гузаштаро дафн кун.” метавон онро ба қаъри хотироти худ пас ронд ва болои он ист накард. Пас аз муддате ин зикр, хотироти озордиҳандай гузаштаро камранг мекунад ва зехни Шуморо даргири ҳозиру оянда мекунад. Агар аз фикр кардан ба гузашта даст накашед, ғамгин мегардед ва маҷбур мешавед бо хӯрдани доруҳои равондармонӣ онро фаромӯш кунед. Таҷрибаҳои гузашта бевасл ба хотироташ дар рафтори мо мавҷуд аст ва лозим нест, ки мо онро бо шароиташ ба ёд биёварем. Ин тавр нест, ки агар мо аз ҷадвали зарб истифода кунем, муаллим ва ҳамсинфҳои дар вакти

омӯхтаниҷадвализарбдарканоримо бударо ҳам ба ёд меоварем. Чунончи зикри “Гузаштаро дафн кун” дар мағзи миёнаи мочун як барнома сабт шавад, худро аз зери бори дардҳову ранҷҳои зиёди бе ному нишон озод мебинед. Ҳучуми сангини ғамҳои гузашта бар души хотироти мо беандоза вазниний мекунад. Бояд ба гузашта чун душман нигарист ва аз баҳри хубу бадаш гузашт.

Зухро зани миёнсоле аст, ки бознишаста аст. Ӯ аз ранҷҳои гузаштаи хеш дафтари хотирот дошт. Гоҳе ки зик мешуд ба суроғи он дафтари хотирот мерафт ва доғҳои дилаш тоза мешуд. Барои Зухро дафтари хотироташ аз ҳама дороихо арзишмандтар буд. Ӯ метарсид ранҷҳоеро, ки дар зиндагӣ бурда аст, аз ёд бибарад ва дубора сара什 аз ину он кулоҳ биравад. Ғофил аз ин ки баҳши муҳими ранҷҳои Ӯ марбут ба ҳамон дафтарҷаи хотироташ буд. Ӯ натанҳо наметавонист гузаштаи худро фаромӯш кунад, балки

намехостонро фаромӯшкуна д. Ҳатто дар лаҳзаҳои хуши зиндагиаш бо овози ғамгин оҳ мекашид ва мегуфт: Ба имрӯзи ман нигоҳ накун, ҳама умрам пур аз хотираи захмҳое аст, ки мисли вабо руҳамро меҳӯрад. Ӯ ҳама ғамҳояшро ба бачаҳояш ҳам гузаронида буд ва хонаводай худро ҳам дучори ғамгинӣ карда буд. Як рӯз аз Зухро хостам барои сабукии ранҷҳояш дафтарчай хотироташро бисӯзона дваазбадии инҳама ғам якҷо оромшавад. Муддатемуқовиматкард ва гуфт: Метарсам фиребҳое, ки дар зиндагӣ бар сарам боркардaro аз ёд бибарам ва дубора ҳамон найрангҳо бар сарам бор карда шаванд. Гуфтам: Агар фиребҳои нави сарат биравад, беҳтараз он аст, ки ҳама он гузаштаро ҳар лаҳза дубора ба ёд оварӣ. Зухро дар охир пазируфт ва дафтарчай хотироташро оташ зад. Аз Ӯ хостам ду ҳафта ҳам рӯзai оромӣ бигирад, то битавонад гузаштаашро бар забон наёварад. Ду ҳафта баъд лаб боз кард ва аз ман ташаккур кард. Ӯ гуфт: Акнун хеле оромтарам. Дар ин ду

ҳафта ҳар вақт ёди гузашта мекардам, онро дар қабристони зеҳнам дағн кардам. Ҳоло воқеан эҳсос мекунам гузаштаам мурда аст ва дигар наметавонад ба ман осеб бирасонад. Ҳатто дигар дилам намехоҳад ёди хотироти хуши гузашта бикунам. Чаро ки ҳавсалаи ҳасрат ҳӯрдани онҳоро ҳам надорам.

#### **14. Оянда ба он бадӣ наҳоҳад шуд.**

Фикри гузашта ғам аст. Фикри оянда тарс аст. Зистан айни ҳол лаззат аст.

Зеҳни мо даргири фикр ба гузашта ва фикр ба оянда аст. Гузашта ва оянда барои мо замони ҳозир боқӣ намегузорад. Мотанҳодар қӯдакӣ дар айни ҳол зиндагӣ мекардем. Барои ҳамин ҳама замони қӯдакиамонро дӯст дорем. Замоне, ки на гузаштае доштем ва на ояндае. Ҳама чиз ҳол буд ва лаззат бурдан дар он.

Агар гузашта моро ғамгин мекунад, одатан оянда морометарсонад. Зеҳни фочиасози мо ҳама эҳтимолоти

хатар ва нокомиро дар оянда ҳисобу китоб мекунад ва моро дар тарси ҷонкоҳ фурӯ мебарад. Калимаҳое, ки аз қаъри изтиробҳои мо ба гӯши мо мерасанд инҳоянд:

- “Мабодо оянда балое ба сарам/ба сараш биёяд. Агар биёяд чӣ? Бадбахт хоҳам/хоҳад шуд.
- Дилам гувоҳи медиҳад, мабодо бароям/барояш ҳодисаи баде рух дихад.
- Бояд хуб барнома таҳия кунам, ки дар оянда дучори он мушкилот нашавам/нашавад. Бояд ҳама ҷузъиётро ҳисоб кунам, ки чизе ғалат аз об дарнаёяд.”

Ин барномарезихои беш аз ҳад, ба изтиробҳои мо басанда намекунанд ва ба хайёлоти фикрии мо ҳам боис мешаванд.

Агар ба гузашта ру орем, мебинем ҳодисаҳое, ки аз онҳо метирсидем, ё аслан рух надодаанд, ё агар ҳам рух дода бошанд, ба он тарснокӣ, ки фикр мекардем, набуданд.

Инсон ҳамвора аз марги наздиктарин азизонаш метарсида аст, ин маргҳо пеш меоянд ва зиндагии инсон ҳамчунон идома ёфта аст. Инсонҳои ошиқ метарсиданд, ки агар ба маъшуқашон нарасанд, дунё барояшон бемаъни шавад, ба маъшуқаи худ нарасидаанд ва дар зиндагӣ маъшуқаҳои дигаре ёфтаанд. Метарсидаанд, ки шуғле, мавқеияте, амволро аз дастбидиҳанд ва дигар монандашро наёбанд, аз даст додаанд ва монандашро ёфтаанд ва ё агар ҳам наёфтаанд, дунё барояшон ба охир нарасида аст. Аксар таҷрибаҳои шаҳсии худи мониз нишон медиҳад, ки “оянда дар амал” ба он вахшатнокӣ, ки фикр мекардем, набуд. Зарбул масале мегӯяд “Имрӯз ҳамон фардоест, ки дирӯз аз он метарсиDEM.”

**Вақте дучори изтироб ва тарс барои оянда ҳастем, чӣ бояд кунем?**

**Аввал: ҳавоспарти.**

Беҳтар аст ҳавоси худро ба чизи хуши оянда парт кунем, ин равиш барои идораи ҳашм, ғам ва тарс таъсирнок аст. Барои ҳавоспарткуни бояд ба чизи мусбати дигар фикр кард. Зеҳн калимаҳои манфири намефаҳмад ва наметавонад аз онҳо рӯ бигардонад. Агар одат ба ҳӯрдани ширини дорем, наметавонед дар ёддоштҳои худ бинависед ширини нахӯр. Зеҳн нахӯрро намефаҳмад ва бо дидани калимаи ширини ба ёди ширини меафтад ва бефосила фикри ширини ба майли ширини ва амали ширини ҳӯрдан табдил мешавад. Беҳтар аст ёддошт кунед, ки чӣ бихӯред. Агар асабонӣ ҳастед, баҷои онки ба ҳудатон бигӯед асабонӣ нашав, беҳтар аст бигӯед меҳрубон бош, ором бош.

## Дуввум: беэътибор кардан.

Фаразан ба худ бигӯем, ки он ҳодисаи ногувор ҳам рух дод, ҳеч гап нашуд? Мумкин аст посух диҳем, ки нороҳат мешавам ё ноором мешавам. Бо худ бигӯем, ки агар нороҳат ё ноором

шавам, он вақт чӣ мешавад? Ба ба ҳамин тартиб ҳар ҶҲТИМОЛЕРО беӘътибор кунем. Беҳтарин навъи беӘътибор кардан ҷумлаҳои зайл аст:

- **Оянда ба он бадие, ки мо фикр мекунем намешавад.**
- **Агар ҳам шавад, барояш роҳе пайдо мекунем.**
- **Агар ҳам роҳе пайдо нашуд, онро қабул мекунем.**

Магар инсон барои марги азизонаш, ки тасвираш ҳам барояш фочиа буд ва рух дод чӣ кор карда аст, ба ғайр аз розӣ шудан.

### **Саввум: рӯйхати пазириш.**

Қисме аз ранҷҳои мо оид ба фикр ба воқеияти ранҷовар ё мушкилоте аст, ки роҳи ҳал надоранд, аммо зеҳни мо онҳоро қабул намекунад ва мудом аз пайи роҳи ҳал мегардад ва намеёбад.

Яке аз ин мавридиҳои фикр адолат дар ҷаҳонаст. Зеҳни мобошуниданиахбор ё рӯ ба рӯ шудан бо нобаробарииҳо аз худаш мепурсад, ки агар ҷаҳон Ҳудое

дорадваин Худоодиласт, пассабабиин ноадолатиҳо чист? Ва бо он ки ҷавоби қонеъкунанде пайдо намекунад, боз ҳам бо тарҳи ин савол аз пайи ҷавоб мегардад. Бояд қабул кард, ки ҷаҳон одилона нест. Ҷаҳон ё бехудост, ё агар худоедорад, Худои одил нества Худои холиқи гуногуний аст. Адолат матлаби мост аз ҷаҳон, на қавлу тааҳҳуди Худо ё ҷаҳон ба мо. Агар бипазирим, ҷаҳон одилона нест, дигар аз ин ки ҳайвонот ҳамдигарро меҳӯранд, дучори азоб намешавем. Аз нобаробарии Африқо ва Аврупо барошуфта намешавем. Аз нобаробарии камбағалону сарватмандон ҳайрону ранҷур намешавем. Бипазирим, ки мо дар ҷаҳони ноодилона зиндагӣ мекунем. Ҷаҳоне, ки баъзе аз мавҷудот барои он ки зинда бошанд, мавҷудоти зиндаи дигарро меҳӯранд ва баъзе танҳо барои он ки лаззат бибараанд, мавҷудоти дигарро мекушанд ва меҳӯранд ва касе ҳам монеи онҳо нест.

Падару модари Райҳона ҳар ду сакта кардаанд ва солҳост, ки зиндагии

растанивор доранд. Райхона ва хоҳарону бародаронаш солҳост ранҷ мебаранд, гоҳ дуо мекунанд, ки Ҳудо ҳоли падару модарашибонро беҳтар кунад ва дуояшон мустаҷоб намешавад ва гоҳ дуо мекунанд, Ҳудо онҳоро бибарад ва роҳаташон кунад ва дуояшон мустаҷоб намешавад. Охируламр рӯзе вазъиятро ба унвони як воқеияти тағиирнаёбандато иттилои сонавӣ пазируфтаанд ва ҳама роҳат шуданд.

Ризо як муборизи сиёсӣ аст. Пеш аз инқилоб дар Эрон зиндон будааст ва баъд аз инқилоб барои он ки ба зиндон наяфтад, ба Амрико муҳочирият карда аст. Ризо ҳамеша ахбори Эронро пайгириӣ мекунад ва мунтазири он аст, ки рӯзе вазъи Эрон беҳтар шавад. Бо хабари ҳар ранҷе дар бораи Эрон ва эрониён ӯ ҳам ранҷ мебарад. Аз вақте пазируфт то ӯ зинда аст дар кишвари Эрон беҳбудии асосие, ки ӯ интизорашро дорад ба вучуд намеояд, оромишёфт. Ҳанӯз ҳам барои он ки вазъи Эрон

бөхтар шавад, ҳар коре аз дасташ ояд күтохӣ намекунад, аммо дигар лаҳза—лаҳза зиндагии худашро ба ин тағири милли гиреҳ назада аст.

Дар зиндагии ҳамаи мо мавридҳое вучуд доранд, ки бояд онҳоро бипазирем. Азизоне аз мо мурдаанд ва маргашонро напазируфтаем. Бемороне дар хонаводаи мо ҳастанд, ки ба беҳбудишон умеде нест, аммо ҳанӯз онро бовар накардаем. Ҳолати иқтисодии нобасомоне дорем, ки гоҳ ояндаи беҳтаре барои он тасаввур нашуданист. Имкониятҳое доштаем, ки аз даст додаем ва имкони ба даст овардани дубораи онҳо нест. Рӯёҳое доштаем, ки замони иҷроиши онҳо гузашта аст ва ҳанӯз онро напазируфтаем. Агар рӯйхате аз ин мавридҳотаҳиякунемвайкборбарои ҳамеша онҳоро ба унвони воқеияти тағиирнаёбандаи зиндагии худ бипазирем, бисёре аз бекарориҳои мобаҳир мерасанд. Зикри муносиб дар ин маврид ин аст: **Он чиро, ки тағиирнапазир аст, бипазир.**

Ризо рӯйхате аз 9 чизе, ки дар зиндагиаш тағиیر намеёбанд таҳия кард ва онҳоро пазируфт ва исми онро гузошт рӯйхати пазириши 9-гона:

Рӯйхати ў аз ин қарор буд:

1. Ҷаҳон одилона нест, муҳталиф аст.
2. Сарзамини ман то вакте зиндаам ба он хубие, ки орзу дорам наҳоҳад шуд.
3. Падару модари пирам рӯзҳои беҳтаре, ки пештар доштаанд наҳоҳанд дошт. Ҳар рӯз пиртар ва фарсудатар хоҳанд шуд.
4. Ман шуғли беҳтар аз ин, ки дорам наҳоҳам ёфт.
5. Вазъи иқтисодии ман агар бадтар нашавад, ба гумон аст, беҳтар шавад.
6. Фарзандонам ба таҷрибаҳо ва насиҳатҳои ман беэътиноӣ мекунанд ва бояд сари худашон ба девор барҳӯрад то таҷриба ҳосил кунанд ва оҳу нола ва дилсӯзии ману ҳамсарам

дар мавриди онҳо бефоида аст ва таъсире наҳоҳад дошт.

7. Бародарам, ки мурда аст, дигар зинда наҳоҳад шуд.

8. Хоҳарам, ки панҷоҳсола шудаасту ҳанӯз шавҳар накарда аст, дигар издивоҷ наҳоҳад кард.

9. Ман дигар имкони идомаи дарс ва рушди илмӣ наҳоҳам дошт.

Ин рӯйхати ба назар содда, ҳамин чандепешсабаби ранҷҳои бешумори Ризо буд. Аммо аз вақте онҳоро пазируфта аст, зеҳнаш фурсат пайдо мекунад ба мавридҳои мусбат фикр кунад, ки имкони тағиiri онҳо ҳанӯз вучуд дорад.

Сабр ва оромиш қобили ёдгирифтани аст; оромиши зеҳн ҳам ҳамин тавр. Оромиши зеҳн пазируфтани худ, дигарон ва ҳамаи дунёст.

## 15. Интихоб ва товондихӣ.

Дар кӯдакӣ ба мо меомӯҳтанд, ки ё

Худоро интихоб кунем ва ё хурморо. Маъинии дигари ин сухан ин буд, ки аз ду ҶҲАМОЛИ ҶАМЪНАШАНДА якеро интихоб кунем. Дар миёни касоне, ки аз кишвари худ муҳочириат кардаанд, ба касоне вомехӯрем, ки ҳамеша дар ранҷанд. Онҳо вакте дар сарзамини худ ҳастанд, аз набудани озодӣ меноланд. Ва вакте муҳочириат мекунанд, аз дилтангӣ барои сарзамини худ. Гӯё онҳо намехоҳанд товони интихоби худро бидиҳанд. Ин гуна афрод ҳеч вакт рӯи оромишро наҳоҳанд дид.

Сапеда донишҷӯст, аммо ҳамеша мегӯяд вазъи молиям хуб нест. Аз як тараф дилаш меҳоҳад кор кунад ва даромади муносибе дошта бошад. Ӯ се соласт даринвазъияти миёнагирифтӣ шудааст. На аз даромади болотар дил меканад ва на аз дарс хондан.

Зиндагӣ майдони интихоб ва товондихӣ аст. Мо наметавонем товони интихобҳоямонро надиҳем. Наметавонем барои озодӣ мубориза барем ва хавфу хатарро напазирим.

Наметавонем ба ҹанги нодонию хуруфот ва бедодгари биравему тӯҳматзада нагардем ва бо зиндану бадарға рӯ ба рӯ нашавем.

Сосон ҳайрон монда аст чӣ кор кунад. Дилаш меҳоҳад дипломи маълумоти олиашро бо идомаи таҳсил ба докторӣ табдил кунад. Аз як тараф донишгоҳҳои Эрон барояш маъқул нестанд ва дилаш меҳоҳад дар Олмон докторӣ бигирад. Дар ин сурат аввал бояд забони олмонӣ, ки бисёр мушкил аст, биёмузад. Ҳамзамон меҳоҳад издивоҷ кунад ва барои оиласарпокунӣ эҳтиёҷ дорад, ки аз дарсҳо бимонад ва ҷое ба кор машғул шавад. Аммо бо ин дипломи олиӣ, шуғлеро, ки меҳоҳад ба ӯ намедиҳанд. Ӯ муддатҳост фикр мекунад ва наметавонад ба қарори қатъие биёяд.

Равоншинос-мушовири Сосон ба ӯ гуфт: Аввалинчизе, ки ӯ бояд ёбигирад ин аст, ки барои интихобҳояш товоң бипардозад. Он чиро барояш бартарӣ дорад, интихоб кунад ва товоңе, ки

сарфи назар кардани мавридҳои дигарро бипардозад. Аммо Сосон ҳам мисли ҳамаи одамон таклифашро бо ниёзҳои воқей, орзухо ва хаёлҳояш маълум накарда аст. Ҳама чизро якҷоя меҳоҳад, бидуни он ки товони молӣ ва руҳиашро дошта бошад. Дер ё зуд зиндагӣ ӯро маҷбур ба як интихоб мекунад, аммо агар ӯ ин фарзро напазируфта бошад, ки ҳар интихобе товоне дорад, то абад оид ба он чи ба даст наёварда аст, ранҷ ҳоҳад бурд.

## 16. Таваққуъ кам ва шодӣ бештар.

Таҳқиқоте, ки дар бораи ҳазору ҳаштсад нафар дар донишгоҳи Стендфорд гузаронида шуда буд, нишон дод, ҳар чи сатҳи ҷашмдошти мо аз худамон, аз зиндагӣ ва аз дигарон камтар бошад, сатҳи шодии мо бештар ҳоҳад буд. Ва ҳар чӣ сатҳи ҷашмдошти мо аз худамон, аз зиндагӣ ва аз дигарон бештар бошад, сатҳи шодии мо камтар ҳоҳад буд.

Ин таҳқиқ нишонгари он аст, ки яке аз сабабҳои ғамгинӣ сатҳи таваққуъи

мост. Ман ин таҳқиқро миёни 20 нафар ошноён паҳн кардам ва дар бораи он баандоза икоғӣ шарҳодам. Ва то муддати як моҳ сатҳи шодии он 20 нафарро санҷидам. Онҳое, ки ин таҳқиқро ба зикр табдил дода, дар гуфтугӯи худ истифода мебурданд, ҳамчунон шодтар аз қасоне буданд, ки он таҳқиқро барои як бор шунида, фаромӯш карда буданд.

Чунон чи аз ин китоб танҳо ҳамин зикрро барои ҳамеша бо худ дошта бошед ва фаромӯш накунед, сатҳи шодии Шумо то ҳадди маънидоре тағиیر хоҳад ёфт. Ва чунон чи ин зикрро ба унвони як ҷумлаи асосӣ доим ба атрофиёни худ ёдовар шавед, вазъияти муҳитии Шумо дар сатҳи маънидоре иваз хоҳад шуд. Метавонед ин мавридро озмоиш кунед. Орзухои дуру дарозе, ки ҳар кадом чун кӯҳҳо аз пушти якдигар ҳувайдо мешаванд, монеъи он ҳастанд, ки мо маззаи лаззати зиндагирозери забони худҳискунем. Орзухо моро ҳамвора норозӣ нигоҳ

медоранд. Ба унвони мисол, Шумо дар имтиҳоне ширкат кардаед, ба нияти он ки танҳо бо рақами даҳ қабул шавед, агар хабардор шавед, ки рақами дувоздаҳ гирифтаед, хушхолтар мешавед. Аммо агар умед доред, ки бо муодили бист қабул шавед ва рақами нуздаҳ бигиред, нороҳат мешавед. Ҳол он ки рақами зери нуздаҳ ҳам Шуморо ба мақсад мерасонад ва ҳам бисёр болотар аз дувоздаҳ аст. Сатҳи таваққуъе, ки дар зиндагӣ барои худ таъин мекунед, дар воқеъ сатҳи расидан ба шодии Шуморомуайянмекунад. Бехуданест онҳое, ки дар зиндагӣ қаноатманӣ ҳастанд, шодмонтаранд.

## 17. Аз пайи гунаҳгор нагард.

Сабо аз хонаводааш безор аст. Ӯ падару модарашро гунаҳгори вазъияти ҳозирааш медонад. Мегӯяд мандар қӯдакӣ аз нодонӣ ва худоҳии падару модарам азобҳои бисёре кашидаам. Агар чилсола шудаам ва ҳанӯз издивоҷ накардаам, натиҷаи

осебҳое аст, ки дар кӯдакӣ кашидаам ва натавонистам ба ҷо бирасам, решае дар осебҳои кӯдакиам дорад. Аз як тараф ман фарзанди аввалам. Ба дунё омадани бародарон ва хоҳароне, ки баъд аз ман таваллуд шудаанд, оромиши маро аз байн бурд ва маро ранҷур ва озорманд кард. Баъд ҳам, ҳамсари аввалам, ки дар кӯдакӣ озорҳои зиёде дида буд, ранҷҳояшро бар сари ман реҳту маро гузошта рафт.

Агар аз ӯ бипурсӣ оё модар ва падари ту дар кӯдакӣ озор надида буданд, ки ҳанӯз бо ҳам зиндагӣ мекунанд ва ҳар ду ҳанӯз ҳам соҳиби касбу коранд? Ӯ аз ҷавоб очиз намемонад ва баҳонаи дигарепешмеорад. Агар бипурседту, ки аз падару модарат ин қадар озор дидай, чаро ҳанӯз бо онҳо зиндагӣ мекунӣ? Чаро барои худат хонаи алоҳидае ичора намекунӣ ва ҳанӯз сарбори онҳо ҳастӣ? Баҳона карда, дӯстонашро, ки кӯмак накардаанд, то ӯ шуғли дилҳоҳи худро пайдо кунад гунаҳгор медонад. Такрибан

ҳамаи олам бо тамоми он чӣ дорад гунаҳгоранд, ба ғайр аз худаш. Ба лиҳози фалсафӣ – бидуни он ки саводи фалсафӣ доштабошад–бовар дорад, ки ҳама чиз аз як ноадолатии мутлак ба вуҷуд омадааст ва раҳои аз он имкон надорад. Чунончи бипурсӣ агар ноадолатӣ аст, пас ҷаро нола мекунӣ? Ҳуб ноадолатиро бипазир. Мегӯяд: Ҳаққи ман барабас рафт ва ман ҳаққамро металабам.

Дигаронро гунаҳгори бемории чисмӣ ва рӯҳии худ донистан, дигаронро сабабгори бепулий, бешуғлий ва беҳамсарии худ шуморидан, дигаронро масъули асабоният, ғамгинӣ ва изтироби худ ҳисобидан, навъи каҷфаҳмии масъалаҳои равоншиносӣ аст, ки кори додувойи бефоида аст ва на коритаҳлили илмӣ ва ҷораҷӯии мушкилот.

Барои раҳоӣ аз ин фикронии ғалату оқибатҳояш, аввал бояд бо ин андешаронӣ мубориза бурд ва онро ба эътибор нағирифт. Бале, дигарон ҳамчунин гузашта бар мо

таъсир расонидаанд, аммо мо ҳам метавонистаем бар онҳо таъсир расонем. Агар дар кӯдакӣ аз онҳо озор дидаем, пурра қурбонӣ нашудаем ва метавонем дар бузургсолӣ гилеми худро аз об берун бикашем ва дар гӯши амне худро табобат кунем ва аз зери бори ин таъсир берун бикашем. Ҳатто метавонистаем падар ва модари худро кӯмак кунем, ки худашонро озор надиҳанд. Дар бисёре аз мавридиҳо метавонем бо интихоби дуруст, сарнавишти худро иваз кунем. Аз ин назар мардум ду гуруҳ мешаванд: Онҳое, ки худро пурра қурбонӣ мепиндоранд ва дигаронро гунаҳгори аслии сарнавишти худ медонанд. Ва онҳое, ки худро масъул медонанд, мегӯянд: Бовар ба қурбонӣ будан ва гуноҳро ба гардани дигарон бор кардан, моро қурбонӣ ва шармсор месозад ва бовар ба масъул будан, моро ба ҳаракати иродай водор меқунад.

## 18. Файлро бубанд.

Дар зиндагии ҳаррӯза бо масаъалаҳои наве рӯ ба рӯ мешавем, ки ниёз ба қарорбарорӣ дорад. Агар тасмимгирий дар он мавридҳоро ба ақиб бияндозем, зеҳни мо чун компьютери номуназзам, пур аз файлҳои кушода мемонад. Ин файлҳо то замоне, ки дар бораи онҳо тасмим нағирен, дар фикри мо давр мезананд ва зеҳнро ошуфта мекунанд. Агар хислати мо хайёлотӣ бошад, ҳар бор, ки меҳоҳем дар мавриде тасмим бигирем, ба ҷузъиёт гирифтор мешавем ва аз тасмимгирий бозмемонем ва онро ба ақиб меандозем. Аз он ҷо, ки бисёре аз тасмимҳои мо ба ҳамдигар вобастагӣ доранд, кам-кам аз ҳар навъ тасмимгирий очиз мешавем. Аммо дар айни ҳол зеҳни мо мудом дар бораи **мавзухое, ки ниёzmanд ба тасмим ҳастанд, шурӯъ ба фикри такрорӣ мекунад** ва бинобар он, ки коре намекунем ва ё тасмиме намегирем, аз ин бозӣ ҳаста мешавем.

Беҳтарин роҳи ҳал, навиштани ҷанбаҳои мусбат ва манфии мавзӯъ рӯи коғаз ва интихоб беҳтарин роҳ аст. Интихоби беҳтарин роҳ, ба ин маъни нест, ки тасмими мо бидуни зарар аст ва ҳама чиз сад дар сад хуб ҳоҳад шуд. Балки бад-ин маъни аст, ки ҷанбаҳои мусбати ин тасмим бар ҷанбаҳои манфиаш афзалият дорад. Гоҳе ин мавридҳо бо гирифтани ҷанд тасмим ба поён мерасанд. Аммо то вақте ин ҷанд тасмим гирифта нашудаанд, мушиклиоти мо ҳудро бештар нишон медиҳад.

Замоне, ки тасмим гирифтем, бояд болои он истодагарӣ қунем. Масалан, Шумо тасмим мегиред вориди коре нашавед, ҳамин ки фикри он кор дубора ба зеҳни Шумо омад, бо гуфтани “ман тасмимамро гирифтаам ва вориди он кор намешавам” файли зеҳнатонро мебандед. Зеҳни музтариб дӯст дорад борҳо мавзӯъро идора қунад, то мабодо дучори мушиклие шавад, ҷунончи ба ин изтиробҳо аз тариқи

истодагарӣ бар тасмим пофишорӣ кунем, изтироби онҳо ҳам хомӯш мешаванд. Мегӯянд сабаби васвос изтироб аст. Бояд донист, ки васвосӣ низ боиси шиддатнокии изтироб аст. Изтироб ва васвосӣ як силсилаи айнокии дутарафаанд. Дар натиҷаи беэътиной ба шубҳа ва амали васвосикунанда, изтиробро ҳам бартараф мекунад. Баръакс, мондан дар шубҳа, фалаҷкунанда аст ва ҳар чи шубҳаҳо тӯлонитар мешаванд, моро заифтар мекунанд.

Муртазо муддате дучори шубҳа буд. Шабҳо, ки ба раҳти хоб мерафт хобаш намебурд ва мудом фикраш давр мезад. Мегуфт: Ҳайронам ва намедонам чӣ кор кунам. Дар сарам ҳазор хел фикру хаёл дорам. Ӯ бекор буд, аммо шуғли дӯст доштааш, эҳтиёҷҳои ӯро қонеъ намекард. Аз тарафе ошиқи духтаре шуда буд ва аз ӯ хостгорӣ карда буд ва духтар ба ӯ ҷавоби рад дода буд; аммо ӯ ҳанӯз наметавонист аз ишқи номумкини он духтар сарфи назар кунад ва ба

духтари дигаре барои издивоҷ фикр кунад. Шуғли дуввуме ба ӯ пешниҳод шуда буд, ки эҳтиёҷҳояшро рафъ мекард, аммо онро дӯст намедошт. Муртазо рӯзе нишасту коғазе пешаш гузошт ва дарёфт, ки ҳазор мушкил надорад, танҳо дар ду мавриди асосӣ бояд фикр кунад ва тасмим бигирад:

Аввалин мавриди он духтар, ки ҷавоби рад ба ӯ дода буд. Дар ин маврид коре аз дасташ намеояд, магар ин ки талаби дигаре биқунад ва агар ҷавоби рад шунид, ӯро барои ҳамеша фаромӯш кунад.

Дуввумин дар мавриди шуғли аввалий, ки дӯст дошт ва эҳтиёҷҳои ӯро қонеъ намекард. Дар ин маврид ҳам тасмим гирифт, ки аз баҳраш бигзарад ва ба суроғи шуғле биравад, ки эҳтиёҷҳояшро бартараф мекунад.

Баъд аз ин ду тасмим то муддате фикри ӯ ба духтари дилдоҳа ва шуғли дӯстдоштааш бармегашт, аммо Муртазо ба худаш ҷавоб медод, ки ман тасмимамро гирифтаам ва

дигар ба шубҳа боз наҳоҳам гашт. Ва бад-ин тартиб тавонист даст аз шубҳаҳояш бардорад ва кореро шурӯъ кунад, ки дӯст надошт, аммо эҳтиёҷҳояшро бартараф мекард. Ӯ тасмим гирифта буд, алҳол ба ин шуғлмашғулшавад, тошуғлибехтаре биёбад. Агар ӽ дар шубҳа мемонд ва ҳеч тасмиме намегирифт, боз ҳам духтар ба ӽ ҷавоби мусбат намедоду шуғли дӯст доштанӣ ҳам эҳтиёҷҳои ӽро бартараф намекард. Аммо бо ин тасмим ӽ худро дар роҳи ҳаракат андоҳт, то дар оянда шуғли дилҳоҳ ва духтари маҳбуби дигареро биёбад.

## 19. Ин ҳам мегузарад.

Дар солҳои пеш аз инқилоб ба муддати чаҳору ним сол дар зинدونи сиёсӣ будам. Шаш моҳи аввал, ки вориди зиндон шудам, сахтарин давраи зиндон буд, чаро ки ҳар рӯз ба пурсуҷӯ бурда мешудам ва зери фишорушиканҷабудам. Фишорҳоон қадар боло гирифт, ки то дами марг

рафтам ва Совок<sup>3</sup> маҷбур шуд барои муолиҷаи ҷароҳатҳои шиканҷа, маро ба бемористони низомӣ бифиристад ва се бор ҷарроҳӣ шудам то зинда бимонам. Дар чунин давроне, ки аз шиддати фишор орзуи марг мекардам, як рӯз маро бар ҳуҷраи инфиродии хурди зинданандохтанд, ки баробари қабр буд. Ҷашмам, ки ба нур одат кард, ҷумлаero, ки маҳбуси пеш аз ман бо нохун рӯи гачи девор канда буд, дидам ва якбора ором шудам. Он навишта ин буд “Ин низ бигзарад”. Он рӯзҳои сахт оқибат гузашт. Баъдҳо низ ҳар вакт дар роҳи зиндагӣ дучорино умединӣ мешудам, ба худам гап мезадам: Ин низ бигзарад.

Дар зиндагии ҳамаи мо лаҳзахое ҳастанд, ки сатҳи умевориамон ба камтарин ҳади худ мерасад. Дар он замон эҳсос мекардем, ки ба охири замони худ расидаем ва дигар роҳи берун рафтан аз ин мушкилот

---

3. Созмони иттилоот ва амнияти кишвари Эрон дар замони ҳукмронии Муҳаммад Резошоҳи Паҳлавӣ

нест. Дар чунин замоне беҳтарин зикр ёдовари гузашти замон аст. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки мо ҳамеша аз ин давронҳо дар зиндагии худ доштаем, аммо он давронҳо билохира гузаштаанд.

Ҳамсари яке аз дӯстонам модарашро аздаст дода будва моҳҳо ғамгин будва мудом гирия мекард. Дӯстам нигарони ӯ буд. Гуфтам: Ғамгиние, ки пас аз даст додани азизон бавуҷудомада, як – ду фасл тӯл мекашад, аммо ин ҳам меғузарад. Агар ки намеғузашт, инсон ҳам наметавонист зиндагӣ кунад. Магар ин инсони ҳозира боқимондаи инсони асрҳои пеш нест? Ва оё дар ин сад сол миллиардҳо нафаразволидони инсон намурдаанд ва ӯ ҳамчунон бар ин курраи хокӣ зиндагӣ мекунад.

## 20. Фикру сухани мусбат.

Аз рӯзе, ки Ҳамид тасмим гирифт мусбат фикр кунад ва мусбат сухан гӯяд, сатҳи шодиаш дар худ ва сатҳи муросояш бо дигарон боло рафт.

Ҳамид, ки пеш аз ин суханашро бо калимаи “не” шурӯъ мекард, баъд аз ин ҳатто мухолифаташро ҳам бо калимаи “бале” оғоз мекард. Ӯ тасмим гирифт ба ҳар мавзӯе аз ҷонибу эҳтимоли мусбати он назар кунад ва ҳамин як тасмим руҳияшро нисбат ба замоне, ки барои ғамгинӣ дору масраф мекард, болотар бурд. Ӯ руи сафҳаи аввали телефони мобилиашин зикрро навишт: Фикру сухани мусбат.

## Фасли шашум

### Эҳсосот

Душвор аст афкорамонро бо худамон як надонем, аzon душвортар ин, ки эҳсосотамонро бо худ яке напиндорем. Вакте хашмгин мешавем, худ ва хашмамонро яке мегирим, вакте ғамгин мешавем, худамон ва ғамро яке мегирим; дар ҳоле ки на танҳо мо афкорамон неstem, балки эҳсосотамон ҳам неstem. Афкор ва эҳсосоти мо чизҳое ҳастанд аз вуҷуди мо мебароянд. Онҳо меоянду мераванд, аммо мо ҳамчунон побарҷо ҳастем. Лаҳзае ғамгин ва лаҳзае шод. Агар эҳсосҳо бо мо яке мебуданд, ҳамеша бояд дар як ҳолат зиндагӣ мекардем.

Дар вуҷуди инсон се эҳсоси манфии аслий вуҷуд дорад: тарс, ғам, хашм. Ва ду эҳсоси мусбат: оромиш ва шодӣ. Вакте ғам нест, мо шод ҳастем. Вакте

тарс ва хашм нест, мо ором ҳастем. Бисёре аз өхсөсҳои дигар таркиби ҳамин ҳисҳои аслий ҳастанд:

- **Тарс + Ғам = Ноумедӣ**
- **Тарс + Ҳашм = Ҳасудӣ**

Вақте нафаре мебинад, яке аз наздион дарзиндагӣ комёбгаштавупешравиҳои зиёде карда аст ва аз ӯ пеш рафтааст, аввал өхсоси асабоният мекунад, баъд өхсоси тарс аз оянда бар ӯ ҳукмрон мешавад ва дар натиҷа ба он шахс ҳасад мебарад. Дар асл тарс өхсосе аст, ки сабаби эминии мост. Мо ҳангоми гузаштан аз хиёбон эҳтиёткорем, дар натиҷа худро аз тасодуф муҳофизат мекунем. Ин эҳтиёткорӣ, аз таҷрибаи тарсҳои мо меояд. Дидаем қасонеро, ки дар хиёбон зери мошин рафтаанд ва мурдаанд. Ва мо намехоҳем он таҷриба барои мо рух дихад. Агар дар хиёбон мошине бо суръат ба мо наздик шавад, якбора соҳиби нерӯи фавқулода шуда мегурезем. Дар инлаҳзаба хотири тарс, мағзи мо фармон медиҳад, ки хуни бештаре ба самти пойҳои мо равон шаванд, тобитавонем аз маҳали ҳодиса

бигурезем. Дар натиҷа ранги рӯи мо мепарад, чаро ки хун дар он қисмати мо камтар шуда аст. Ин таҷриба тарси ирсӣ аст ва мо онро аз давроне, ки дар ҷангалҳо мезистаем ба армуғон овардаем. Замоне, ки маҷбур будаем аз тарси ҳайвонот ҳудро ҳифз кунем. Аммо изтироб чист? Изтироб тарси ғайривоқеӣ аст. Шумо нишастаед то истироҳат кунед, якбора Шумо ба ҳатари эҳтимолӣ фикр мекунед ва ногаҳон фишоратон паст мешавад ва рангатон сафед мешавад ва ё дастатон шурӯъ ба ларзидан мекунад. Дар ин ҷо ҳатари воқеи Шуморо таҳдид намекунад, аммо баданатон ба фармони мағзатон аксуlamale, ки созгор бо тарс бударо нишон медиҳад. Яъне хуназ мағзатон ба самти пойҳоятон меравад. Мумкин аст дили Шумо ҳатто бошиддат битапад. Гӯё дар мусобиқаи дави садметра ширкат кардаед. Аз ваҳшат фикр мекунед, ки дар ҳоли ҷон додан ҳастед, дар ҳоле, ки Шумо дар ҳатари марг нестед ва дучори ҳамлаи изтиробӣ шудаед. Бигзоред мисоле биоварам. Барои

он ки дар хона сухтор ба амал наояд, таҷҳизоте насб мекунанд, ки нисбат ба дуд ва оташ ҳассос аст ва ҳамин ки микдори дуд зиёд шавад, ҳушёрона ба садо кардан оғоз мекунад. Аммо агар дастгоҳи мазкур зиёд ҳассос шавад ва бесабаб садо дихад, сабаби дарди сар ҳоҳад шуд. Дар мағзи мо низ таҷҳизоте вучуд дорад, ки дар сурати мушоҳидай хатар садо медиҳад, то бадан омодаи фирор шавад. Аммо агар ин таҷҳизот на аз тариқи воқеияти тарснок, балки аз тариқи фикр ба як чизи тарснок садо дихад, он вакт дучори изтироб шудаем. Бинобарин изтироб, тарси ғайривоқей ва ташвишдиханда аст. Дар ҳоле, ки тарс аз хатари воқеӣ ба вучуд меояд ва сабаби амну амонии мост.

## Ҳашм чист?

Эҷоди Ҷӯсси қудрат ва нерӯ барои ҷангидан бодушмане, киморотаҳдид мекунад. Дар гузашта агар инсон дар ҷангал бо ҳайвонҳои хавфнок рӯ ба рӯ мешуд, мағзаш ба ў фармони ҳашм медод, то бо бештарин қувваи

мумкин душманро мағлуб созад, дар ин мавқеъ хун аз бадан ба даст ва манаҳ равон мешуд, то душманро дар чанголи худ бигирад ва бо дандон бидарад. Барои ҳамин ҳанӯз вакте дучори хашм мешавем, дар манаҳу дандонҳои худ эҳсоси нерӯи зиёде мекунем ва дандон ба ҳам месоем. Ё дар кӯдакӣ мумкин аст кӯдакони ҳашмгин ҳамдигарро бигазанд ва ё аз дасташон барои задани ҳамдигар истифода кунанд, ё чизеро пора кунанд ва ё бишкананд. Аммо агар инсон дар гузашта эҳсос мекард, ки ҳарифи душман намешавад, метарсид то хун ба поҳояш бираوانд ва ӯ битавонад бо суръати бештар бигурезад. Акнун мо дар ҷангал зиндагӣ намекунем, аммо ҳамчунон дучори ҳамон фармонҳои мағзӣ дар мавриди ҳашму тарси даврони ҷангал ҳастем.

## Ғам чист?

Таҷрибаи нокомиҳо ва муҳосибаи он. Инсон дар ҷангал меандешид, ки

ҳарифи душман мешавад, аммо аз ӯ зарбае меҳурд ва дер мегурехту зиён медид, ё метарсид ва мегурехт, дар ҳоле, кимушохидамекардигарӣбар душман пирӯз шуд ва ӯ фурсатро аз даст дод. Агар турсу хаشم вокуниши ҳамон лаҳзаинай ӯ буд, дар иваз ғам вокуниши ҳисобшудаи ӯ буд. Ғам ӯро баъд аз ҳодиса ба фикр водор мекард, ки дар оянда чун гузашта заар набинад. Ва дар ҳақиқат бахши раванди такомул ва ақлонияти ӯ буд. Инсон дар гузашта ғамгин мешуд то ин таҷрибাহои шикаст ва нокомиро ба сурати ҳис даруний кунад ва дигар онро такрор накунад. Аммо ҳамон гуна, ки изтироб, азтарси ғайривоқей ба вучуд омадааст, ғами зиёд аз муҳосибаи хатоҳо ба амал омада низ афсурдагӣ аст. Ва афсурдагӣ дигар ғам нест ва балки беморӣ аст.

Асабоният ва тарс ба мо эҳсоси қудрати муваққатӣ медиҳад, - (тамоми артишҳои ҷаҳон асбобе ҳастанд, ки ба хаشم ва тарси миллӣ хизматрасонии хадамотӣ медиҳанд.)

– аммо ғам, қудрат ва нерӯи моро мегирад. Баръаксшодӣ, ба мо қувваи нарм, аммо давомнок медиҳад. Ва шодӣ ба даст намеояд, магар бо аз байн бурдани ғам, тарс ва хашм. Ва шодӣ одатан бо оромиш ҳамроҳ аст. Ба ибораи дигар инсони солим шоду ором аст, магар ин ки дучори тарсу хашму ғам шавад.

## 1. Ботарсҳоят кам-кам рӯ ба рӯ шав.

Муддати ду сол дар кишвари Тоҷикистон зиндагӣ мекардам. Дар ҳамсаёгии ман духтарбачаи панҷсолае вуҷуд дошт, ки модару холааш ӯро нимашаб барои бозӣ берунмеоварданд. Бозиионҳо инбуд, ки модару хола худашонро монанди кӯдакон мекарданду садояшонро кӯдакона мабароварданд, то кӯдаки панҷсола Эҳсос кунад шариконаш кӯдак ҳастанд ва набудани бачаҳоро дар канори худ ҳис накунад. Як шаб аз хона берун рафтам ва аз хола ва модари кӯдак сабаби ин корашонро пурсидам. Холаи духтарбача гуфт:

Ин кӯдак беморие дорад, ки набояд ранги офтобро бубинад ва барои ҳаминмошабҳо ӯроберун меоварем. Пурсидам пас таклифи витамини D барои бадани ӯ чӣ мешавад? Дар ин сурат ӯ аз набудани офтоб ҳам бояд дучори бемориҳои дигаре шавад. Холай духтарбача фардои он рӯз ба хонаи мо омад ва гуфт: Росташ мушкили бачаи мо офтоб нест, мушкили ӯ бачаҳои кӯча ҳастанд, ки духтари моро азоб медиҳанд. Барои ин ки сурати кӯдаки мо монанди гули офтобпраст аст, мо кӯдакро нимашаб берун меоварем то бо кӯдакони кӯча рӯ ба рӯ нашавад ва мавриди масхараи онҳо қарор нағирад. Шаби баъд ба кӯча рафтам ва ба чехраи ӯ нигоҳ кардам. Чехраи хосе дошт, аммо зишт ё ачибу ғариф набуд. Ҳатто мешавад ӯро дорои навъи зебоии хос донист, ки баъдҳо дар ҷавонӣ ошиқи синачоке ҳам дошта бошад. Аммо барои модар ва холай ӯ каме фарқи чехраи кӯдакашон бобачаҳои дигари кӯча тарснок шуда буд ва онҳоро ақибронда буд. Бо хола

ва модари кӯдак сӯҳбат кардам ва гуфтам кӯдаки шумо зебост ва беҳуда тарсидаед. Баъд ҳам ӯ бояд оқибат вориди ҷомеа шавад. Агар бо ӯ ин тавр рафтор кунед, соҳиби як кӯдаки ақибмонда аз ҷомеа хоҳед шуд. Онҳо баҳона оварданد, ки дар воқеъ гуноҳи мо нест, ин худи кӯдак аст, ки аз бачаҳо метарсад. Барои ҳамин шабҳо бедор аст ва рӯзҳо меҳобад. Онҳоро бовар кунондам, ки аз фардо ҳар рӯз кӯдакро як соат зудтар бедор кунанд, то даме ки субҳҳо мисли ҳама бачаҳо аз хоб бедор шавад. Ва баъд ҳам кӯдакро ба кӯча биёваранд то бо кӯдакон бозӣ кунад. Модар ва холаро вахшатфарогирифту гуфтанд бачаҳо ӯро бо санг мезананд. Гуфтам шумо канори ӯ ҳастед ва ӯро муҳофизат мекунед. Ман ҳам хоҳам омад. Фардо субҳ кӯдакро ба кӯча оварданд, то чанд дақиқае бачаҳоро аз дур нигоҳ кунад. Баъд ҳам саросемавор ӯро ба хона баргардонданд. Рӯзҳои баъд муддати мондани кӯдак дар кӯча тӯлонитар шуд ва кӯдак дар канори хола ва модар бо бачаҳо бозӣ мекард.

Аввалҳо кӯдак каме пеш мерафт, кӯдаконро дастмол мекард ва ба ақиб мегурехт ва холаву модараш ҳам мисли муҳофизон ўро ихота карда буданд, то мабодо осебе бибинад. Рӯзҳои баъд аз модар ва хола хостам каме ўро танҳо гузоранд, то кӯдак худаш бозӣ бо бачаҳоро таҷриба кунад. Рӯзи аввал онҳо як метр аз кӯдак дуртар рафтанд ва рӯзи дуввум ду метр ва рӯзи даҳум модар ва хола ба хона рафтанд, аз пайи корҳояшон ва кӯдак ҳам дар кӯча бо бачаҳои дигар бозӣ мекард. Дар ин таҷриба онҳо бо тарсашон кам-кам рӯ ба рӯ шуданд ва аз он гузар карданд.

Вақте метарсем мегурезем ва бисёр вақт гушанишин мешавем. Агар мунтазир бимонем то шучъо шавем ва баъд кореро анҷом дихем, шояд ҳеч гоҳ тарси мо аз байн наравад. Дар мавриди рӯ ба рӯ шудан бо тарс, танҳо як роҳ вуҷуд дорад: **Битарсем ва анҷом дихем.** Битарсем ва бо тарси худ зарра-зарра рӯ ба рӯ шавем. Тарс ба ғайр аз рӯ ба рӯ

**шудан ҳеч дармоне надорад.** Он ки метарсад ва мегурезад ва ё бо тарси худ рӯ ба рӯ намешавад, тарсро дар худ даруний мекунад ва то абад тарсу ва муҳофизакор ҳоҳад монд ва ҳеч гоҳ ба шуҷоат наҳоҳад расид.

Яке аз равишҳои муқобилият бо тарс, баръакскардан аст. Бо иҷрои хилофи он чӣ ки меҳоҳед, метавон эҳсоси тарсро ислоҳ кард. Агар аз шунидани “не” ваҳшат доред, он қадар пешниҳод бидиҳед ва “не” бишнавед, ки бароятон “на” шунидан оддӣ шавад.

## **2. Ҳашматро ба таври муносиб ҳолӣ кун.**

Дар хонаи худ саги кӯчаке дорам, ки понздаҳ сол аст бо мо зиндагӣ мекунад. Номи ӯ Туйгӣ аст. Туйгӣ танҳоиро дӯст намедорад ва мо ӯро танҳо намегузорем. Аммо вакте барои чанд дақиқа ҳам танҳо мемонад, саҳт ғамгин ва ҳашмгин мешавад. Ва ҳангоме, ки пеши ӯ бармегардем, Туйгӣ аввалазхушҳолӣ

дум меликконад ва баъд барои он ки хашми худро холӣ кунад, тиккаи порчаero бармедораду мегазад ва хашми худро холӣ мекунад. Дӯсти равоншиносеро мешиносам, ки вакте хашмгин мешавад, болиштро мезанад то хашмаш холӣ шавад. Дӯсти равоншиноси дигареро ҳам мешиносам, ки вакте асабонӣ мешавад, он муҳитро тарк мекунад. Ва агар имконаш набошад, барои лаҳзае ба дастшӯӣ меравад.

**Дар ин маврид беҳтарин зикр ин аст:**

- **Хашми худро ба таври муносиб холӣ кун.**
- **Аз ин муҳит дур шав.**
- **Хашматро ақиб биандоз.**

### **3. Дучори азоби вичдон нашав.**

Онҳое, ки меҳрталабанд, барои ҷалби таваҷҷуи мо медонанд моро дучори доми меҳрубонӣ кунанд. Агар ба назди онҳо наоед, Шуморо мебинандвамегӯянд:азбеморӣ қариб

мемурдам ва ба кӯмак эҳтиёҷ доштам ва туро пайдонакардам. Агар ба онҳо занг бизанед, мегӯянд чӣ ачиб ёди мо кардӣ! Агар Шумо равонпизишк бошед ва ба андозаи кофӣ ҳам ба беморҳои худ расида бошед, аммо бобати ранчи онҳо, Шумо ҳам ранҷ бибаред ванатавонед дар каноризану фарзандони худ лаҳзаҳои хуширо дошта бошед, беҳуда худро дучори доми меҳрубонӣ кардаед.

Дар мағзи мо нуқтае вуҷуд дорад, ки эмпотӣ ном дорад. Нуқтае, ки эҳсоси ҳамдардии моро барои дигарон эҷод мекунад. Тибқитаҳқиқотин нуқтадар мағзи ҳама ба яксон амал намекунад. Барои бисёре аз беморони равонӣ ваё қасоне, ки дучори ошуфтагии шахсӣ ҳастанд, ин нуқта коркуни монанди ҳамагонро надорад. Барои ҳамин баъзе аз мардум бе баҳисобгирии ранчи дигарон, даст ба иқдомоти озордиҳанд мезананд. Аммо аз он сӯ, агар ин нуқтаи эмпотӣ дар баъзе чунон ба ҷунбиш ояд, ки яксара дар тафси ранчи дигарон бисӯзад, худ

бемории дигаре аст, ки бояд пеши онро гирифт.

Абдулло бо bemorii ҳамлаи ҳаяҷон ба клиники равонпизишкӣ муроҷиат кард. Равонпизишк фахмид, ки Абдулло як хабарнигор аст, ки дар мавриди дарду ранчи мардум менависад ва акнун ин ранҷӯ дар ӯ бор шуда ва ба сурати ҳамлаи ҳаяҷон худашро нишон медиҳад. Равонпизишк ба ӯ гуфт: Маназ субҳ то шаббокасоне, кичун тубеморҳастанд, мулоқот мекунам ва барои дармони онҳо ҳарҷӣ аз дастам меояд мекунам, аммо ҳамин ки дари клиникаамро бастам ва аз ин ҷо рафтам, дигар ба шумоғикр намекунам ва базиндагии шаҳсиам мепардозам. Агар чунин накунам, ба ҷои он ки пизишк бошам, базудӣ ба bemori нотавон табдил мешавам ва дигар барои касе коре аз дастам намеояд.

Гоҳе бо ҳассосиятҳои зиёд, худамонро дучори доми меҳрубонӣ мекунем, гоҳе ҳам бо суханҳоямон дигаронро дучори доми меҳрубонӣ

мекунем. Одатан ин равандро барои меҳрталабӣ ба кор мебарем.

#### 4. Афсурдагӣ накун.

Дар дунёи муосир аз ҳар панҷ нафар ҳамеша яке саҳт ғамгин аст. (Яъне афсурда аст.) Чаро?

Аввалин сабаб: Зиндагии пур аз мусобиқаи дунёи сармоядорӣ ва рақобатҳое, ки бар инсон бор карда аст.

Дуввумин: Дурӣ аз табиат ва нарасидани нури офтоб аст.

Саввумин сабаб: Танҳоии инсон дар зиндагии замонавӣ аст.

Чаҳорумин сабаб ва муҳимтарини онҳо, ин ки инсон аз пайи шодӣ нест, балки аз пайи муваффақият аст, пас вақте аз пайи шодӣ набошем, онро ҳам ба даст намеоварем.

Касе, ки афсурда аст, аз мардум дурӣ мекунад ва даст аз фаъолият медорад. Барои дармон бояд дубора

бо мардум пайваст ва ба ҷои фикр кардан, ба кор машғул шуд. Аммо он чи аз робита ва кор аввалдараҷа аст, зикри “**афсурда нашав**” аст. Уилям Глассер равоншиноси амрикӣ мегӯяд: Мо афсурда намешавем, мо афсурдагӣ мекунем. Яънебемориҳои рӯҳии моҳаминтиҳобҳои моҳастанд. Зикри “**ту масъулий ва қурбонӣ нестӣ**” ҳам зикри муносиби дигар дар ин маврид аст. Дар муқоиса бо инҳо метавон ин зикрҳоро ҳам афзуд: “**Изтироб пеша накун.**” “**Васвос пеша накун.**”

## Фасли ҳафтум Рафтор

Онҳое, ки аз паси гунаҳгор мегараданд, барои тағийири ҳоли худ, тағийири мавқеиятро муҳим медонанд. Дарҳоле, ки ҳаматағийирот ниёzmanди як тағийири сечониба аст:

- Тағийири мавқеият
- Тағийири афкор
- Тағийири рафтор

Ба як фарди афсурда фикр кунед. Доруе, ки доктор ба ӯ медиҳад, мавқеияти кимиёни мағзи ӯро тағийир медиҳад. Мехрубонии хонаводаванигоҳубинии ӯмавқеияти меҳрубонии ӯро тағийир медиҳад. Суҳбат бо равоншинос афкори ӯро тағийир медиҳад. Дар вакташ хобидан ва бедор шудан, берун рафтан аз хона, роҳ рафтан ва варзиш, рафтори ӯро тағийир медиҳад ва ҳамаи инҳо бо ҳам хулқу хӯи ӯро тағийир медиҳад. Тағийири мавқеият гоҳе ба ихтиёри

мо нест. Тағири афкор ба мушовир ва ё як дүсти хуб эхтиёч дорад, аммо тағири рафтор дар дасти худи мост. Вале мо танбалий мекунем, бо ин маъний, ки ҳиссаш нест.

## **1.Ичроқун, ҳиссаш пайдомешавад:**

“Мехоҳам биравам, аммо поям намеравад.

Мехоҳам ичро кунам, аммо ҳиссаш нест.

Ангезай анҷоми ин корро надорам.”

Ин ҷумлаҳо баҳонаест, ки мағзи мо ҳангоми ноумедӣ ё танбалий эҷод мекунад. Бисёре аз мо барои анҷоми ҳар коре аввал аз пайи як сабабори бузург мегардем ва агар онро наёфтем, даст ба амал намезанем. Ҳол он ки таҷриба собит мекунад, баъд аз анҷоми амал, ҳиссу сабабаш ҳам хоҳад омад.

Ҳаво каме сард аст ва Шумо ҳавсалай берун рафтан аз хонаро надоред.

Аммо худро маңбур мекунед ва аз хона берун меравед, пас аз дақиқаҳое ҳиссаш ҳам меояд. Бо худатон қарор гузоштаед, ки рұзе як соат варзиш кунед, аммо ҳавсалай варзиш карданро надоред. Бо беҳавсалагй шурұъ ба варзиш мекунед, ором-ором ҳиссаш ҳам меояд. Қарор аст чизеро бинавесед, әхсос мекунед на ангезаашро доред ва на чизе барои гуфтан. Ба гұшае меравед ва қаламу қоғазро бармедеред, мебинед ҳам ҳиссаш меояд ва ҳам он чи қарор аст бинависед бароятон маълум мешавад.

Пеш аз ин дилем, ки афкор ба меҳрубонй ва әхсосхо рафта мерасад ва әхсосхо ба рафтор меанҷоманд. Ҳоло мебинед, ки рафтор ҳам ба әхсосхо ва афкор анҷом мешаванд. Агар афкори мо одатан дар ихтиёри мо нест ва аз мавқеиятҳо ва нохудогоҳ әчод мешаванд, таҷрибахо нишон медиҳад, ки мо метавонем ин силсиларобаръакскунем ва аз тариқи амал, әхсосваафкори худ родарихтиёр

бигирем. Зеро фармони мошини вучуди мо ҳангоми амал кардан, дар дастони мост. Дар ҳоле, ки фармони мошини мо дар фикрронӣ, дар дasti мавқеият ва нохудогоҳи мост.

Зикри “Амал кун, ҳис ва ангезааш меояд”, барои рафъи танбалӣ, муқобилият бо ноумедӣ ва беамалий бисёр таъсирнок аст. Ва иродай моро ҳам қавитар мекунад. Барои ҳамин вақте кор мекунем, нохудогоҳ ва ноадолатиҳояш даст аз сари мо бармедорад.

Марҳилаи амал ҷое аст, ки иродай инсонро шакл медиҳад. Он ки амал мекунад, занчираи мавқеият, фикр, ҳисварафткорро чаппагардонмекунад.

Зикри “Анҷом бидех, ҳиссааш меояд”, барои бозсозии ирова аз муҳимтарин зикрҳост. Мо бо амал кардан, сарнавишти худро тағиیر медиҳем. Онҳо, ки амал мекунанд ва дар роҳи амал, мушкилотро аз сари роҳ дур мекунанд, муваффақтар аз онҳое ҳастанд, ки меҳоҳанд ҳама

чиизро аз ибтидо пешбинӣ кунанд ва ангезаашро ҳам биёбанд ва баъд даст ба амал бизананд.

## 2. Кори сарнавиштсозро ичро кун:

- Як олам кор дорам, намедонам кадомашро ичро кунам.
- Бигзор аввал корҳои хурдамро анҷом дихам, баъд ба кори аслиам бирасам.

Муҳаммад бист сола аст. Одами меҳрубоне аст. Ҳама ӯро бештар аз ҳоҳараш дӯст доранд. Чун ӯ одат дорад дар корҳои хурд ба ҳама кӯмак кунад. Ҳудаш ҳам аз байни корҳояш одат дорад аввал хурдакорҳоро аз сари роҳаш бардорад. Ҳар чанд ки ҳеч вақт ба корҳои аслиаш намерасад.

Махсо, ҳоҳари Муҳаммад бисту ду сола аст. Одами чандон меҳрубоне нест, аммо дар кораш муваффақ аст. Ӯ одатан хурдакориҳояшро анҷом намедиҳад ва ё ба ақиб меандозад, баръакс субҳ аввали вақт, ҳамин ки ҷашмашро боз мекунад, кори

аслиашро ичро мекунад. Шумо монанди кадом яке аз ин ду ҳастед?

Ба ғайр аз меҳрубонӣ, дигарон Муҳаммадро чаро дӯст доранд? Чун танбалии онҳоро рафъ мекунад. Ҳатто ноҳоста хизмати онҳоро мекунад. Онҳо аз Муҳаммад таъриф мекунанд то дубора битавонанд хурдакориҳояшонро ба гардани ӯ бор кунанд. Аммо новобаста аз он ки аз Маҳсо хушашон намеояд, ба муваффакияти ӯ ҳасудӣ мекунанд ва дар таҳи дилашон ӯро меситоянд, чаро ки ӯро муваффак мебинанд.

Аз ин дидгоҳ одамҳо ду гуруҳанд:

Гуруҳи аввал корҳои камаҳамиятро анҷом медиҳанд то баъдан фурсати корҳои аслиро пайдо кунанд. Ва одамҳои муваффак нестанд.

Гуруҳи дуввум, аввал корҳои аслиро анҷом медиҳанд, ҳатто агар натавонанд корҳои дуюмдараҷаро сари мавқеъ анҷом диҳанд. Онҳо одамҳои муваффактаре ҳастанд.

Шумо агар дар пайи муваффақияти корӣ ҳастед, ин зикрҳоро бигӯед:

- “Кори сарнавиштсозро ичро кун. Хурдакорҳоро раҳо кун.”
- “Кори аслий, на ҳошия.”

### 3. Мӯъчизаи узрҳоҳӣ:

Ово хеле ҳассос аст. Хеле зуд ҳама чизро ба худ мегирад ва асабонӣ мешавад ва ҳашмашро берун мерезад ва атрофиёнашро меозорад. Баъд бо нафратба танҳои иҳуд мегурезад. Соате баъд, ки ҳашмашро фурӯ бурд, дучори ғам мешавад ва тасмим мегирад дигар онҳоронабинад. Баъдазмуддатедучори эҳсоси танҳоӣ мешавад ва муфаҳмад, ки бехуда дигаронро ранҷонда аст ва ба ин зудӣ имкони оштиӣ бо онҳо нест. Пас муддатедаргинҳонӣ ватанҳоӣ мемонад то обҳо аз осиёб бияфтад. Аммо дар хилват ва танҳоӣ дучори афкори манғӣ ва маъюсию ноумедӣ мешавад. Вақте билохира аз гӯшанишини худ берун меояд, он қадар ранцида аст, ки ҳассостар аз пеш шудааст. Барои ҳамин хурдтарин суханро дубора ба

худ мегирад ва хашмгин мешавад ва фарёд мезанад ва дубора ба хилвати худ мегурезад. Дигарон ҳам умedaшонро ба беҳбуди рафтори ўаз даст медиҳанд ва саъӣ мекунанд аз ў дур бошанд то аз ҳар танише бо ў дуриро интихоб кунанд. Як рӯз Ово шунид, ки мӯъциза ва фочеае дар кор нест ва ҳама чиз кам-кам тағиیر мекунад, магар дар як маврид, он ҳам мӯъцизаи узр хоҳӣ аст.

Ово инбор, ки асабонӣ шуд ва хашми худро бар сари дигарон холӣ кард, мисли ҳамеша ба утоқи худ рафт то рӯзҳоеро дар танҳоӣ ва гушанишинӣ бигзаронад, аммо якбора ёди ин ҷумла афтод “мӯъцизаи узрҳоҳӣ” ба суръат аз утоқаш берун омад ва қасонеро, ки ранҷонида буд, дар оғӯш гирифт ва гуфт: Бубахшед. Он чӣ гуфтам фикри воқеии ман набуд, эҳсоси воқеии ман нисбат ба шумо набуд. Балки садои хашми бемантиқи ман буд. Медонам, ки шуморо ранҷондам, медонам, ки боз ҳам шуморо меранҷонам, аммо бовар кунед садои воқеии ман садои

ҳозираи ман аст ва суханҳои воқеи манҳаминҳарфҳои инлаҳзаи манааст. Ман шуморо ҳамвора дӯст доштам ва дорам.

Ово баъд аз он ҳам боз асабонӣ шуд, аммо дигар ҳеч чиз ба бадии гузашта нашуд.

Асабоният марҳилаи аввали рафтор аст, марҳилаи дуввуми он қаҳр ва дур шудан аст. Агар қудрати идораи асабонияти худронадоред, марҳилаи дуввумро, ки қаҳр кардан аст, бо мӯъцизи узрҳоҳӣ ҷойгузин кунед. Дар ин сурат асабоният, мисли зилзилае мешавад, ки зарари каме ба бор оварда аст.

Баъд аз чанд бор узрҳоҳӣ зехни Шумо узрҳоҳиро мисли як тасвир сабт мекунад ва то меҳоҳед асабонӣ шавед, мағзи Шумо тасвири узрҳоҳии баъдиро ба Шумо ёдоварӣ мекунад. Дар натиҷа Шумо асабонӣ намешавед ва ё бо шиддати камтаре хаши ми худро нишон медиҳед. Гоҳе узрҳоҳӣ бо забон саҳт аст. Дар оғӯш

гирифтан ва бӯсидан чораи кор аст.

#### 4. Вогузор кун:

Онҳое, ки Эмпотии аз ҳадзиёддоранд ва онҳое, ки васвосианд ва худро масъули ҳалли мушкилоти ҳама медонанд, чунун мегӯянд:

- Фалони душворӣ дорад, ман бояд ба ӯ насиҳаст кунам, то душвориашро рафъ кунад.
- Фалонӣ мушкил дорад, ман бояд мушкилро ҳал кунам, чун ӯ худаш наметавонед.
- Бачаам, бародарам, хоҳарам, дӯстам, ҳамсояам, мушкил ё мушкилоте доранд, ман масъулам, ки он мушкилотро ҳал кунам.
- Ӯ намедонад, ман бояд ёдаш дихам.
- Ӯ надорад, ман бояд харчиашро бидихам.

Ба ҷои дигарон анҷоми вазифа кардан, монеъ ба рушди табии

дигарон мешавад. Ва моро ҳам зери бори дигарон фарсада мекунад. Олмонихо зарбулмасале доранд, ки мегӯяд: Ба ӯ кӯмак кун то ба худаш кӯмак кунад.

Тағири дигарон тавасути мо воқей нест ва бештар як воҳима аст. Дар аксари мавридҳо мо дар тағири дигарон нотавонем. Пас даҳолат дар кори дигарон ва иҷрои кор ба ҷои онҳо, на танҳо одатан беҳосил аст, ки беш аз ҳар чиз маҳмаддоноӣ аст. Дар ҳоле, ки voguzor кардани корҳо, боиси рушди онҳо ва сабукии худи мо ҳам мешавад. Табиист дар мавридҳои мушаххасе кӯмаки мо танҳо роҳи чора аст, дар ин мавридҳо, ки бар ҳама маълум аст, бояд фаврӣ даст ба кор шуд. Мисли ҳангоме, ки шахсе тасодуф карда ва беҳуш гӯши хиёбон афтода аст ва аз дasti ӯ барои худаш коре намеояд.

## 5. Баҳс накун, хостаатро бигӯ:

- “Ту ҳамеша ин хел ҳастӣ.

- Ту ҳамеша ин корҳоро мекуний.
- Ту ҳеҷ вакт фалон корро намекуний.
- Ман инам, аммо ту они.
- Ман ин корро кардам, ту он корро карди."
- Маталак мегӯям.
- Тахқир мекунем.
- Тухмат мекунем.
- Тахдид мекунем.
- Қаҳр мекунем.
- Ба ...

Мисол: Барои харид меравем. Либосеро меписандем, қимматашро мепурсем, фурӯшанда қимматро мегӯяд. Ба назари мо гарон меояд. Хостаимоинаст, киинчинкроарзонтар бихарем, аммо ба ҷои ин ки бигӯем: Оё имкони арзон кардан вуҷуд дорад? Сарибаҳсро мегирем ва мегӯем: Ҷаноб Шумо чӣ қадар қимматфурӯшед!

Посухе, ки мешунавем ин аст: Хонум Шумо ҳам арzonхаред! Хостай мо ин аст, ки наздиконамон моро дўст дошта бошанд, аммо ба ҷои он ки аз онҳо бихоҳем дўст доштани худро эълон кунанд, мегӯем: Ту одами беэҳсос ва бемуҳаббат ҳастӣ! Онҳо ҳам бачои ибрози муҳаббат мегӯянд: Ту ҳам пур таваққуӣ!

Баҳскуни башархон шудаёт, ки ба он шарти шудаём. Гоҳе ҳам хостай худро боҳаққи худиши боҳ мекунем, дар натиҷа ба ҷои дархост кардан, баҳси ҳақ мекунем. Аммо аз ин тарик ба хостай худ мерасем? Бештар вақтҳо на. Чун он тараф хостай моро ба равшани нафаҳмида аст ва аз баҳси мо ранчида аст ва дар садди сазодиҳӣ аст. Зикр “Баҳс накун, хостаатро бигӯ.” Яке аз аслитарин зикрҳое аст, ки метавонад монеъи низои байни мо шавад ва равобити миёни фардии моро ислоҳ кунад.

## 6. Суханро кӯтоҳ кун:

- Бояд ҷавобашро дижам.

- Сухане, ки гуфт аз сарам дур намешавад.
- Бояд Фаҳмонам, ки хато мекунад.
- Бояд тавзех бидиҳам, ки хаёли худам роҳатшавад.
- Ҷавобашро надиҳам, фикр мекунад, ҳарифашnestам.

Давом додани ҷанҷол барои равшан шудани ҳақиқат кӯмак намекунад. Балки мисли ҳамзадани оби гилолуд аст. Гоҳебояд сабркардтооби гилолуд такшин шавад ва оби шафоф аз хоки тираву тор тафкик шавад.

На гуфтугӯҳои маъмулии мо, балки гуфтугӯи файласуфони таъриҳ ҳам мушкили ҳақиқатро ҳал накарда аст. Бо ин ҳама, мо чорае ҷуз гуфтугӯи такрорӣ барои ҳалли мушкилотамон надорем. Аммо ҳамеша бояд дар назар дошт, ки агар баҳс аз роҳи солим баромад ва ба ҷанҷолу ва тую ман расид, худро ҳар чӣ зудтар аз ҷанҷол хориҷ кунем, ки ҳосилаш ба ғайр аз сарфи бехудаи вақт ва вайрон

шудани асабҳо нест. Баҳси солим, баёни мавзӯъ ба ҳамроҳидалеласт. Ва агар муҳолифате дидем, далелҳоҳӣ аз тарафи муқобил аст. Ба мисоли зер дикқат кунед:

**А:** Ман гӯшт намехӯрам.

**Б:** Чаро?

**А:** Ба се далел. Аввал, ин ки ҳайвонҳо ба дунё наёмадаанд то мо онҳоро бихӯрем, онҳо ба дунё омадаанд, то барои худашон зиндагӣ кунанд. Дуввум, ин ки ахирان маълум шуда аст, масрафи гӯшт боиси гармои курраи замин хоҳад шуд ва насли баъдӣ зарари зиёде аз ин ҷиҳат мебинад. Саввум, ин ки таҳқиқоти бештаре нишон медиҳад, ки масрафи гӯшт барои саломатӣ заرار дорад. Илова бар ин миллионҳо нафар мардум аз рӯзи таваллуд то охири умри худ гӯшт нахӯрдаанд ва миллионҳо нафар аз миёнаи умри худ гӯштхӯриро тарк кардаанд ва солим зиндагӣ мекунанд.

**Б:** Ман, ки фикр намекунам, битавонам гӯшт нахӯрам. Аввал, ин ки бӯи гӯштро ҳис мекунам, дилам барои хӯрданаш меравад. Дуввум, ин ки агар гӯшт нахӯрам, фарбех мешавам. Якбор гӯштхӯриро тарк кардам, аз бас нону биринҷ хӯрдам ва даҳ кило фарбех шудам. Аз он ба баъд ҳам дигар лоғар нашудам.

**А:** Мешавад гӯшт нахӯрд, аммо ғизои беҳтар ва солимтаре хӯрд ва фарбех ҳам нашуд. Коре, ки ман се сол мекунам ванатанҳо фарбех нашудам, балки чанд кило ҳам лоғар шудам. Як дӯсте ҳам дорам, ки фарбех буд ва рафт пеши доктори ғизоҳӯрӣ ва як речай муносиб, бидуни гурӯснагӣ ва бидуни гӯшт, гирифт ва дар давоми шаш моҳ бист кило хароб шуд. Аммо як савол, агар ҳайвонҳо аз бӯи тани мо хушашон меомад ва моро мөхӯрданд назари Шумо чӣ буд?

Ин гуфтугӯи муҳтасар, ки пур аз баёни далел аз ду тараф аст, намунаи як гуфтугӯи солим аст. Чаро, ки ҳар ду тараф дар мавриди мавзӯе ҳарф

заданд, на дар бораи якдигар. Ҳолоба ҳамин гуфтугӯ ба шакли нодурусти он нигоҳ кунед:

А: Ман гӯшт намехӯрам.

Б: Дубора як тасмими ифратӣ гирифтӣ? Бихӯр барои саломатиат хуб нест.

А: Ман мисли ту худҳоҳ нестам, ки як мушт ҳайвони бечораро бихӯрам. Рӯзе як мурғ бимирад, чаро? Чун ман меҳоҳам як дафъа ғизои хушмазза бихӯрам.

Б: Тукиинқадар дилат барои ҳайвонот месӯзад, пас чаро рафторҳои дигаратро дуруст намекунӣ?!

А: Кадом рафторҳо?!

Б: Ҳудат медонӣ.

А: Ту чӣ? Рафторҳои ту дуруст аст? Ба ҳарф заданат нигоҳ кун...

Дар модели дуввум, ҳар ду тараф ба ҷои баёни далел ҳамдигарро мутаҳам

карданد ва ба ҳам барчасб заданд. Ва ҳар ду тараф ба ҷои мавзӯи аслий, ки нахӯрдани гӯшт буд, дар бораи ҳамдигар сӯҳбат карданд. Дар ин мавридҳо беҳтарин зикрҳо, ки моро ба роҳи дуруст ҳидоят мекунад, ин се зикр аст:

- **Баҳс накун, хостаатро равшан ва боэҳтиром бигӯ.**
- **Далел биёвар ва далел бихоҳ.**  
Барчасб назан.
- **Дар бораи мавзӯъ сӯҳбат кун, на дар бораи худат ва ӯ.**

Таҷрибаҳоизиндагӣ нишон медиҳад, ки навуду нух дарсади баҳсҳои мо ба содагӣ аз роҳи дурусти худ хориҷ мешаванд. Одатан қодир неstem, ки ҳамдигарро бовар кунонем, чун равиши баёни далел ва далелҳоҳиро намедонем. Мо он чиро фикр мекунем, ҳақ медонем ва он чиро тарафи муқобиламон бовар дорад, ноҳақ. Лизобаҷои баёни далел, фақат ба ҳарфҳо сифат медиҳем. Ман аз ҳақ сухан мегӯям ва ту аз ботил. Сухани ман дуруст аст ва ҳарфи ту ҳарзаю

сафсата.

Як шоири эронӣ гуфта аст “Ҳақиқат оинае буд дар дasti Ҳудо, аз осмон ба замин афтод ва шикаст; ҳар кас порае аз онро бардошт, худро дар он дид ва пиндошт ҳақиқат дар дasti ӯст. Ҳол он ки ҳақиқат дар даст ҳамагон пахш буд.”

## 7. Линг ба линг шав:

Агар ҳар ду пои мо аз сахтии хастагӣ монда шуда бошанд ва имкони нишастанамон набошад, чӣ мекунем? Новобаста аз хастагии ҳар ду по, болои яке аз онҳо такя мекунем ва ба пои дигар истироҳат медиҳем; пас аз лаҳзаҳое пои худро иваз мекунем, то пои дигарамон истироҳаткунад. Гоҳедармушкилоти бешумор фарсуда шудаем. Ё аз як мушкил, як кор, як одам дилгир шудаем; вакти онаст, ки барои рафъи хастагӣ ва беҳавсалагӣ, ба мушкил, ё кор, ё одами дигар бипардозем.

Линг ба линг шудан, равише аст,

ки ҳама онро тачриба кардаанд ва ҳамеша ҳам ба кор меояд. Ин равиш вақте монда шудаем, аммо наметавонем даст аз кор бардорем, хеле кумакамон мекунад.

## 8. Захр нахұр:

Бад хұрдан, бад хобидан, бад нафас кашидан, беҳаракатī бар зеҳни мотаъсири манғұй мегузорад. Аммо аз ҳама бадтар захр хұрдан аст.

Георгий панҷоҳсола аст. Ұ ба равонпизишк мурочиат кард, вақте ки дигар аз афсурдагī дар ҳоли худкушī буд. Эътироф кард, ки рұзе як шиша шароб менұшад. Бо сахтī мехобад. Нафасаш мегирад ва одатан дар гұшаи хона афтода аст.

Равонпизишк ба ұ гуфт: Агар намехоҳӣ бимирий захр нахұр.

Георгий гуфт: Ман захр намехұрам, шароб мехұрам.

Равонпизишк гуфт: Агар медонӣ

номи он чӣ мөхӯри заҳр аст, оё боз ҳам онро мөхӯри?

Равоншинос барои хобаш ба ӯ доруи антиҳистомин дод, ки як доруи зидди ҳассосият аст ва бидуни нусха ҳам метавон онро аз дорухона дарёфт кард. Индорухусуситяи беҳтаркуни хоб ва камкуни ҳаяҷонро дорад. Равонпизишк аз Георгий хост то ду ҳафтаи дигар ин чанд корро анҷом дихад:

**Аввал**, хобашро танзим кунад. Чаро ки хоби ба андоза ва баҳузур, зеҳни моро ором мекунад ва мо беҳтар фикр мекунем.

**Дуввум**, баъдаз хоб, бетаъхир як соат роҳ бирав. Чаро ки субҳҳо мудҳои мо поён аст ва аз тариқи роҳ рафтани муди худро боло меоварем.

**Саввум**, чанд соат коре бикунад, ҳатто кори беҳуда, факт барои он, ки зеҳнаш камтар фурсати фикр кардан дошта бошад.

**Чаҳорум**, камтар заҳр бихӯр.

Георгий ду ҳафта баъд пеши равонпизишк бозгаشت, дар ҳоле, ки аз фикри худкушӣ дасткашида буд ва аз пайи тарки пурраи заҳр буд.

Воқеият ин аст, ки мо дар зиндагӣ дучори ғам ва тарс ва асабоният мешавем ва барои он, ки худро ором кунем, роҳҳои гуногунро пеша мекунем. Баъзе аз пайи шароб ва эътиёд мераванд, баъзе суроғи доруҳои равонпизишкӣ, баъзехо суроғи хоби ором ва пиёдаравӣ ва кори муътадил ва дӯстдоштаниӣ. Аз ҳамаи ин роҳҳо, роҳи охирӣ камхарҷтар аст. Ин чаҳор зикр, ки барои танзими барномаи рӯзона аст, боис ба оромиш ва шодӣ мешаванд:

- Субҳи барвакӯт бедор шав.
- Баъд аз хоб як соат пиёда гард.
- Рӯзона ба коре машғул шав.
- Заҳр наҳӯр.

Ҳама касоне, ки огоҳона ва ё бо маҷбурии зиндагӣ, ин барномаҳодар зиндагиашон рух медиҳад, камтар дучори изтироб, ғамгинӣ ва ҳашм мешаванд ва зиндагиро бешазонҳое,

ки чунин барномае надоранд, дӯст доранд.

## 9. Тағийир ёбӣ, тағийир меёбанд:

Мағзи миёна масъули ақли ҳаяҷонии мост. Ақли ҳаяҷонӣ ба мокӯмак мекунад то дар мавқеиятҳои хатарнок аз худ вокуниш нишон дихем. Ҳамчунин бо кӯмаки ҳуши ҳаяҷонӣ сабаби ғам ва шодии худ пай барем. Ҳуши ҳаяҷонӣ кӯмак мекунад дигаронро ҳам дарк кунем, ҳуши ҳаяҷонӣ масъули идораи ҳаяҷонҳо ва эҳсосҳои мост.

Хушбахтона ҳуши ҳаяҷонӣ ҳусусияти омӯхтаний дорад. Моаз кӯдакӣ равияи идораи ҳаяҷонҳоро дар ҳамин бахши мағзи миёнӣ меомӯзем, аммо на аз тариқи омӯзишҳое, ки волидон ё мурабиён ё дӯston бо қалом ва ҳарф ба мо меомӯзанд, балки аз тариқи он чӣ дараама лазхуднишон медиҳанд ва барои монамуна мешаванд. Ҳангоме, ки модаре метарсад ва вокуниши асабоният аз худ нишон медиҳад, ба кӯдакаш равияи барҳӯрд бо ҳаяҷони

тарсро аз тариқи асабоният омӯзиш медиҳад. Кӯдак модар ва ё падарро намуна қарор медиҳад. Барои ҳамин бисёре аз равоншиносон ба кӯдаки муроҷиини худ бармегарданд, то он чиро аз кӯдакӣ ба ғалат омӯхтаанд, ба онҳо ёдоварӣ кунанд ва онҳоро бовар кунонанд, ки равияи дигаре аз буруз ё идораи ҳаяҷонотро биомӯзанд. Бинобаринагар меҳоҳед фарзандони хубе тарбия кунед, кӯдаки худатонро аз тариқи бозомӯзии мағзи миёна дуруст кунед, агар меҳоҳед ҳуши ҳаяҷонии **фарзандони худро** парвариш дихед, равишҳое барои идоракуни ҳаяҷонҳои худ ёд бигиред ва тариқи зикр онро дар мағзи миёнаи худ сабт кунед. Фаромӯш накунед, ки кӯдаконатон аз рафтори Шумо ибрат мегиранд, на аз насиҳатҳои Шумо. Мегӯянд: “Дусад гуфта, чун ним кирдор нест”. Ин маврид танҳо ба кӯдакон марбут намешавад. Ҳатто дар бузургсолон, наҳваи идораи ҳаяҷон тавассути як нафар, бар идораи ҳаяҷони дигарон таъсир мегузорад.

Салмон одами боадабе аст. Ӯ бо эҳтиром бо ҳамагон сухан мегӯяд. Барои Ӯ кӯдак ва бузург фарқе намекунад, ҳамаро бо ном ҷаноб ва хонум садо мекунад. Ҳатто агар касе ӽро борҳо ҳақорат кунад, Ӯ адаби худро канор намегузорад ва бар он исрор дорад. Дар натиҷа дигарон ҳам ором–ором ёд гирифтаанд, номи ӽро ҳатто дар ғайбаш бо ҷаноб садо кунанд ва ба Ӯ ки мерасанд рафтори боодобона дошта бошанд. Ӯ ҳеч vakт ба касе насиҳат намекунад ва аз ҳеч каснамехоҳад торафторашро тағйир дихад, балки бо роҳи истодагарӣ бар рафтори боодобонаи худаш дигаронро ба адаб даъват мекунад ва бар онҳо таъсир мегузорад.

Ғайр аз адаб Ӯ аҳли мантиқ аст. Бо он ки мисли ҳама дорои ҳаяҷони тарс, ҳашм ва ғам аст, аммо ҳеч кадом аз онҳо на дар калом ва на дар сураташ худро нишон намедихад, Ӯ ҳамеша лабханд бар чехра дорад. Гӯё дар ҷангали вучуди Ӯ алоқаи дарахтон тавре аст, ки агар оташи ҳашме

дар ҳаячони ў шўла бикашад, ба дарахтони бахшҳои дигар сироят намекунад. Агар дигарон даҳ бор ҳаячонҳои худро идора накарда ба ў нишон диханд, ў ба ҷои ҳар вокуниш, аввал ҳаячонҳои худро идора мекунад ва пас аз лаҳзае сукут боодобона мепурсад: Роҳи ҳалли мантиқии ин мушкил аз назари Шумо чист? Ман дидаам рафтори дигарон ҳам рафта-рафта бо ў ҳамин тавр шудааст. Ба ў ки вомехӯранд, қаломашон боодобона ва мантиқӣ мешавад. Ҳатто вақте ҳузур надорад, аз ў бо эҳтиром ёд мекунанд. Ин тавр нест, ки ў одам нест ва аз ҳаячонҳое, ки ҳамаи мо дорем холӣ аст. Балки дар мағзи миёнаи ў ҷое, ки марбут ба идораи ҳаячонҳо аст, хуб омӯхта ва шартӣ шуда аст.

Хубӣ роҳест, ҳамчунон ки бадӣ. Ҳар дуинҳо аз Шумо шурӯъ мешаванд ва ба худатон боз мегарданд. Ба ибораи дигар муҳити Шумо васеъшавии рафтори Шумост. Агар муҳити оромеромехоҳед, ором рафткоркунед.

Агар муҳити шодиро меҳоҳед, шод бошед. Муддате бар рафтори хуби худатон истодагарӣ кунед ва таъсири онро бар наздиқони худ бубинед. Ба ибораи дигар, дигарон ои наи рафтори худи мо ҳастанд. Аз хиёбон меғузарем. Ноҳоста пои касеро лагад мезанем ва аҳамият надода дур мешавем. Аз дур мешунамем касе моро нафрин мекунад. Агар дарҳол аз ӯ узр биҳоҳем ва каме биистем ва дилсузона ба ӯ нигоҳ кунем то дарди ӯ сабук шавад, ӯ пеш аз ин ки дур шавад, бароямон даст меафшонад ва лабханде ҳам ба мо тӯҳфа ҳоҳад дод.

**Дар мавриди тағиiri дигарон ду фарзия вуҷуд дорад:**

**Аввал:** Мо наметавонем дигаронро тағиir дихем.

**Дуввум:** Мо метавонем дигаронро тағиir дихем.

Ман аз гурӯҳи дуввум ҳастам ва бовар дорам мо дар ҳама лаҳзаҳо дар ҳоли тағиiri дигарон ҳастем. Аммо

гурӯҳи дуввум низ ба ду даста тақсим мешаванд:

**Аввал:** Моазтарикиёдоварӣ, насиҳат, танқид, дод задан, гила ва шикоят, таҳқир, таҳдид, ё омӯзиш метавонем дигаронро тағиیر дихем.

**Дуввум:** Мо бо вокуниши ғайри ҳаяҷонӣ ва мантиқӣ метавонем ҳаяҷонҳои дигаронро ба самти мантиқишавӣ равон созем.

Боз ҳам ман аз гурӯҳи дуввум ҳастам. Ба таҷриба дидам, ки мо натанҳо ниёzmanди тағиiri худ ҳастем, ки ниёzmanди тағиiri дигаронем. Дигарон мавқеияте барои мо ҳастанд. Магар бидуни тағиiri мавқеияти худ, метавонем оромиш ва шодии лозимро дошта бошем? Аммо барои тағиiri мавқеият муҳимтарин роҳ тағиiri худ аст, на тағиiri дигарон аз тариқи дод задан, танқиду насиҳат. Он чиро аз дигарон дӯст доред бигиред, ба онҳо бидиҳед. Ишқмехоҳед, ишқбидиҳед. Эҳтиром меҳоҳед, эҳтиром бидиҳед.

Бахусус замоне эҳтиром намоед, ки онҳо мунтазираанд ҷавобҳояшонро бо бадӣ баргардонед.

Дар солҳои 1940 наваду панҷ дошишҷӯи донишгоҳи Ҳарвард аз баҳри ҳуши болое бархурдор будандро то миёнсолӣ мавриди баррасӣ қарор доданд то бубинанд онҳо дар оянда то чӣ андоза муваффактар аз одамҳои камҳуштар дар соҳаи худ ҳастанд. Натиҷа ноумедкунанда буд. Онҳо новобаста аз ҳуши болои худ, дар зиндагии шуғлии худ нисбат ба камҳуштарон, муваффак набуданд, на дар зиндагии шахсии худ Эҳсоси ризоият ва ҳушбахти ҳамчунон онҳо доштанд. Баръакс касоне, ки баҳраи ҳуши онҳо камтар буд, аммо қудрати идораи ҳаяҷони худро доштанд, ё ба иборае аз ҳуши ҳаяҷонӣ бархурдор буданд, аз онҳо ҳам дар мавқеияти шуғлий, микдоридаромад ва Эҳсоси ҳушбахти болотар буданд. Маънои дигари ин сухан он аст, ки риояи ахлок, ки ба як маъни қудрати идораи ҳаяҷонҳо, ё

доштани ҳуши ҳаячонӣ аст, на танҳо ба муваффақият мерасонад, балки боиси эҳсоси хушбахти ҳам мешавад. Натиҷамегирем, ки ахлоқназиндагии ҷамъии мо, балки зандагии фардии моро ҳам боло мебарад.

Сардорони ҳар маҷмуае, ғолибан боҳуштарињо дар он соҳа нестанд, балки одатан касоне ҳастанд, ки аз ҳуши ҳаячонии болотаре бархурдоранд. Яъне медонанд аввал ҳаячонҳои худро идора кунанд ва баъд ҳам ҳаячонҳои дигаронро маҳор кунанд. Ҷои ҳуши ҳаячонӣ дар мағзи миёнааст. Мағзимиёнабараксимағзи поёни қобилияти омӯзиш дорад. Ва агар ғалат омӯхта бошад, метавон бо омӯзиши дуруст худро бозсозӣ кунад. Ин омӯзишҳо давраҳои тӯлониро талаб намекунанд, балки коғӣ аст фарзҳои ғалатро ботил кунем ва фарзҳои дурустро аз тариқи зикрдармонӣ ҷойгузини онҳо кунем.

## Фасли ҳаштум Чисм

Афкор ва эҳсосҳои одамӣ, на танҳо ба рафтори ӯ рафта мерасанд, балки паёмади вокуниши бадани ӯро ҳам хоҳад дошт. Ин вокунишҳо аз мигрен то ларзаи сабук ё сахти бадан, паст ё баланд шудани фишори хун, захми меъда, мушкилиҳои рӯда, аллергия, осма, bemoriҳои дил, сактаи қалбӣ ва мағзӣ аст.

Чунин bemoriҳо, касалиҳои равонӣ ном доранд ва ба сурати ихтилоли баданиӣ, ки таҳти таъсири зеҳн қарор дорад, ё дар саҳттарин ҳолат, тавассути зеҳн эҷод мешавад, таъриф мешаванд. Таҳхиси ихтилоли равонӣ, замоне сурат мегирад, ки як ихтилол бо мушкили ҷисмонии шинохташуда вуҷуд дорад, дар канори ҳодисаҳое, ки аз назари равоншиносӣ маънодор ҳастанд, ин воқеаҳо пешазиҳтилоли ҷисмӣ воқеъ

шуда, ба оғозшавӣ ва вазнишавии он кӯмак мекунанд.

Сапеда солҳо бо ҳашми худ даст ба гиребон аст ва бар он ғалаба накард. Барои он ки аз мубориза парҳез кунад, гушагирий ва худсозиро ихтиёр кард. Муддатҳо машғули медитейшн, йога ва мутолиоти рӯҳонӣ шуд, аммо ногаҳон дар худ эҳсоси сустии сахткард, тоҷое ки гоҳо қадам зада наметавонист. Рӯзҳое низ аз нотавонӣ дар раҳти хоб афтода ва дучори фалаҷи мувакқатӣ шуд. Фалаҷе, ки ӯро тарсонд. Духтурҳо пас аз озмоишҳои гуногун сабабро рӯҳӣ-равонӣ ташхиш доданд ва ӯро гирифтори bemorii хастагӣ музмин арзёбӣ карданд. Сапеда ба афкордармонӣ ва рафткордармонӣ бад-ин тартиб шурӯъ кард:

- **Тағиири афкор:** Мусбат андешидан ва мусбат сухан гуфтан.
- **Тағиири рафткор:** Дар вакташ хобидан ва бедор шудан, пиёдаравии рӯзона, машғул кардани зеҳни худ ба корҳои хурде,

ки лаззатбахш ва мумкин бошад.

- **Тағијири мавқеијат:** Тарки танхой ва бозгашт ба хонавода.

Тағијироти ӯдар поёни ҳафтаи дуюм, тамомиандухҳои чандмоҳигузаштаи ӯро ба шакли маънидор кам кард.

Бемории Сапеда як намуди bemorixoi ҷисми аст, ки решай руҳӣ-равонӣ доранд ва бояд бо роҳи тағијири афкор, тағијири рафтор, тағијири мавқеијат онро дармон кард.

Ҳаво духтаре аст бисту ҳашт сола ва пуразҳаяҷон. Ӯ ҳаргоҳ дучори ҳаяҷон мешавад, даст ба гиря мезанад, аммо вакте ҳаяҷонҳои ӯ авҷ мегиранд, дучори зикқи нафас (осм) шуда, дар bemoriston меҳобад.

Маъсума хонуме, ки пеш аз ин аз ӯ ёд кардаем оқибат дучори фишори хун шуд.

Зинат хонуме, ки пеш аз ин аз ӯ ёд кардаем, ҳама умр аз bemorии заҳми меъда азоб кашидааст.

Ин бемориҳо, ки сабабҳои равонӣ доранд, метавонанд боиси ваҳшати беморон шуда, худро дар ҳолати наздикишавии маргбубинанд ва ҳатто бемории равонишон зиёд шавад.

Иброҳим як рӯз ногаҳонӣ сахт дилаш ба тапиш даромад ва эҳсос кард, ки мемирад. Иброҳим аввал ба духтури умумиӣ ва баъд ба духтури мутахассис муроҷиат кард, то чорае барои дарди худ биёбад, муддатҳо вакт сарф кард ва оқибат дарёфтreshai mushkiliҳoi ҷисмии ў, руҳӣ-равонӣ будааст. Ва акнун фикри муроҷиат кардан ба равоншинос ва равонпизишк ба сарааш афтод. Равонпизишк ба ў доруе дод, аммо ҳабардор кард, ки афкор ва рафткор дармонӣ беҳтарин роҳи табобати ўст.

Ман занеро мешиносам, ки аз сахтии бемории дил, умедашро аз зиндагӣ канда буд, аммо бо тағиӣи афкор бо роҳизикр дармонӣ, дар доиқалбиаш камтар шуд. Иброҳим баъдҳо аз шиддати изтироб, дучори пастшавии фишори хун мегардид, пизишке ба ў

гуфт: Пеш аз мавқеиятҳои изтиробӣ, ду пиёла об бинӯш то ҳаҷми хунат болотар равад ва фишорат паст нашавад. Үчунинкардвадигардучори пастшавии фишори хун нагардиd. Чунин пешгириҳо, натанҳо монеъ ба мушкилиҳои ҷисмии аз фикрҳои манғӣ ба вуҷудомада аст, балки камкунандай он фикрҳост. Дар ин мавқеиятҳо беҳтарин зикр ин аст: **Дардатро пешгирий кун.**

## Фасли нуҳум Хулосаи зикрҳо

- Ба мавқеияти бад нарав.
- Вақтатро бо кори хуб сарф кун, то фурсати афкори бад надошта бошӣ.
- Фикри бадро дур кун.(тенис)
- Дучори доми меҳрубонӣ нашав.
- Ҳашматро фуру бар.
- Иҷро кун, ҳиссаши пайдо мешавад.
- Ахбори бадро гӯш накун.
- Субҳи барвакт бедор шав.
- Фазои маҷозӣ ба қадри эҳтиёҷ.
- Робитаи носолимро қатъ кун.
- Танҳо намон.
- Бекор нагард.

- Набин, ки нахоҳӣ.
- Парвандаи масоили рӯзро ба ҷойхоб набар.
- Ман зуд ва амиқ меҳобам.
- Зеҳни ман осмон, афкорам абрҳои даргузар. Ман афкорам нестам.
- Бас кун.
- Ҳавосатро парт кун.
- Хотираи мусбатро ба ҷои хотираи манғӣ бигзор.
- Ақлатро кор фармо.
- Ахлоқро риоя кун.
- Саломатӣ, шодӣ, дӯстӣ, на дастовард.
- Рафъи ниёз, на орзу.
- Бигузор.
- Ҳубиҳоҳамдигарро садомекунанд.
- Инсон бегуноҳ (бехато) нест.

- Яккорра шав.
- Кори сарнавиштсозро ичро кун.
- Кори аслий, на ҳошия.
- Муқоиса накун ва мусобиқа надех.
- Ҳуби худат бош, на маҳбуби дигарон.
- Ҳасудии дигаронро даруний накун.
- Каме беҳтар, на сад дар сад.
- Талош муҳим аст, на натиҷа.
- Мушкил на, роҳи ҳал.
- Гузаштаро дағн кун.
- Оянда ба он бадӣ намешавад, агар ҳам шуд, як роҳе барояш пайдо мешавад. Агар ҳам нашуд, мепазирэм.
- Нигарониҳоятро беэътибор кун.
- Рӯйхати пазириш. (Ҳар чизи тағийирнаёбандаро қабул кун).

- Инихоб ва товон.
- Тавакқуъ кам, шодӣ бештар.
- Аз пайи гунаҳгор набош.
- Файлро буданд.
- Ин ҳам мегузарад.
- Фикру сухани мусбат.
- Бо тарсҳоят рӯ ба рӯ шав. (Битарс, vale иҷро кун).
- Ҳашматро ба таври муносибе, холӣ кун.
- Мӯъцизаи узроҳӣ.
- Вогузор кун.
- Баҳс накун, хостаатро бо Ҷӯширом ва равшан бигӯ.
- Суханро кӯтоҳ кун.
- Баёнидалел, далелҳоҳӣ, набарчасб.
- Дар бораи мавзӯъ сухан бигӯ, на дар бораи худат ва ӯ.

- Дар хастагӣ линг ба линг шав.
- Захр нахӯр.
- Дардатро сабук кун.

## Фасли даҳум Ирода

Агар бипазирем иродадорем, иродай рафтор мекунем, агар бипазирем қурбони шароит ҳастем, беирода рафтор мекунем.

Дар заминаи ирода панҷ шахсияти гуногун ҳамзамон дар зеҳнам канори ҳам истодаанд ва ба онҳо меандешам:

**Аввалий:** Духтаре аст 22 сола бо номи Солума. Ӯ қаҳрамони ширҷаи кишвари Гурҷистон аст. Лоғар аст ва ҷуссаи хурде дорад. Ҳар ошноеро, ки мебинад, номи ӯро баланд садо мекунад ва механдад. Дар муқобили ҳар саволе аввал лабханд мезанд ва ба ҳар баҳонае ноҷоизона шодӣ мекунад. Бо ӯ дар филими “Президент” ҳамкор будам. Ӯ дастёри ман буд. Бештарин саҳнаҳои фильм дар биёбон ва кӯҳистон ва дар фасли зимистон фильмбардорӣ

мешуд ва одатан дарацаи ҳаво аз сифр поён буд. Гоҳе то даҳ дараца аз сифр поён мешуд. Солума, бошад либоси зиёде намепӯшид ва мисли бақимондаҳо, ки аз хунуки гирди оташ ҷамъ мешуданд, набуд. Ӯ бо ҳаракат кардан хунукиро аз худ дур мекард. Мо ҳафтае як рӯз таътил доштем. Солума рӯзи таътилро ҳам барои шино ба ҳавзи қалон мерафт ва агар мусобиқаи футболе дар кор буд, Ӯ худро масъули ба ҳаяҷон овардани тамошобинон медонист. Аз Ӯ мехостам вакте маҷбурам баланд ҳарф бизанам, барои ман баландгӯ биёварад ва сабаб меовардам, ки ман вакте хеле дод бизанам худамро нороҳат ва ҳатто гоҳе асабонӣ ҳис мекунам. Ӯ механдид ва мегуфт: Ман бар акс, бо фарёд задан худро шод ҶҲСОС мекунам. Ӯ мегуфт дар майдони футбол вакте ҷамъият ором мешаванд, ман бо фарёд задан шодӣ ва ҳаяҷонро ба тамошобинон барmegардонам ва ҳар бор бо худам шарт мебандам, ки бешаз пеш мавчи шодиро ба варзишгоҳ bargардонам.

Ба ӯ гуфтам ба синнат чил сол илова кун ва ҳолати ҷисмию руҳии худро дар оянда барои ман бозгӯ кун. Гуфт: Модаркалон ҳоҳам буд ҳандон ва пур аз нерӯ. Аз ӯ сабаби шодиашро пурсидам. Ҳеле қӯтоҳ ҷавоб дод: Марги ногаҳонии падару модарам.

Танҳо дороии Солума як хонаи хурд буд, ки онро ҳам як хешаш, ки ба ӯ бовар дошт, соҳиб шуда буд ва ҳоло Солумамаҷбур буд ҳар рӯз коркунад, то иҷораҳона ва ҳарҷи зиндагиашро ба даст орад. Пурсидам аз кай ҳамаи ин ҳодисаҳои ногувор бароят рух додаанд? Гуфт: Аз ду сол пеш то ба ҳол. Ӯ афзуд бо рух додани ин ҳодисаҳо ғаҳмидам, ки танҳо дороии ман ҳамин зиндагӣ аст, ки дорам ва ҳар лаҳза мумкин аст онро ҳам аз даст бидиҳам ва меҳоҳам то охирин қатра зиндагиро то вакт ҳаст бинушам.

Дар тамоми чаҳор моҳе, ки бо ӯ кор мекардам дар ӯ ҳеч навсонӣ надидам, ҷуз як бор, ки ба сабаби таҳқире, ки яке аз бозигарони фильм пеши даҳҳо нафар ба ӯ кард,

баланд-баланд гирист, аммо боз ҳам дар ҳоле, ки баландгӯ пеши даҳонаш буд, ҷумлаҳои маро барои бозигаронвасиёҳилашкарҳотарҷума мекард ва вакте ашқаш тамом шуд, ҷашмҳояшро пок кард ва хандон пурсид: Саҳнаи баъдӣ чист?

Якборазӯпурсидам, агарқудраташро дошта бошӣ, бо он хешоне, ки ба ў бовар кардӣ ва хонаатро аз ҷангат рабурд, чӣ ҳоҳӣ кард? Гуфт: Танҳо ҷизе, ки аз ин ҳодиса омӯҳтам, ин аст, ки ҳечгоҳ дарумрам мислиӯна бошам. Солума бо марги ҳавлнок ва ғамгини падар ва модараш рӯ ба рӯ шуда буд ва зиндагӣ ва шодиро интихоб карда буд. Ҳеши фиребгараш ҳама дороияшро бурда буд ва ў ахлоқӣ зистанро интихоб карда буд. Ўаз фочиа мӯъчиза месоҳт.

**Дуввумӣ:** Ба хилофи аввалий, ки зани ҷавон буд, мардест солхӯрда. Акнун 77 сол дорад. Се сол пеш дар бораи ў филми мустанад таҳия кардам бо номи “Лабханди бепоён”. Номаш Ким аст аз Корея. То ҷанд сол пеш бо

сад нафар, ҳамзамон гелос ба гелос машруб менушид ва як рӯз интихоб кард, кидигар машруб нахӯрад вакот. Дигар машруб нахӯрда аст. Ӯ ҳар рӯз соати 4 субҳаз аз хоб бедор мешавад. Каме дар хона қадам мезанад ва ҳамзамонахборителевизионро нигоҳ мекунад. Баъд вақте ҳаво ҳанӯз торик аст, як соат дар хиёбон пиёдаравӣ мекунад ва бо дӯstonи қадимиаш ба тенис меравад. Вақте ба хона бозмегардад, соат ҳудуди ҳафти субҳаз аст. Шустушӯ мекунад. Либосҳои зерашро мешӯяд. Ба паёмаҳои телефониаш ҷавоб медиҳад. Бо ҳамсараваш субҳона мехӯрад ва бо автобус ба кор меравад. Ӯ акнун раиси як донишкадаи синамой дар Сеуласт. Ӯ ҳамарӯзҳонахорва шомро ба мулоқот бо қасоне ва барои коре табдил мекунад. Яке аз ин мулоқотҳо, ки аввали ҳар моҳ баргузор мекунад, ба дӯstonи даврони сарбозиаш вобаста аст. Онҳо панҷоҳу панҷ сол пеш бо ҳам дӯст шудаанд. Баъзе аз дӯstonи он даврон мурдаанд. Аммо онҳое, ки мондаанд, моҳе як бор

ҳамдигарро мебинанд ва даргужашти панҷоҳ сол бар иродай дӯстии онҳо халале ворид накарда аст.

Ким то шастсолагӣ муовини вазири фарҳанги Кореяи Ҷанубӣ буд ва бунёдгузори бисёре аз ниҳодҳои фарҳангӣ, осорхонаҳо ва толорҳои синамоист. Дарсинни шастсолагӣ боз нишаста шуд, аммо ба ҷои нишастан дархона, тасмим гирифт бузургтарин ҷашнвораи синамоии Осиёро эҷод кунад ва кард. Ҕашнвораи Бусан имсол бистсола шуд ва акнун бузургтарин ҷашнвораи синамоии Осиёст. Бо 20 сол ҳудуди дусад ҳазор тамошобин, даҳ ҳазор меҳмони байналмиллалий ва намоиши чанд сад фильм дар даҳ рӯз.

Киммудомбаса фармеравад. Ҳаркуҷо ӯро даъват мекунанд, не намегӯяд. Дурбини хурдери ҳамроҳаш дорад ва агар барои ёдгорӣ бо Шумо акс бигирад, ҳатман нусҳаи аз онро бароятон мефириstadt ва аз ҳамин сабаб дар сар то сари курраи Замин садҳо дӯст дорад. Ҳар кучо осорхонаи

зебое ё боғе ё ҳайкале бубинад аксемегирад. Дар мулоқотҳои рӯзонааш меъмореро хоҳиш мекунад, ки аз он акси намуна бигирад ва тарҳеро омода кунад ва сармоягузореро хоҳиш мекунад, ки сармояи соҳтани он биноро омода кунад ва ду-се сол баъд акси ёдгории ӯ табдил шудааст ба осорхона ё мұчассамае ё боғе дар кишвари Корея.

Ӯ ҳамаи инкорҳороба ҳангоми сафар ва мулоқотҳои наҳор ва шомаш анҷом медиҳад. Такрибан 20 сол аст ӯро мешиносам. Аввалин бор ӯро дар ҷашнвораи Бусан дидам ва баъдҳо дар ҷашнвораҳои ҷаҳонии дигари дунё. Як бор дар ҷашнворае дар Испания будам. Нимашаб буд ва бехоб будам ва аз панҷараи утоқам дар меҳмонхона хиёбонро нигоҳ мекардам ва ӯро дидам, ки болибоси варзиши дар хиёбон медавид. Барои Ким фарқе намекард, ки дар кучои дунё бошад, ҳар кучо бошад, соати 4 аз хоб бедор мешуд ва то ҳаво равшан нашуда дар хиёбон медавид ва ҳар

кучо бошад, соати -7и субҳ сари мизи субҳона аст. Аз ӯ пурсиdam калимаҳое, ки дар мағзаш мегузарад, чист? Посух дод: Интихоб ва ирода.

Аз ҳама намунаҳое, ки динҳо, фалсафа, ирфон ва равоншиносон пешниҳод мекунанд, Ким равиши худро интихоб карда аст: Барномаи рӯзона.

Ӯ як барномаи рӯзонаи событро интихоб карда аст ва онро дар ҳар маконебоистодагарӣ анҷом медиҳад ва ба ҳама мақсадҳои худ тариқи ҳамин барномаи рӯзона мерасад.

Ким камгап аст ва ҳар гоҳ дӯсто нашро мебинад бо садои баланд меҳандад ва онҳоро дар оғӯш мегирад ва агар касе дар муҳолифат бо ӯ ҳарф бизанд, оромӣ ва лабхандаш қатъ намешавад.

Новобаста аз он, ки ӯро падари синамой Корея медонанд ва даҳҳо бунёд, осорхона ва муассисаи фарҳангиро таъсис дода аст,

одами сарватманде нест. Бо музди кормандиаш зиндагӣ мекунад ва маоши кормандиаш ҳам сарфи наҳор ва шоме мешавад, ки бо дигарон меҳӯрад ва агар ҳамсараш, ки доруҳонаи хурде дорад, набошад, барои ҳарҷи зиндагиаш мелангад.

Аз ӯбарномаи ояндаашро пурсидам, рӯйхатеробароям пешниҳодкард, ки ба рӯёи як ҷавони бистсола монанд буд.

Дар мисоли аввал Солума, ки духтар буд ва ҷавон ва дар мисоли дуввум Ким, ки мард буд ва солхӯрда, чизҳои муштаракедидаам: Лабхандидоимӣ. Нерӯ (Энержӣ). Аз даст надодани фурсат барои зиндагӣ ва аз ҳама муҳимтар: Интихоб ва ирода.

Ин ду, инсонро мавҷуди дорои ирода медонанд ва ба нақши мавқеият ва майлу ҳоҳишҳояшон, он чунон ки намунаи фикрии замони мост, ҷандон баҳо намедиҳанд. Ба таври табиии духтари ҷавон пас аз марги падар ва модараш бояд

ғамгиниро интихоб мекард, кораш ба равоншинос ва равонпизишк меафтидвапирамардбоядбарномай рӯзонаашро дар ниҳоят дар шаҳри худаш амалий мекард ва на дар сар то сари ҷаҳон. Дар синни 77 солагӣ ӯ бояд хонанишин шуда буд, ё дар хонаи пиронсолон мебуд, на ин ки ҳар рӯз дар як гушаи ҷаҳон бошад.

Дар мушоҳидаҳои ман ҳар ду ин мисолҳо берунгаро буданд ва ман зарраҳои аз вахм ва хаёлотӣ буданд дар сухан ва рафтори онҳо надидам. Солума ҷавон ва сергап буд ва Ким солҳӯрда, хеле камгап. Аммо ҳар ду аҳли истифода аз ҳавоси панҷгонаи худ буданд ва ба хубӣ муҳити атрофро медиданд, мешунидандвамебӯиданду ламс мекарданд. Ким ҳар гоҳ чизе ҷолибе барои мушоҳида надошт, рӯи курсиаш кутоҳ хоб мерафт ва Солума аз мавзӯи малолангезӣ ба мавзӯи шодобӣ месуррид.

**Саввум:** Зане аст эронӣ ва солҳӯрда, 85 сола. Ифтихор хонум ном дорад. Аз назари молӣ танқисӣ надорад.

Хона, харҷӣ ва чаҳор фарзанд дорад. Ду писар ва ду духтар, ки ҳар кадом оиладор ҳастанд ва ҳамаашон аз паси мушкилоти худ бармеоянд ва ҳеч боре бар дӯши ӯ нестанд. Чанд сол пеш қарор шуд ин зан ҳар чанд рӯзро дар хонае яке аз фарзандони худ бигзаронад ва сарашро бо набераҳо гарм кунад, аммо дер напоид, ӯ барномаро ба ҳам зад ва ба хонаи танҳои худ бозгашт. Ӯ акнун дар як силсилаи баста қарор дорад. Аз як тараф ҳаргоҳ, ки дар хонаи фарзандони худ аст, ба хурдтарин баҳонае ранцида, қаҳр мекунад ва даъво пеш меорад, ки Эҳтироми ман ба ҷо наоварда шуд, ба хонаи худ бармегарداد. Аз тарафи дигар ҳангоми танҳоӣ дар хонааш гирён аст, ки чаҳор фарзанд дораду боз ҳам дар охири умр танҳо мондааст. Ва дар авчи Эҳсоси танҳоӣ, дубора ба хонаи яке аз фарзандонаш меояд, вале боз рӯзе пас, бо хурдтарин баҳонае ба хонаи худ бармегарداد. Агар бо ӯ сӯҳбат кунӣ, доим худро қурбонии шароиташ медонад.

Мегӯяд: ғамгинам ва дигаронро сабаби ғамнокии худ медонад. Ӯ барои худ фарзҳое дорад. Ман модар ҳастаму Эҳтиромам воҷиб аст. Ҳаштоду панҷсолаам ва нотавонам. Ман дар хонаи худ оромиш меёбам. Ман дар гузашта заرارҳои ҷисмӣ ва равонӣ дидаам ва ранҷи имрӯзай ман аз он давра аст. Акнун вакти он расидааст, ки бачаҳо ва наздикон ба хонаи ман биёянду маро танҳо нагузоранд ва маро – он тавре, ки худам Эҳтиромамро тавсиф мекунам – Эҳтиром кунанд.

Ин чиз дар мисоли Ифтихор хонум аз ду мисол Солума ва Ким фарқ дорад, бовар ба нақши худ, иродай худ ва интиҳоби худ аст. Солума ва Ким ғӯё иродаро дар болотарин ҳади худ бовар доранд ва ба кор бурдаанд, аммо Ифтихор хонум иродай худро бовар надоранд ва ба кор намебарад ва ҳама мушкилоти зиндагии худро ба гардани ину он ва шароит бор мекунад ва чун мисли ҳар одаме ихтиёре бар рафтори одамҳои дигар

надорад, фаҳмост, ки ҳең вақт рӯзи хуш наҳоҳад дид.

Шароит, барои Солума қаҳрамони ширҷаи Гурҷистон, мисли саққои ширҷа аст, пое бар он мекӯбад, ки ба ҳаво равад. Аммо шароит барои Ифтихор хонум, ҷоҳе аст, ки танҳо метавон дар он фурӯ рафт.

**Чаҳорумӣ:** Ҷавони 30 солае аст, ба номи Алий. Корманд аст. Як-дусол аст издивоҷ карда. Аз ҳамсари худ розӣ аст. Аз кори худ розӣ аст. Падару модар ва бародаре дорад. Аммо бори хонаводагии онҳо бар дӯши ӯ нест. Бешаздаҳ сол аст, ки сигор мекашад. Борҳо таҳти фишори хонавода кӯшидабуд сигорротарккунад, аммо ҳарборнокомшудабудвабеиродатар аз ин бозӣ берун омада буд. Алий дар таҷрибаи номувафаки тарки сигор, ба фалсафае “ман қурбонии одати худ ба сигор шудаам” бовармандтар шуда буд. Ин бор – дуруст вақте ки касе аз ӯ наҳост-худаш ба тарки сигор тасмим гирифт ва шарт гузошт, ки аз фардо сигорро тарк кунад. Аз яке

аз ошноён, ки муваффақ ба тарки сигор шуда буд, маслиҳат пурсид. Аз ӯ пурсон шуд: Оё тарзи оҳиста-оҳистаи тарки сигорро ба кор барад? Ё тарзи тарки якбораро? Ошно ба ӯ чанд тавсия дод:

1. Аз ҳамин ҳоло сигорро тарк кун. На аз пагоҳ. Пагоҳ ҳеҷ вақт намеояд.
2. Тарки сигорро дар авлавияти зиндагиатбартарӣ қарор бидех. Баин маъний, ки ба сабаби кор ва асабоният аз ниятат нагард. Ба худат бигӯ агар байни иҷрои коре ё будан дар ҳолати номуносиб ва тарки сигор гузашта шавам, тарки сигорро интихоб мекунам. Ҳатто агар он корамро натавонам иҷро кунам, ё аз асабоният атрофиёнамро биранҷонам.
3. Омода бош, то ҳадди марг азоб бикаший. Ба худат бигӯ, ҳатто агар бимирам, сигор наҳоҳам кашид. Фаҳмост, ки ҳеҷ кас аз тарки сигор намурда, аммо он касе, ки сигорро тарк мекунад, мекӯшад бидуни ҳеҷ ранҷе аз ин одат худро ҳалос кунад. Дар натиҷа

бо аввалин мавчи таманно ёфишор, аз нияти худ мегардад. Аммо касе, ки бо худ аҳд меқунад, азоби тарки сигорро дар ҳадди марг таҳаммул кунад, вакте бо азоби садҳо бор камтар аз азоби марг рӯ ба рӯ мешавад, осонтар бар ранчи тарки сигор ғалаба меқунад.

4. Ҳар гоҳ майли кашидани сигорат гирифт, ба худат бигӯ ин як мавҷ аст ва пойдор нестваҳоҳидид, ки ин мавҷ ҳар рӯз камтар ва дертар ба суроғат ҳоҳад омад ва як моҳ баъд ин мавҷ туро барои ҳамеша тарк меқунад.

Алий оқибат ба тарки сигор муваффақ шуд. Метавон гуфт, Алий на танҳо сигорро тарк кард, балки аз он муҳимтар ба фалсафай “ман ирода дорам” дубора имон овард.

Аммо дар мавқеияти ин дағъаинай Алий бо нокомиҳои пештараи ӯ чӣ фарқ вуҷуд дорад?

А) Иродаи худи Алий.

Б) Тавсияи мушовир. Инки “як тараф марг бигузорвайк тараф сигорро”.

Мушовир ба ӯ гуфт худаш 8 сол сиғоркашбудаастварӯзебастасиғор мекашида аст, то ин ки як рӯз ҳолати зикқи нағаси шадиде гирифта аст ва маргро чанд рӯз бо ҷашми худ дида аст. Ба муддати чанд рӯз бидуни он ки фикр қунад, наметавониста аст, нағасбикашадваниёзбаогоҳӣбарои нағас кашидан чанд рӯза саҳттарин таҷрибаи зиндагии ӯ буда аст. Чаро ки ҳар гоҳ фаромӯш мекард нағас бикашад, нағасаш банд меомад. То замоне, ки ҳолаш бад буд, натавонист лаб ба сиғор бизанад ва вақте ҳолаш хуб шуд, дубора сиғор кашид. Як рӯз аз худаш пурсиҷ чӣ ҷизе боис шуд чанд рӯз сиғор накашад, бидуни он ки ҳатто як борҳам майлаш ё фикрашро биқунад. Посух ин буд: Тарс аз марг. Ба худаш гуфт: Пас барои ироди кардан, бояд вазнаебаандозаи маргро дар муқобили мушкилот гузошт. Ӯ бо ҳамин фалсафа сиғорашро тарқ кард. Ба худаш гуфт: Аз ин лаҳза, ҳатто агар бимирам, сиғор наҳоҳам кашид ва муваффақ шуд.

**Панҷумин:** Як дӯсти деринае аст ва Нодир ном дорад. Аз кӯдаки ба як кишвари Аврупой муҳоҷират карда буд ва ҳоло дар панҷоҳсолагӣ беандоза фарбех шуда буд. Аз ҳамсараваш ҷудо шуда буд. Писари ҷавони бекоре дошт, ки мудом бо ӯ ҷанҷол мекард ва ҳарҷи зиндагиаш ба ӯҳдаи ӯ буд. Саги пире дошат, ки рӯзе ду бор бояд корашро раҳо мекард, то сагробигардонад. Ва шуғле дошт, ки барояш моҳе ҷанд ҳазор евро даромад меовард. Бо ин ҳама аз назари молӣ ҳамеша ҳашташ гарави нуҳаш буд ва ҳеч ҶҲОСИ ҳушбахтий намекард. Як рӯз саги пираш мурд ва ӯ аз ғами сагаш, беихтиёр дар хиёбон шурӯъ ба роҳ рафтани кард ва аз худаш пурсид: Маъни зиндагии ман чист? Посухаш сода буд:

Зиндагиаш вазни зиёде буд, ки бояд бар дӯш мекашид. Ичораи хонае буд, ки бояд ҳармоҳ мепардохт. Ашёе буд, ки солҳо аз он истифода намекард, аммо нигоҳашон дошта буд ва шуғле буд, ки ҳеч ӯро қонеъ намекард,

аммо идома медод ва кишваре буд, ки дигар дилкашие барои ӯ надошт, аммо ҳанӯз дар он мезист ва писаре, ки бо ӯ ҷанҷол мекард ва ҳарчи зиндагиашро аз ӯ мехост, аммо аз ҳам ҷудо намешуданд.

Якбора ва дар як лаҳза тасмим гирифт таклифашро бо ҳар чизе, ки дӯст надорад, барои ҳамеша равshan кунад. Аввлин бори изофӣ, ки ба замин гузошт, вазни зиёд надоштан буд. Се моҳ кор накард. Ҳар рӯз километрҳо дар хиёбонҳо роҳ рафт ва об нӯшид ва камтар ғазо хурд ва ба ҷизҳое фикр кард, ки дӯст дошт ба онҳо бирасад. Се моҳ баъд даҳ кило аз вазнаш кам шуда буд. Шаш моҳ баъд бист кило. Дар ҳамон моҳи аввал ба суроғи ашёи хонааш рафт. Муқобили якояки онҳо истод ва аз худаш пурсид, ки ба қадом яке аз онҳо воқеан Ҷонӣ дорад. Посух ин буд: Ҳечқадом либосҳоеро, килозим дошт ва мепӯшид дар ҷомадоне гузошт ва ёдгорҳое, ки наметавонист аз онҳо ба ҳеч ваҷҳ дилбиканадро дар

чомадони дуввум қарор дод ва бақия ашёи хонаро ба дӯстон ва ошноён ва ҳатто ношиносоне бахшид, ки бештар аз ӯ лозимашон буд ва халос. Дигархонаи холирабаро иҷтимоӣ мебаро? Кот. Хонаи иҷораияшро пас дод. Ба писари ҷавонаш пуледодва ба ӯ гуфт: Барои чанд моҳ ҳарҷи зиндагиат. То вақте барои худат коре пайдо кунӣ ва битавонӣ рӯи пои худат биистӣ ва тамом.

Билете ҳарид ва ба сарзамини модариаш бозгашт. Дар дафтари кори падараш утоқи хурдери ба унвони маҳали зиндагӣ интихоб кард. Ҷуз як яҳдени хурд ва як чойнаки обҷӯш, висилаероба утоқашроҳ надод. Бо автобус ин тараф он тараф рафт, ки ҳарҷи зиндагиаш зиёд набошад, то дубора барои ба даст овардани он маҷбур набошад корҳоеро, ки дӯст надорад, анҷом дихад. Ғазои сода ва каме хурд ва дар иваз танҳо касонеро дид, ки дӯст дошт бубинад ва корҳоеро анҷом дод, ки ҳамеша дӯст дошт анҷом дода

бошад. Рӯзҳои аввал ҳама корҳоро бидуни пул ичро кард. Кот.

Акнун чаҳор сол аз он лаҳзае, ки ирода карда буд, мегузарад. Ӯ шуғле дорад, ки орзуяшро мекард ва имсол дар шуғли худ дар сатҳи миллий пуркортарин шуда буд. Ӯ ҳоло эҳсоси хушбахтий дорад, чун дар ҷое зиндагӣ мекунад, ки дӯст дорад ва кореро анҷом медиҳад, ки дӯстдорад. Вазнеро дорад, ки ҳамеша дӯст дошт доро бошад ва писараш ҳам дигар рӯи пои худаш истода ва маъулияти зиндагиашро пазируфта аст.

Равоншиносон бовар доранд ақл аз ҳафтсолагӣ Ҷӯд мешавад, аммо агар ақлро бакор нагирем, мисли як ашёи изофӣ кунҷи хонаи зеҳни мо ба унвони як неруи билқувва бекор ва беор мемонад. Далелаш ин ҳама беақлии одамҳо, бо он ки ба қавли Декарт камтар касе худоро аз ин бобат, ки ба ӯ ақли камтар аз дигарон дода, ношукрӣ карда аст.

Мо акнун ақл ва рафтори оқилонаро

дорем, аммо ақл ва рафтори оқилонаро бояд интихоб кард. Агар худро қурбони шароит бидонем, имкони рафтори иродайро аз худ сарфи назар кардаем ва қурбони фалсафаи “шароит ҳама чиз аст” шудаем. Фаҳмост, ки агар бомбаеро ба сарамон партоянд, мо беирода мемирем ва агар нодониста мошине ба мо бизанад, беирода нобуд мешавем. Аммо ҳама мавридҳо дар зиндагии мо ин чунин нест. Ин ки дар муқобили мушкилиҳои ноҷиз ва дурушти зиндагӣ, худро яксара қурбонӣ бидонем, фалсафае аст, ки ба қурбонӣ шудани мо оварда мерасонад. Аммо ин ки новобаста аз шароит ва бо таваҷҷуҳ ба имконоти инсонӣ ва даруниамон худро масъул бидонем, фалсафае аст, ки ба мо имкони рафтори иродайтареро медиҳад. Барои иродайтар зистан ва масъули сарнавишти худ шудан, аввал бояд аз бадии фалсафаи “мо ҳама ва ҳамеша қурбонии шароит ва қурбонии дигарон ҳастем” халос шавем ва бипазирем, ки бисёре аз мо

ва дар бисёре аз мавридҳо масъулем ва барои начоти хеш танҳо бояд иродай худро бедор кунем.

Шароит ва амали панҷ шахсиятеро, ки номбар кардам хулоса мекунам:

1. Солумападарвамодарашногаҳонӣ мурдаанд ва хешованди фиребгараш хонаи ӯро кашида гирифтааст, бо ин ҳама Солума шодӣ мекунад ва тасмим гирифтааст ахлоқӣ зиндагӣ кунад.

2. Ким 77 солавабозни шастааст, аммо ҳар рӯз варзиш мекунад. Одамҳоро дар вақти наҳор ва шом мулоқот мекунанд ва аз ин мулоқотҳо корҳои бузург Ҷӯд мекунад.

3. Ифтихор хонум зани эронии 85 сола аст ва фарзандон ва набераҳое дорад, ки метавонанд танҳои иӯропур кунанд. Аммо ӯ мудом қаҳр мекунад ва танҳоӣ пеша мекунад ва худро қурбонии гузашта ва беэҳтиромии ҳозирон медонад.

4. Али́даҳсолсигоркашбудааст, аммо

якборава барои ҳамеша си горро тарк мекунад вайро даи худро бозмейёбад.

5. Нодир 50 сола аст. Даромадаш хуб аст, аммо ба ҳароҷоти зиндагиаш кифоят намекунад. Фарбех аст ва гирифтори ҷанҷол бо писараш. Як рӯз тасмим мегирад ҳама он чиро дӯст надорад тарк кунад ва ба суроғи ҳама чизҳое биравад, ки дӯст дорад ва хеле зуд ба ҳама он чӣ ирова карда аст мерасад.

Дар ин панҷ мисоли воқеӣ, ки ман бо ҷашм дидаам, ҳам мард метавон ёфт ва ҳам зан. Ҳам пир ва ҳам ҷавон. Ҳам эронӣ ва ҳам ғайри эронӣ. Дар натиҷа метавон омили ҷинсият, синнусол ва фарҳангро нодида гирифт ва ба ҷавҳари аслий ироваи инсонии онҳо дар шароити гуногун ишора кард.

Аз ин панҷ мисол ҷаҳор мавриди ин омил ирова истифода кардаанд ва худро аз бӯҳрон баровардаанд. Аммо яке аз онҳо Ифтихор хонум, бо қабули мутлақи шароит, худро барои баромадан аз бӯҳрон нотавон

мөхисобад.

Қабул дорем, ки огоҳӣ, боварҳо, ҳаяҷонҳо ва ниёзҳои одамҳо бо ҳам баробар нестанд ва аз ҳама наметавон ба як андоза умед дошт; аммо умеди фарзандони Ифтиҳор хонум умединории бузурге нест. Онҳо аз модарашон намехоҳанд, ки қаҳрамони ширҷаи Гурҷистон шавад, ё падари синамои Корея ва ё 20 кило аз вазнашро дар З моҳ кам кунад. Онҳо аз ӯ хостаанд барои рӯзҳои охири умри худаш, яке аз инду роҳеро, ки байнашон саргардон бударо интиҳоб кунад:

А) Танҳоӣ ва Ҷӯёнҳои ҳаёли худро.

Б) Мурособо фарзандон ва на бераҳои хешва зистандар канори онҳо.

Дареғо, ки ҳар кадом аз инду роҳ ба як ироди ниёз дорад, аммо зани беирода мисли хелеҳо байни ду роҳаҳо саргардон монда аст ва ба ҷои тағирии худ, аз пайи таълиму

тарбияи атрофиён аст то бо ӯ беҳтар рафтор кунанд.

Хулоаси қалом ин, ки “Иродаат меҳост як каме бихобад, ёдат наравад бедораш кунӣ, вагарна ба хоби абадӣ меравад.”

## Фасли ёздаҳум Таҷрибаҳои муаллиф

Аҳамияти зикрдармониро ман дар зери шиканҷа дарёфтам. Дар 17 солагӣ бо тири полис захмӣ ва дастгир шудам. То вақте ки маро дар bemoriston барои амали ҷарроҳӣ бехуш карданд, дар ҳоли зикр гуфтан будам ва бо он ки Эҳсос мекардам дар ҳоли марг ҳастам, Эҳсоси хуши доштам. Дар онлаҳзаҳо дардоштам, аммо ғаму тарсе надоштам.

Ҳангоми соатҳо пас аз амали ҷарроҳӣ дар bemoristonи Совок ба ҳуш омадам, худамро зери азоб дидам. Дар онҷо аз тарафе ба ман доручакконак васл карда буданд ва нигоҳубин мекарданд то зинда бимонам ва аз тарафе зери азоб маро ба ҳуш меоварданд то ҳар чӣ зудтар аз ман маълумот ба даст оваранд, то дӯстонамро пеш аз он, ки пинҳон

шаванд, дастгир кунанд. Аз ин ҷо ки тир пушту шикамамро суроҳ карда буд, бо зарбаҳои шиканҷай ҷойи ҷарроҳии ман пора шуд ва таҳти бемористон пур аз хун шуд ва дубора бехуш шудам.

Вақте дубора ба ҳуш омадам, азобдиҳандагон набуданд ва ман худамро рӯи таҳти бемористон танҳо ёфтам. Мурдодмоҳ буд ва ҳавои Техрон саҳт гарм буд. Лабам аз ташнагӣ ҳушк шуда буд ва аз шиддати гармо араки танам бо хуни ҷароҳатам омехта буд ва ҷои захмҳоромесӯзонд. Даступойҳоямро ба чаҳор гӯши таҳт баста буданд ва наметавонистам бичунбам. Ором-ором ба ёдам омад, ки чӣ гуна тир ҳӯрдам ва дастгир шудам. Аз ин ки шаҳид нашуда будам дучори ғам шудам ва аз ин ки аз ҳоло бояд азбротоқатмекардам, дучоритарси ваҳшатнок шудам. Он чунон ин тарс ба ман ворид шуд, ки дигар худамро намешинохтам. Гӯё ман ҳамон касе набудам, ки соате пеш новобаста аз

он ки тир баданамро суроҳ карда буд, хурсанд будам ва фарёд мезадам “Агар маро чун Айнулқуззот дар оташ хокистар кунед, ҳатто ҳасрати шунидани як оҳро ҳам бар дилатон ҳоҳам гузошт.” Пас чаро ҳоло ин ҳама метарсидам. Таъсири доруҳои беҳушӣ, ки камтар мешуд, дарди ҷои тир ва ҷарроҳӣ сад баробар мешуд. Агар як шахси оддӣ аз амали ҷарроҳӣ берун меомад, ба ӯ томуддатҳо доруи оромбахш мезаданд, то ба дарди баъд аз ҷарроҳӣ беҳтар тоқат оварад, аммо ба ман доруи оромбахш назада буданд, то аз дарди ман ба унвони шурӯи шиканча истифода кунанд. Ҳудуди бист сантиметр шикамамро шикофта буданд то ҷои заرارҳои тирро бо ҷарроҳӣ тармим кунанд. Ва ҳоло дарди ин бист сантиметри шиками шикофта аз дарди ҷои тир бештар шуда буд. Вақте тир ҳӯрда будам, ҳашт хиёбон ва кӯчаро давида будам ва хуни зиёде аз баданам рехта буд ва дучори беҳолӣ шуда будам. Ва акнун дард, bemadorӣ ва ташнагӣ дар гармои мурдодмоҳ

худ ба худ маро ба бадтарин тарз шиканча медоданд ва дигар тоқати як ангуштро ҳам надоштам, чӣ ҷойи тоқати шиканчаҳое, ки медонистам чӣ гуна ҳоҳад буд. Якбора худамро заиф ҳис кардам. Ҳама худсозихои пеш аз дастгиршавӣ, барои сабри Ҷӯҳимолии азобҳои тоқатфарсо дар зиндан, дар ин ҳолат дигар худашро бехосият нишон медод. Агар ин тавоноиро доштам, то ба худам бигӯям бимири! Мегуфтам бимири ва мемурдам ва худро начот медодам. Борҳо орзуи марг кардам ва марге наёмад. Борҳо нафасамро нигоҳ доштам, то аз беҳавоӣ бимирам, аммо нафасам беихтиёр бармегашт. Агар дастҳоям боз буд, шояд роҳе барои күштани худам пайдо мекардам. Танҳо панҷараи утокро бо милаҳои оҳаний пӯшонида буданд. Баъдҳо фахмидам зиндании пеш аз ман худашро аз панҷараи ин уток, ки дар табақаи саввуми бемористони шаҳрбонӣ воқеъ дар хиёбони Бахори Текрон буд, ба берун партофта, күшта буд. Аз шиддати

ғам ашк аз чашмам ҷорӣ шуд ва то лабам шорид. Шӯрии ашкро бар лабам ҳис кардам ва ташнагиам сахттар шуд. Аз ҷои ҷарроҳиям хун берун мезад. Дубора нияти худкушӣ кардам. Танамро такон додам, то ҷойи ҷарроҳиямро пора кунам ва аз хунрезӣ бимирам. Аз шиддати дард беҳаракат мондам. Ҳатто дигар нафасам ба саҳти мебаромад. Дар ин ҳолати ниҳоят нотавонии як инсонро таҷриба мекардам. Фикр кардам бо ин ҳоле, ки дорам, зиёд зери азоб зинда намемонам ва ин фикр дубора маро хушҳол кард. Ҳозир будам метавонистам ҳазор бор бимирам, аммо зери азоб дӯстонамро фош накунам. Якбора шурӯъ ба зикр гуфтан кардам. Тамоми шеърҳои инқилобиро, ки аз ёд карда будам зери лаб замзама кардам. Тамомизикрои пештааро, ки медонистам замзама кардам. Сад бор Айналқуззоту хокистар шудан ва оҳ нагуфтанашро ба ёд овардам ва ором-ором руҳияи муқобилият дар ман боло рафт. Чанд соат барьд,

вақте ки ҳанӯз субҳи барвақт буд, муфаттишон бозгаштанд. Аммо хушбахтона зикрҳо новобаста аз дард, маро ба ҳолати сархуши пеш аз амали ҷарроҳӣ бозгардонида буданд. Тағтишкунандагон то он ҷо, ки мешуд, як заҳмиро азоб дод, аммо дар айни ҳол ӯро зинда нигоҳ дошт, маро шиканҷа доданд ва ман ҳамроҳи фарёдҳоям зикр мегуфтам; то дубора аз фишори азоб аз ҳуш рафтам. Вақте дубора ба ҳушомадам, бозҷӯҳо набуданд. Дақиқаҳое тӯл кашид то ман худаму ҳолатамро ба ёд оварам. Аммо ҳамин ки худамро ба ёд овардам, беш аз пеш ғарқи ваҳшатшудам. Дубора гӯёманодаме, ки худамро мешинохтам набудам. Дубора мавҷуде шуда будам, ки тоқати як ангуштро надошт. Мисли одаме шуда будам, ки бар тоб савор аст ва боло меравад ва якбора поён меафтад ва дилаш ҳурри аз тарс мерезад ва дубора худро бо зикр боло меоварад. Одаме шуда будам, ки дар ҷоҳи сиёҳи ваҳшат фурӯ меафтад ва дубора боло меояд. Ин

бор зудтар шурӯъ ба зикр гуфтан кардам. Тарсам ин буд, ки вақте шиканҷадиҳандагон бармегарданд, ман омодаи муқобилият набошам. Зикрҳоро тез-тез мегуфтам ва агар баъзе аз онҳо бар ман камтаъсир будан, ё таъсирашонро аз даст медоданд, зикрҳоидигаремегуфтам. Хушбахтона ин бор ҳам вақте ки ман руҳиямро бо зикрҳо қавӣ карда будам бозҷӯҳо бозгаштанд. Ин моҷаро ба муддати ду ҳафта такрор шуд. Дар ин ду ҳафта ҳар рӯз субҳ, ки аз хоб бармехостам руҳияи заиф доштам ва ҳар шаб, ки меҳобидам руҳияи бисёр қавӣ доштам. Ва ин танҳо ба хотири зикрҳое буд, ки ман барои боло бурдани руҳияи худ зери лаб ё дар зеҳнам замзама мекардам. Дар ҳамон ду ҳафтае, ки дар бемористони Совок бистарӣ будам, ба ин таҷриба расидам, ки он чи фикр мекунам бар эҳсос, муд ва руҳия ва дарнатиҷа бар рафтори ман таъсир мегузорад. Аммо ҷавобҳои дубора муд маро поён меоварданд. Дигар барои ман нақши зикр бар

руҳу равон ва рафторам аз рӯз равшантаршудабуд. Шароитиманяк шароити озмоишгоҳи равоншиносӣ шуда буд, ки маро мавзуи шинохти худам карда буд. Дар ин ду ҳафта, чӣ он рӯзҳое, ки зери шиканҷа будам ва чӣ он рӯзҳое, ки маро шиканҷа намедоданд, руҳиям иваз шуда буд аз тобеи зикро.

Баъдазду ҳафта маро аз бемористони Совок ба шиканҷагоҳ бурданд ва он қадар азоб доданд, ки то дами марг расидам. Ва дубора маро ба бемористон баргардонданд ва се бор зери амали ҷарроҳӣ рафтам ва сад рӯзи дигар дар бемористон бистарӣ шудам то намирам. Дар ин сад рӯз бозҷӯй мешудам, аммо дигар шиканҷа нашудам. Вале ба таҷриба дидам боз ҳам субҳҳо муд ва руҳиям поён аст ва дар тӯли рӯз ба андозаи зикре, ки мегуфтам муд ва руҳиям боло мерафт. Агар чӣ ба сабаби мавқеяти беҳтари навсони мудам қобили муқоиса бо пештара набудам.

Вақте пас аз ҳукми додгоҳ ба зиндони умумӣ гузаронида шудам, бузургтарин кунҷковии ман дар мавриди равони инсон буд. Барои ҳамин машғули мутолиаи китобҳои равоншиносӣ шудам. Равоншиносӣ барои ман як соҳаи таҳсилӣ набуд, ки ман онро барои баҳо бихонам. Як ниёзи раҳоибахш буд. Ман инсон будам, аммо инсонро намешинохтам. Аммо бо ин инсоне, кинамешинохтам, бояд барои ҳуқуқи инсонҳоидигар мубориза мебурдам. Дар ин ҳангом равоншиносӣ аз нони шаб бароям воҷибтар шуда буд.

Ҷавони нуздаҳсола будам ва ду сол мешуд, ки дар зиндони сиёсии даврони шоҳ зиндонӣ будам. Дар он солҳо зиндони сиёсӣ аз доштани табиби оддӣ ҳам маҳрум буд, чӣ ҷойи равоншинос ва равонпизишк. Аммо камтар касе аз зиндониён буд, ки зери азобҳои Совок зарбаи ҷисмӣ ва рӯҳӣ нахӯрда бошад. Дар дохили зиндони сиёсӣ, зиндониён маҳфиёна ташкилоте ба роҳ монда буданд, то

дар заминаҳои гуногун ба ҳам кӯмак кунанд. Яке аз ин заминаҳо, кӯмакҳои равоншиносӣ буд. Дар он солҳо махфиёна гурӯҳе ташкил додем, то бо хондани китобҳои мавҷуди равоншиносӣ, роҳи ҳалҳо барои сабуккарданиазоби руҳии рафикони зиндонии худ биёбем. Хушбахтона дар заминаи равоншиносӣ миқдори китобе вучуд дошт. Ман ба ҳамроҳи бачаҳои он гурӯҳ шурӯъ ба мутолиаи ин китобҳо кардем. Аз он чӣ ки зиндонӣ коре надорад ва вакташ озод аст, ин китобхониҳо аз субҳ то шом идома дошт. Дар ҳамон даврон ман бо назарияи Фрейд, Юнг, Пиёжо, Павлов, Карл Ҳурно ва Виктор Франкл ошно шудам. Ҳамаи он назарияҳо дилкаш буданд. Аммо аз серистифодатар китобе буд аз Карл Ҳурно, ба номи “Системаҳои дифоии инсон”, ки дар мавриди “мехрталабӣ, танҳоиталабӣ ва бартариталабӣ” сухан мегуфт. Ман ин китобро даҳҳо бор хондам ва ҳар борбештар дилбохтаи он шудам. Дар зиндонҳои сиёсӣ имкони ин ки даври

ҳам бинишинем ва дарс бигзаронем набуд, танҳо мешуд як ба як сӯҳбат кард, аммо мо аз тариқи ташкилоти маҳфии зиндониён, гузориши мушкилоти руҳии ҳафтагии зиндониёни мазҳабиро ба даст меовардем ва ҷамъбаст мекардем. Ва аз тариқи мутолиоти равоншиносӣ мекӯшидем роҳи ҳалҳое барои онҳо биёбем. Ё аз тариқи омӯзиши баҳисобгирии равоншиносӣ онҳоро дар бархурд бо мушкилоти руҳии худ ошно кунем. Ман муддати чаҳору ним сол дар зиндони сиёсӣ будам ва якуним сол дар гурӯҳи равоншиносӣ фаъолият кардам ва чун шароити зиндон як шароити озмоишгоҳӣ буд, аз тариқи дикқат ба рафтори одамҳо бисёр омӯҳтам. Дар каноримутолиоти равоншиносӣ машғули мутолиаи илм шудам. Ва зеҳнам мекӯшид, нисбате байни равоншиносӣ ва маърифат биёбад. Дар зиндон дӯстоне доштам, ки аз назари руҳӣ мариз буданд ва мо наметавонистем ба онҳо кӯмаккунем. Ман танҳо мусибати рафтори онҳоро

ёддошт мекардам. Аммо китобҳои мавҷуд моро барои ёрӣ ба онҳо кӯмак намекарданд.

Вақте инқилоб шуд ва аз зиндан озод шудам, фурсати шаш моҳа ёфтам, то мутолиоти равоншиносии худро пайгирий кунам ва оташеро, ки ёфта будам, сероб кунам. Дар он шаш моҳ ҳудуди саду се ҷилд китоб ва қисматҳои равоншиносиро аз китобхонае амонат гирифтам ва ба шакли муқоисай онҳоро хондам ва ёддошт намудам. Ин мутолиот барои оғаридаи шахсият дар асарҳои ҳунарий, достонҳо ва фильмҳои ман ҳам фоидовар буд. Баъдҳо низ ҳар гоҳ ҷанд китоб барои хондан дар ихтиёрам буд, аввал аз китоби равоншиносӣ шурӯъ мекардам. Ҳанӯз ҳам ҳамин тавр аст. То онҷо ки метавонам бигӯям, баъд аз синамо, дағдағаи шахсӣ ва алоқаи аввали ман равоншиносӣ буда ва ҳаст. Агар мутолиоти равоншиносӣ набуд, ҳаргиз аз паси соҳтани фильмे чун “Салом синамо” бар намеомадам.

Аммо ҳамеша як мушкил бо равоншиносӣ ба унвони илм доштам ва онро як илми дақиқ, чун табибӣ намедонистам. Дар равоншиносӣ навъҳои фарзияҳои зидди ҳамдигар вучуд дошт, ки ҳар кадом то ҳудуде таъсирнок буд ва то ҳудуде нокомил. Ин амр албатта табии буд, руҳи инсон монанди ҷисми ӯ набуд, то дар шароити озмоишгоҳии сад дар садӣ қарор бигирад. Ҳар инсон бо фарҳанг ва таҷрибаҳои гуногунаш, рафтори фарқкунандае аз ҳуднишон медод. Равоншиносӣ зистшиносӣ набуд, ки барои озмоиш тариқи гиёҳ, масалан ду шамъдонеро зери сарпуши шишай бигузорад ва барги яке аз шамъдонҳоро бибуррад ва якеро боқӣ гузорад, то бубинад арак кардани гиёҳ аз барг аст ё аз ҷизи дигар. Намешавад ду одамро, ки дар селлули инфиродӣ ҳастанд, чун ду шамъдоне, ки зери сарпуши шишай аст, тасавур кард ва яке аз онҳоро кӯтоҳтар ва дуввумиро тӯлонитар дар азоби зиндан хаёл кард, то маълум шавад муддати

тоқати одаме дар селлули инфиродӣ чӣ қадар аст. Одамҳо аз ашё ва гиёҳон фарқ доранд. Одаме буд, ки рӯзи аввали селлули инфиродӣ таслим мешуд ва одаме буд, ки солҳо дар селлул мемонд ва таслим намешуд. Мо зиндониён монанди ҳам набудем ва намешуд моро чун гули шамъдоне гувоҳи якдигар гирифт. Дар натиҷа равоншиносӣ аз диқати илмҳо бархурдор набуд. То ин ки дар фурсати дусолае, ки дар дар байни солҳои 2008 – 2006 дар Тоҷикистон будам, дубора фурсати мутолиоти равоншиносиро ёфтам ва ин бор бо китобҳое дар заминаи рафтордармонии шинохтӣ (шакши инглисиаш СВТ) ошно шудам ва кунҷковиам дубора боло гирифт. Ин равиш, ки ба андозагириҳои илмҳои дақиқ наздик шуда буд, посухи гумшудаи солиёни дарози ман буд. Ин равиш даст аз куллигӯй ва таърифи инсон бардошта буд ва дар бораи афкорва Рафториодами сӯҳбат мекард ва ба ҷои даст задан ба номи бемориҳои муроҷиаткунандагон,

мекӯшид афкор ва рафтори онҳоро бо роҳи тағири мавқеият, афкор, рафтор дармон кунад. Дар ин равиш нақши духтур ва девонаи давраи нахусти равоншиносӣ ва духтур ва бемори солҳои миёни равоншиносӣ, ба муроҷиаткунанда ва мушовир ин солҳо тағиир карда буд. Муроҷиаткунандагони мушкилдор, аз мушовир меомӯҳтанд чӣ гуна бо назорат бар афкор ва рафтори хеш, идораи худро дар заминаи мушахҳас ба ӯҳда гиранд. Ин метод маро он чунон ба худ ҷалб кард, ки ҳама корҳоямро раҳо кардам ва муддати тӯлонӣ бидуни танафус ин равишро мутолиа карда омӯҳтам ва онро ба дигарон омӯзиш додам. Ва аз он ба байд ҳар гоҳ дар атрофам касеро дучори мушкилоти рӯҳӣ дидам, бо роҳи омӯзиши он равиш ёрӣ додам. Идомаи мутолиоти равоншиносӣ ва таҷрибаҳои шаҳсиам, ба илова мутолиоте, ки пештар дар заминаи илм доштам, маро ба методи ҳозир, ки номи онро “Зикрдармонӣ” гузоштам, расонд.

Ибтидо ин равишро дар ҳошияи дарсҳои синамоӣ, ки дар ҳар гӯши дунё доштам дарс медодам, аммо дар ниҳоятбачопи мустақилионхудамро розӣ кардам, то алоқамандонро дар ин таҷриба шарик кунам. Агарчӣ ман аз мутолиаи равоншиносӣ бисёр омӯхтаам, аммо таҷрибаҳои зиндагии ман, ба хусус он ду ҳафтаи аввале, ки дар зери шиканҷа, зикрдармониротаҷрибакардам рӯҳи аслии ин китобро ташкил медиҳад.

**МУҲСИН МАҲМАЛБОФ  
ЛОНДОН, ЯНВАР, 2017**

**Баргардонанд ба сирилик  
Диловар Султонӣ  
Душанбе, Ноябр, 2017**